

ВАЗОРАТИ ФАРҲАНГИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  
ПАЖӮҲИШГОҲИ ИЛМИЙ–ТАДҚИҚОТИИ ФАРҲАНГ ВА ИТТИЛООТ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ

MINISTRY OF CULTURE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN  
RESEARCH INSTITUTE OF CULTURE AND INFORMATION

## ПАЁМНОМАИ ФАРҲАНГ

*Наширии илмию таҳлили*  
2021, № 2 (54)

## ВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ

*Научно–аналитическое издание*  
2020, № 2 (54)

## HERALD OF CULTURE

*Scientific and analytical edition*  
2021, № 2 (54)

Душанбе – 2021

ТДУ 37 точик+008+025+9 точик+792 точик  
ТКБ – 71.0+71.4 (2 точик)+63.3 (2 точик)+85.313 (2 точик)+78.34 (2 точик)  
П–14

**Паёминомаи фарҳанг:** нашрияи илмию таҳлилии Пажӯшишгоҳи илмӣ – тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот / Сармухаррир Д. Раҳимӣ; муҳаррири масъул М. Муродӣ. – Душанбе: Арҷанг, 2021. – № 2 (54). – 128 с.

**Муассиси мачалла:**  
Пажӯшишгоҳи илмӣ–тадқиқотии фарҳанг ва иттилооти  
Ҷумҳурии Тоҷикистон

**Раҳимӣ Диљшод**

**Комилзода Шариф**

**Муродӣ Мурод Бердӣ**

**Муллоаҳмадов Мирзо**

**Ӯлмасов Фирӯз**

**Камолов Ҳамзахон**

**Иброҳимзода Муродалий**

**Раҳимзода Кароматулло**

**Табаров Маҳмадулло**

**САРМУҲАРРИР:**

номзади илмҳои филологӣ, директори  
Пажӯшишгоҳи илмӣ–тадқиқотии фарҳанг ва  
иттилооти Ҷумҳурии Тоҷикистон

**ЧОНИШИНӢ САРМУҲАРРИР:**

номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, мувонини  
директори ПИТФИ оид ба корҳои методӣ

**МУҲАРРИРИ МАСЪУЛ:**

доктори илмҳои филологӣ, профессор,  
мудири шӯббаи аҳбори омма ва табъу  
нашри ПИТФИ

**ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:**

доктори илмҳои филологӣ, профессор,  
узви вобастаи АМИТ

доктори илмҳои санъатшиносӣ, профессори  
кафедраи таъриҳ ва назарияи мусикии  
ДДФСТ ба номи М. Турсунзода

доктори илмҳои таъриҳ, сарҳодими  
Институти таъриҳ, бостоншиносӣ ва  
мардумшиносии ба номи Аҳмади Доғиши  
АМИТ

доктори илмҳои таъриҳ, профессори  
кафедраи санъатшиносии Доғишкадаи  
давлатии санъати тасвирӣ ва дизайн.

номзади илмҳои санъатшиносӣ, директори  
Филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи  
А. Ҷӯраев

номзади илмҳои санъатшиносӣ, ходими  
илмии шӯббаи таърихи санъати Институти  
таъриҳ, бостоншиносӣ ва мардумшиносии  
ба номи Аҳмади Доғиши АМИТ

Мачалла соли 2000 таъсис ёфтааст. Дар як сол 4 шумора нашр мешавад.

Мачалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон №101/МЧ-97 аз 11 марта соли  
2019 аз нав ба қайд гирифта шудааст.

Мачалла ба Феҳристи мачаллаҳои (нашрияҳои) илмии тақризшавандай Комиссияи  
олии аттестацисионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3.11.2020, №222 ворид  
гардidaаст.

Нишинӣ: 734018, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Н. Қарабоев, 17  
(ошёнаи 2). Сомонаи пажӯшишгоҳ: [www.pitfi.tj](http://www.pitfi.tj); сомонаи мачалла: [www.farhangnoma.tj](http://www.farhangnoma.tj); e-mail:  
[f\\_payom@gmail.com](mailto:f_payom@gmail.com); Тел.: (+992 37) 233-58-84. Индекси обуна: 77728.

Мачалла мувофики шартномаи литсензионии №532–09/2013 аз 12 сентябри соли 2013  
дар Индекси иқтибосҳои илмии Русия (РИНЦ) ворид карда шудааст ва мунтазам дар системаи  
индексацисионии мазкур дар бораи шумораҳои чопшуда маълумот ворид менамояд.

Дарачаи илмии мавод, саҳехии арком, санаду иқтибосҳо ба дӯши муаллифон аст.  
Нуктаи назари муаллифон метавонад бо назари идораи мачалла мувофиқ набошад. Бознаври  
мавод таҳо бо ризоияти хаттии идораи нашрия ва иқтибос ба мачалла сурат мегирад.

Матни мукаммали маводи чопӣ дар сомонаи расмии мачалла ҷойгир карда шудааст.

УДК 37 тадж+008+025+9 тадж+792 тадж  
ББК – 71.0+71.4 (2тадж)+63.3 (2тадж)+85.313 (2тадж)+78.34 (2тадж)  
В-38

**Вестник культуры:** научно-аналитическое издание Научно-исследовательского института культуры и информации / Гл. редактор Д. Рахими; ответственный редактор М. Муроди. – Душанбе: Аржант, 2021. – № 2 (54). – 128 с.

**Учредитель журнала:**  
Научно-исследовательский институт культуры и информации  
Республики Таджикистан

**Рахими Дилшод**

**ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:**

кандидат филологических наук, директор  
Научно-исследовательского института  
культуры и информации Республики  
Таджикистан

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО  
РЕДАКТОРА:**

кандидат педагогических наук, доцент,  
заместитель директора НИИКИ по методи-  
ческой работе

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР:**

доктор филологических наук, профессор, зав.  
отделом СМИ и издательского дела НИИКИ.

**Комилзода Шариф**

**РЕДКОЛЛЕГИЯ:**

**Муллоахмадов Мирзо**

доктор филологических наук, профессор, член  
корреспондент АН РТ

**Улмасов Фируз**

доктор искусствоведения, профессор кафедры  
история и теории музыки ТГИКИ им. М.  
Турсунзаде

**Камолов Хамзахон**

доктор исторических наук, главный научный  
сотрудник Института истории, археологии и  
этнографии им. Ахмада Дониша НАНТ

**Иброҳимзода Муродалий**

доктор исторических наук, профессор  
кафедры искусствоведения Таджикского  
государственного института изобрази-  
тельныйного искусства и дизайна

**Рахимзода Кароматулло**

кандидат искусствоведения, директор  
Государственной филармонии Таджикистана  
им. А. Джираева.

**Табаров Маҳмадулло**

кандидат искусствоведения, научный сотруд-  
ник Института истории, археологии и  
этнографии им. Ахмада Дониша НАНТ

Журнал основан в 2000 г. Выходит 4 раз в год.

Журнал с ново зарегистрирован в Министерстве культуры Республики Таджикистан №101/Ж-97 от 11 марта 2019 г.

Журнал включен в Перечень рецензируемых научных журналов (изданий) рекомендованных ВАК Республики Таджикистан от 3.11.2020, №222.

Адрес: 734018, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Н. Карабаева, 17 (2 этаж).  
Сайт института: [www.pitfi.tj](http://www.pitfi.tj); Сайт журнала [www.farhangnoma.tj](http://www.farhangnoma.tj); e-mail: [f\\_payom@gmail.com](mailto:f_payom@gmail.com); Тел.: (+992 37) 233-58-84; Индекс подписки: 77728.

Журнал, на основе лицензионный договора №532-09/2013 от 12 сентября 2013 года, включен  
в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и регулярно предоставляет в  
РИНЦ информацию в виде метаданных.

Авторы несут ответственность за содержание материалов. Точка зрения авторов может не  
совпадать с мнением редакции. Полное или частичное воспроизведение материалов,  
опубликованных в журнале, допускается только с письменного разрешения редакции.

Полнотекстовые версии опубликованных материалов размещаются в официальной сайте  
журнала.

DC 37 Taj +008+025+9 Taj +792 Taj  
BC – 71.0+71.4 (2Taj)+63.3 (2Taj)+85.313 (2 Taj)+78.34 (2Taj)  
H-11

**Herald of Culture:** scientific and analytic edition of the Research Institute of Culture and Information / Editor in Chief D. Rahimi; Responsible Editor M. Murodi. – Dushanbe: Arzhang, 2021. – № 2 (54). – 128 p.

**HERALD OF CULTURE**

**Founder of the journal**

Research Institute of Culture and Information (RICI)  
of the Republic of Tajikistan

**Rahimi Dilshod**

**EDITOR IN CHIEF,**

Candidate of philological sciences,  
Director of the Research Institute of Culture  
and Information of the Republic of Tajikistan

**DEPUTY EDITOR**

Candidate of pedagogical sciences, docent,  
Deputy Director of the RICI for methodical  
issues.

**RESPONSIBLE EDITOR:**

Doctor of philological sciences, Professor, Head  
of the Department of Mass Media and  
Publishing issues of the RICI.

**EDITORIAL BOARD:**

Doctor of philological sciences, Professor,  
Correspondent member of the NAST.

Doctor of art sciences, Professor of the  
Department of history and theory of the TSICA  
named after M. Tursunzoda

Doctor of historical sciences, Main scientific  
fellow of the Ahmad Donish Institute of history,  
archeology and ethnography, NAST.

Doctor of historical sciences, Professor of the  
department of Art Studies, Tajik State Institute  
of Fine Arts and Design.

Candidate of art sciences, Director of the State  
Philharmony of Tajikistan named after  
A. Juraev.

Candidate of art sciences, scientific fellow of the  
Ahmad Donish Institute of history, archeology  
and ethnography, NAST.

**The journal established in 2000. Issued 4 times a year.**

The journal was registered in the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan and obtained the Certificate №101/jr in March 11, 2019.

The journal is included in the List of peer-reviewed scientific journals (publications) recommended by the Higher Attestation Commission of the Republic of Tajikistan from 3.11.2020, No. 222.

Address: 734018, Dushanbe, N. Karabaev avenue 17 (second floor). Tel.: (+992 37) 233-58-84;  
Website of organization: [www.pitfi.tj](http://www.pitfi.tj); Website of the journal: [www.farhangnoma.tj](http://www.farhangnoma.tj); e-mail: f\_payom@gmail.com. Subscription index: 77728.

The journal was included under License contract №532-09/2013 since September 12, 2013, to the Russian Science Citation Index (RSCI) and regularly submits its informational metadata.  
The authors are responsible for the content of the materials. The authors' point of view may not coincide with the opinion of the editorial Board. Full or partial reproduction of materials published in the journal is allowed only with the written permission of the editorial Board.

The full text versions of the published materials are available in the journal's official website.

ТДУ 95 тоҷик+008+37тоҷик+001(092)+39тоҷик

Шарифзода Ф.

## РУШДИ ФАРҲАНГИ МИЛЛӢ ДАР ДАВРОНИ СОҲИБИСТИҚЛОЛИИ ТО҆КИСТОН

*Дар мақола дар заминаи омӯзииши осори Пешвои миллат ба масъалаи рушди фарҳангии миллӣ дар даврони истиқдол таваҷҷӯҳ зоҳир шудааст. Қайд мегардад, ки афкору андешаҳо ва дигар матнабҳои назарии Президенти мамлакат, ки дар асару мақолаҳояшон бо диди густардаи илмигу таърихӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд – бунёди назариявӣ ва методологии омӯзииши масъалаҳои муబрами таъриху фарҳангӣ ҳалқи тоҷикро таъйид намуда, ҳамчун роҳнамои мӯътамад дар таҳияи санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ, консепсияву барномаҳои давлатӣ ва ташаккули заминаҳои концептуалии осори илмигу тадқиқотӣ нақши муассиср гузоштанд.*

*Таҳияву ба тасвиб расидани асноди меъёриву ҳуқуқӣ барои ба зинаи сифатан нави рушд ворид шудани муассисаҳои фарҳангӣ заминаи мусоиди ҳуқуқиро фароҳам оварданд. Ба андешаи муҳаққиқ қабул шудани силсилаи санадҳои меъёриу ҳуқуқӣ заминаи ҳуқуқии соҳаи фарҳангро тақвият бахшида, муносибатҳои ҳуқуқии субъектҳои фаъолияти фарҳангиро ба танзим дароварданд ва сиёсати давлатро дар соҳаи фарҳанг муайяну мушаҳҳас карданд. Аз ҷумла, қабул ва татбиқи барномаҳои давлатӣ оид ба рушди фарҳанг, фаъолияти китобдорӣ, рушди кино, мусиқии касбӣ, санъати сирк, тайёр кардани кадрҳои соҳибихтисоси соҳаи фарҳанг ва санъат, ҳунар ва табъу нашр, компютеркунонии муассисаҳои таълимии фарҳанг ва санъат, китобхонаҳои давлатию оммавӣ, ҳифзи мероси таърихио фарҳангӣ, мероси фарҳангии гайримоддии ҳалқи тоҷик ва дигар барномаҳои давлатӣ имкон доданд, ки фаъолияти муассисаҳои фарҳангӣ дар давраи нави таърихӣ тадриҷан беҳтар шавад ва ба комёбидҳои назаррас ноил гарданд.*

*Дар мақола қайд мегардад, ки арҷузорӣ ба мероси пургновати илмигу адабӣ ва фарҳангии миллати тоҷик тавассути баргузории силсилаи ҷорабинҳои сатҳи байналмилалӣ барои баланд бардоштани ҳисси худшиносии миллӣ, шинохти таъриху тамаддуни ва мақоми шоистаи миллати тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ мусоидат карданд. Ҳамзамон шиора шудааст, ки бунёд ва мавриди истифода қарор додани биноҳои нави ҳушитарҳу замонавии китобхонаҳо, осорхонаҳо, театроҳо, қасрҳои фарҳангӣ, бобғои фарҳангу фарогатӣ имкониятҳои муассисаҳои фарҳангиро васеъ намуда, дар татбиқи сиёсати фарҳангии Ҳукумати қишивар заминаи мусоидро фароҳам овард.*

**Калидвоҷаҳо:** Пешвои миллат, фарҳангии миллӣ, мероси фарҳангӣ, муассисаҳои фарҳангӣ, ҷорабинҳои фарҳангӣ, санадҳои меъёриу ҳуқуқӣ, барномаҳои давлатӣ, истиқдол.

Истиқдолият ҳамчун неъмати бебаҳо барои рушди тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа заминаи боэъти модро фароҳам овард. Аз ҷумла имкон дод, ки дар радифи дигар соҳаҳо, соҳаи фарҳанг низ рушду

тараққӣ намояд. Вокеан дар даврони истиқлол фарҳанг ба як рукни муҳимми иҷтимоӣ табдил ёфта, дар меҳвари сиёсати бунёдкоронаю созандай Пешвои миллат, Президенди Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавқеи устуворро касб кард.

Аз рӯзҳои аввали истиқлолияти давлатӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи фарҳанг ҳамчун яке аз соҳаҳои ҳаётан муҳимми чомеа таваҷҷуҳӣ хосса зоҳир намуда, барои рушди он як қатор тадбирҳои судмандро роҳандозӣ намуд. «Дар ин радиф шоистаи зикр аст, ки силсилаи қонуну барномаҳои давлатӣ, асноди меъёрии ҳуқуқии вобаста ба инкишофи минбаъдаи соҳаҳои фарҳанг – театр, китобхонаву осорхона, воситаҳои аҳбори омма ва ҳифзу истифодаи ёдгориҳои таъриҳӣ барои таҳқими заминай моддиву техникии муассисаҳои фарҳанг, бунёди инфраструктураи мусоиди фарҳангӣ, татбиқи ҳуқуқу озодиҳои конститутсионии шаҳрвандон ҷиҳати истифода аз дастовардҳои соҳаи фарҳанги миллӣ ва умунибашарӣ мусоидат намуданд» [7]. Бахусус қабул шудани силсилаи санадҳои меъёрию ҳуҳуқӣ заминай ҳуқуқии соҳаи фарҳангро тақвият бахшида, муносибатҳои ҳуқуқии субъектҳои фаъолияти фарҳангиро ба танзим дароварданд ва сиёсати давлатро дар соҳаи фарҳанг муайяну мушахҳас карданд. Аз ҷумла таҳияву ба тасвиб расидани санадҳо, аз қабили «Консепсияи инкишофи маданияти Тоҷикистон» (1992), «Консепсияи рушди фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2005), «Консепсияи сиёсати давлатии иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2008), «Консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2011) ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи табъу нашр» (1993), «Дар бораи фарҳанг» (1997), «Дар бораи туризм» (1999), «Дар бораи берун баровардан ва дохил кардани сарватҳои фарҳангӣ» (2001), «Дар бораи иттилоотонӣ» (2001), «Дар бораи театр ва фаъолияти театрӣ» (2002), «Дар бораи ҳифзи иттилоот» (2002), «Дар бораи иттилоот» (2002), «Дар бораи ҳуҷҷати электронӣ» (2002), «Дар бораи ҳунарҳои бадеии ҳалқӣ» (2003), «Дар бораи фаъолияти китобдорӣ» (2003), «Дар бораи реклама» (2003), «Дар бораи осорхонаҳо ва фонди осорхонаҳо» (2004, 2012), «Дар бораи кино» (2004), «Дар бораи ҳифз ва истифодаи объектҳои мероси таърихио фарҳангӣ» (2006), «Дар бораи ҳуқуки дастрасӣ ба иттилоот» (2008), «Дар бораи нусҳаи ҳатмии ҳуҷҷатҳо» (2011), «Дар бораи фаъолияти ноширий ва полиграфӣ» (2016), «Дар бораи берун баровардан ва ворид намудани сарватҳои таърихио фарҳангӣ» (2019), «Дар бораи ҳунармандӣ» (2019) ва ғайра барои ба зинаи сифатан нави рушд ворид шудани муассисаҳои фарҳангӣ заминай мусоиди ҳуқуқиро фароҳам овардан.

Барои тақвияти заминай моддиву техникӣ ва эҷодии муассисаҳои фарҳангӣ ва мувоғиқу мутобиқ намудани самтҳои афзалиятноки фаъолияти онҳо ба талаботҳои даврони соҳибистиколӣ дар баробари таҳияву тасвиби асноди меъёриву ҳуқуқӣ барномаҳои давлатӣ қабул ва маблагузорӣ карда шуданд. Аз ҷумла қабул ва татбиқи «Барномаи рушди фаъолияти китобдорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2006-2015» (2005), «Барномаи рушди Китобхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Абулқосим Фирдавсӣ барои солҳои 2006-2015» (2005), «Барномаи рушди кино барои солҳои 2006-2010» (2005), «Барномаи давлатии тайёр кардани

кадрҳои соҳибиҳтиноси соҳаи фарҳанг, ҳунар ва табъу нашр дар солҳои 2007 - 2010» (2006), «Барномаи компьютеркунонии муассисаҳои таълимии фарҳанг ва санъати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2007-2010» (2006), «Барномаи рушди фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2008-2015» (2007), «Барномаи давлатии компьютеркунонии китобхонаҳои давлатию оммавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2013» (2010), «Барномаи давлатии рушди мусиқии касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2015» (2010), «Барномаи давлатии ҳифзи мероси таърихи фарҳангӣ барои солҳои 2012-2020» (2011), «Барномаи рушди санъати сирк дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013 -2017» (2012), «Барномаи ҳифзи мероси фарҳангии гайримоддии ҳалқи тоҷик барои солҳои 2013-2020» (2012), «Барномаи рушди кинои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022» (2017) ва гайра имкон доданд, ки муассисаҳои фарҳангӣ дар давраи нави таърихӣ тадриҷан рушд ёфта, ба комёбихои назаррас ноил шаванд. Аз ҷумла аҳаммияти татбиқи барномаҳои давлатӣ дар рушди фаъолияти китобдориро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хуб арзёбӣ намуда таъкид карданд, ки: «Таи ҷанд соли охир татбиқи барномаҳои муҳими давлатӣ имкон доданд, ки ҳаҷми фонди китобхонаҳои мамлакат рӯ ба афзоиш ниҳода, ниёзи хонандагон дар самти дастрасӣ ба дастовардҳои асри иттилоот ҳар чӣ бештар қонеъ гардонида шавад. Ин аст, ки имрӯз дар шаҳру деҳоти мамлакат беш аз 1300 китобхонаи оммавӣ ва 120 мағозаи фурӯши китоб фаъолият дошта, танҳо дар панҷ соли охир 30 китобхонаи нав ва дар соли гузашта 20 фурӯшгоҳи нави китоб мавриди истифода қарор дода шуд. Бо дарназардошти ин, метавон гуфт, ки суннати китобдӯстӣ ва фарҳангпарварӣ, ки ба мо аз гузаштагони тамаддунсозамон ба мерос мондааст, имрӯз ҳам ба таври ибратбахш идома дорад» [9].

Вазъи амалии татбиқи барномаҳои давлатии соҳаи китобдорӣ дар рисолаи илмии муҳаққиқ М. Комилов ҳамаҷониба мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Аз ҷумла ӯ қайд менамояд, ки: «Татбиқи барномаҳои зикршуда имкон дод, ки фонди китобхонаҳои мамлакат бо адабиёти тозанашр такмил ёбад, сатҳу сифати хизматрасонии китобдориву библиографӣ ба аҳолӣ беҳтар шавад, заминаи моддӣ-техникии китобхонаҳо тақвият ёбад, дар фаъолияти китобхонаҳо низоми нави худкори раванди китобдорӣ-иттилоотӣ ҷорӣ гардад, ҳамкориҳои байналмилалии китобдорӣ густариш ёбад ва заминаҳои устувор барои воридшавии китобхонаҳои мамлакат ба ҷомеаи иттилоотӣ муҳайё карда шаванд» [2].

Барои арҷгузорӣ ба мероси пурғановати илмиву адабӣ ва фарҳангии миллати тоҷик як силсила ҷорабиниҳои сатҳи байналмиллалӣ баргузор карда шуданд, ки дар маҷмӯъ онҳо ҷиҳати баланд бардоштани ҳисси худшиносии миллӣ ва ҳамзамон барои шинохти таъриху тамаддун ва мақоми шоистаи миллати тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ мусоидат қарданд. Пешвои муazzами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониҳои хеш борҳо таъкид намуданд, ки «Худшиносӣ дар натиҷаи ҳаматарафа омӯхтани таъриху фарҳанг ва тамаддуни миллати худ ва дар муқоиса бо тамаддунҳои дигар ба вуҷуд меояд» [11] ва «ҳадафи давлат ва Ҳукумати Тоҷикистон тавассути ҷалб намудани таваҷҷӯҳи мардуми кишвар ба таърихи гузаштаи миллати хеш ва

таҷлили ҷаҳонҳои таърихӣ баланд бардоштани ҳисси худшиносиву ҳудогоҳӣ, ватандӯстиву ватанпарварӣ ва бо тақвият додани созандагиву бунёдкорӣ обод гардонидани ҳар як гӯшаву канори Ватани азизамон мебошад» [13, с. 246]. Рӯ овардан ба мероси таърихи фарҳангӣ, ҷалби таваҷҷуҳи ниҳодҳои давлатӣ, олимони соҳаи таъриху фарҳанг ва ҳар як фарди бедордили тоҷик ба омӯзишу ҳифз ва тарғиби ин мероси гаронбаҳо дар суханрониҳои дигари Сарвари давлат низ баён ёфтаанд: «Имрӯз вазифаи муқаддаси мову шумо омӯхтан, ташвиқу тарғиб намудан, ҳифз кардан ва тармиму таҷдиди кулли ёдгориҳои таърихӣ ва мероси фарҳангии мамлакатамон аст» [10] ва «арҷ гузоштан ба фарҳангу таърихи бостонии миллат ва омӯхтани он, инчунин, аз ҳуд кардани мероси ҷовидонаи садҳо ва ҳазорон нафар фарзандони фарзонаи ҳалқамон, яъне шоирону адібон ва олимону мутафаккирони барҷастаи миллат вазифаи ҳар як соҳибватан мебошад» [8]. Ҳамзамон дар суханрониҳои дигари Президенти мамлакат ба масъалаҳои пажӯҳишу омӯзиш, ҳифзу гиромидошт ва истифодаву тарғиби осори нодири фарҳангӣ таваҷҷуҳи ҳосса зоҳир карда шудааст: «осори қуҳан ва ёдгориҳои таърихӣ забони гӯёи фарҳангӣ миллат мебошанд. Қарзи мову шумост, ки ин гуна осори нодири фарҳангиро ҷустуҷӯву пайдо намоем, онҳоро ҳифз кунем, омӯзем, омӯзонем ва барои болоравии сатҳи умумии маърифату эҳсоси худшиносии миллӣ истифода барем» [12].

Аfkору андешаҳои ишорашуда ва дигар матлабҳои назариёти Президенти мамлакат, ки дар асару мақолаҳояшон бо диди густардаи илмиву таърихӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд – бунёди назарияйӣ ва методологии омӯзиши масъалаҳои мубрами таъриху фарҳангӣ ҳалқи тоҷикро таъийид намуда, ҳамчун роҳнамои мӯътамад дар таҳияи санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ, консепсияву барномаҳои давлатӣ ва ташаккули заминаҳои концептуалии осори илмиву тадқиқотӣ нақши муассир гузоштанд.

Аз ҷумла, бо ташаббуси Президенти мамлакат дар даврони соҳибистиклолӣ дар сатҳи баланд баргузор шудани Симпозиуми байналмилии ҳазораи «Шоҳнома»-и Абулқосими Фирдавсӣ (1994), 680 ва 700-солагии олим ва мутафаккири бузурги Шарқ Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ (1995, 2015), ҷаҳни 675-солагӣ ва 700-солагии шоир ва орифи бузург Камоли Ҳуҷандӣ (1996, 2000) таҷлили 1100-солагии давлати Сомониён (1999), 1000-солагии Носири Ҳисрави Қубодиёнӣ (2004), Соли тамаддуни ориёй (2006), ҷаҳни 1150-солагии асосгузори адабиёти классикии тоҷику форс Абӯабдуллоҳи Рудакӣ (2008), Соли бузургдошти Имоми Аъзам (2009), 110-солагии шоир ва ҳофизи мардумӣ Саидалӣ Вализода (2010), 100-солагии қаҳрамонони Тоҷикистон Бобоҷон Гафуров (2008) ва Мирзо Турсунзода (2011), 600-солагии Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ (2014), 150-солагии шоирни шаҳири тоҷик Нақибхон Туғрали Аҳорорӣ (2015), 100-солагии оҳангсоз Зиёдулло Шаҳидӣ (2015), 100-солагии асосгузори хореографияи тоҷик Гаффор Валаматзода (2016), ва ғ. имкон доданд, ки ҳарчи бештар донишҳои нав марбут ба ин санаҳои муҳимми таърихӣ ва ҷаҳонвораҳо ҳосил шуда, сатҳи худшиносиву ҳудогоҳии мардум боло равад. Ҳамзамон, ҷорабиниҳои дигари сатҳи ҷумҳурияни байналмилии 2500-солагии Истаравшан (2003), 2700-солагии Қўлоб (2006), 3000-солагии Ҳисор (2015) ва 5500-солагии Саразми бостонӣ (2020) ва гайра

тачлил карда шуданд. Натиҷагирий аз баргузории ҷашинон мазкур дар осори муаррихони тоҷик [1, 3-6, 14-15] мавриди арзёбӣ қарор гирифтааст. Дар осори нашршуда роҷеъ ба таъриҳ, ҳаёти сиёсию иқтисодӣ, иҷтимоию фарҳангӣ ва илму маорифи шаҳрҳои бостонии Тоҷикистон маълумотҳои муҳим пешниҳод шудааст.

Бо шарофати истиқолият дар ҳаёти иҷтимоӣ ва фарҳангии қишварамон дигаргуниҳои зиёд ба амал омаданд. Махз бо дастуру ҳидоятҳо ва дастгириҳои пайвастаи Асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар саросари қишвар муассисаҳои нави фарҳангӣ таъсис ёфта, биноҳои бештари қасру ҳонаҳои фарҳанг аз нав тармиму таҷдид карда шуданд. «Дар даврони истиқолият пахлухои гуногуни фарҳангӣ миллӣ таҷдиду такони тоза ёфтанд. Ба шарофати ғамҳориҳои доимиҳи ҳукumat садҳо муассисаҳои фарҳангӣ – театрҳо, толорҳои консертӣ, осорхонаву китобхонаҳо, ёдгориҳои нодирӣ таъриҳӣ таъмиру азnavsозӣ гардиданд ва даҳҳо биноҳои замонавии фарҳангӣ қомат афроҳтанд» [7]. Ин иқдомҳои наҷибонаи Ҳукumatи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сарварии Пешвои муаззами миллат солҳои минбаъда низ идома ёфта, дар қаламрави ҷумҳурий муассисаҳои нави фарҳангӣ-иҷтимоӣ соҳта мавриди истифода қарор гирифтанд. Аз ҷумла муассисаҳои давлатии «Китобхонаи оммавии вилояти Ҳатлон ба номи Шамсиддини Шоҳин» (2011), бинои «Китобхонаи марказии шаҳри Турсунзода» (2011), «Осорхонаи таъриху қишваршиносии вилояти Ҳатлон ба номи «Авасто» (2011), «Китобхонаи миллии Тоҷикистон» (2012), Боги Парчами миллӣ (2012), «Осорхонаи миллии Тоҷикистон» (2013), «Муҷтамаи ҷумҳуриявии осорхонаҳои шаҳри Қӯлоб», «Осорхонаи таъриху қишваршиносии 2700–солагии Қӯлоб» (2006), «Осорхонаи таърихии вилояти Суғд» (2006), муассисаи давлатии «Боги ба номи Камоли Ҳуҷандӣ» (2015), «Осорхонаи таърихии қишваршиносии шаҳри Ҳисор» (2015), муассисаи давлатии вилоятии «Театри мусиқӣ-драмавии ба номи Маҳмудҷон Воҳидов» дар ноҳияи Ашт (2016), «Театри вилоятии мусиқӣ-мазҳакавии ба номи Ато Муҳаммадҷонов» дар шаҳри Қурғонтеппа (2016), муассисаи давлатии «Боги фарҳангу фароғатии ба номи Садриддин Айнӣ» (2017), муассисаи давлатии «Боги фарҳангу фароғатии ба номи Абулқосими Фирдавсӣ» (2018), «Боги ба номи Алишер Навоӣ ва Абдураҳмони Ҷомӣ» дар шаҳри Душанбе (2018), Муассисаи давлатии «Осорхона - мамнӯъгоҳи ҷумҳуриявии ба номи Восеъ» (2019), Боги «Куруши Қабир» дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе (2019), Муассисаи давлатии «Қасри ҷумҳуриявии фарҳангӣ Дангара» (2019), Театри вилоятии мусиқӣ - мазҳакавии ба номи Мехрубон Назаров дар шаҳри Ҳоруг (2020) ва дигар иншоотҳои фарҳангӣ мавриди баҳрабардориву истифода қарор дода шудаанд, ки дар маҷмӯʻ аз ҷумлаи рӯйдодҳои муҳимми даврони соҳиби қишлоғӣ махсуб ёфта, дар самти ҳифзу гиromidoшти арзишҳои фарҳангиву таъриҳӣ, тарбияи завқи зебоишиносӣ, дастрасӣ ба иттилооти тоза ва барои баланд бардоштани ҳисси ҳудшиносии миллӣ таъсири мусбат мегузоранд. Соҳтану ба истифода додани чунин биноҳои нави хуштарҳу замонавӣ, имкониятҳои муассисаҳои фарҳангиро васеъ намуда, дар татбиқи сиёсати фарҳангии Ҳукumatи қишвар заминаи мусоидро фароҳам овард.

Ҳамин тавр, муассисаҳои фарҳангӣ дар даврони истиқлол баҳри татбиқи рисолати азалии хеш – таъмини дастрасии аҳолӣ ба гизои маънавӣ, оғаридан ва муаррифӣ кардани арзишҳои фарҳангӣ (асарҳои санъати тасвирӣ, мусиқӣ, театрӣ, ҳунарҳои мардумӣ), тарбияи зебоипарастӣ, тарғибу ташвиқи маҷмӯи донишҳо, омӯзишу таҳқиқ, тармиму барқарорномаӣ ва ҳифзу нигоҳдории мероси моддӣ ва ғайримоддии фарҳангӣ ва гайра пайваста кӯшиш ба ҳарҷ дода, тавассути татбиқи барномаҳои фарҳангӣ-маърифатӣ ва илмӣ-тадқиқотӣ дар раванди тарбияи худшиносию худогоҳии миллӣ ва тарғиби дастовардҳои фарҳангии Тоҷикистони соҳибистиқлол саҳм гузоштанд.

### Адабиёт

1. Азиз, Ф., Одина, С. Ҳисори Шодмон: аз бостон то ин замон [Матн] / муҳаррир. Н. Асадзода. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2013. – 368 с.
2. Комилов, М. Истиқлолият ва рушди фаъолияти китобдорӣ дар Тоҷикистон (солҳои 1991-2016) [Матн]: рисола. – Душанбе: Арҷанг, 2020. – С. 111.
3. Культура Гиссарской долины в контексте региональных цивилизаций [Текст] / сост. А. Раджабов, М. Каримзаде; отв. ред. А. Раджабов. – Душанбе: Дониш, 2015. – 902 с.
4. Муҳторов, А. Мақоми ҷаҳонии Уструшаниҳо [Матн]. – Душанбе: Сурушан, 2002. – 164 с.
5. Очерки муҳтасари таърихии Ҳисор [Матн]: Бахшида ба 3000-солагии Ҳисори Шодмон. – Душанбе: Ашуриён, 2015. – 36 с.
6. Разоқов, Р. Производственная деятельность населения Саразма (по экспериментально-трассологическим данным) [Текст]. – Душанбе: Дониш, 2020. – 224 с.
7. Раҳмон, Э. Паём ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 20 апрели соли 2011 [Матн] // Ҷумҳурият. – 2011. – 21 апрел.
8. Раҳмон, Э. Паём ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 26 январи соли 2021 [Матн] // Ҷумҳурият. – 2021. – 27 январ.
9. Раҳмон, Э. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва ҳориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 20 апрели соли 2012 [Матн] // Ҷумҳурият. – 2012. – 21 апрел.
10. Раҳмонов, Э. Зиёён парҷамбардорони илму маърифатанд [Матн]: суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мулоқот бо намояндагони зиёёни мамлакат // Ҷумҳурият. – 2006. – 21 март.
11. Раҳмонов, Э. Суханронӣ ба шарафи ҳафтумин солгарди Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 8 сентябри соли 1998 [Матн] // Ҷумҳурият. – 1998. – 16 сентябр.
12. Раҳмонов, Э. Суханронӣ дар мулоқот бо намояндагони зиёёни мамлакат, 20 марта соли 2007 [Матн] // Ҷумҳурият. – 2007. – 27 марта.
13. Раҳмонов, Э. Ҷашни Қӯлоби бостонӣ иди таъриху фарҳанг аст [Матн]: суханронӣ дар маросими бошукуҳи таҷлили ҷашни 2700-солагии шаҳри Қӯлоб, 10 сентябри соли 2006 // Раҳмонов, Э. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат: Иборат аз 11 ҷилд

/мураттиб С.Фаттоев. – Душанбе: Ирфон, 2007. – Ҷилди 7. (2006, май – 2007, апрел). – С. 246.

14. Самиҳов, Ш. Р. Саразм – оғози тамаддуни саноати тоҷик [Матн]: китоби илмию таълими. – Душанбе, 2020. – 160 с.

15. Шариф Д. Назаре ба таъриху тамаддуни мардуми Қӯлоб [Матн] / муҳ. масъул А. Ализода. – Душанбе: Деваштич, 2006. – 126 с.

**Шарифзода Ф.**

## РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ ТАДЖИКИСТАНА

В статье на основе изучения наследия Лидера нации рассматриваются вопросы развития национальной культуры в период независимости. Отмечается, что научные взгляды и другие теоретические размышления, освещенные в научных трудах и выступлениях Президента страны, составляют основу формирования теории и методологии изучения проблем истории и культуры таджикского народа, и являются важным источником в разработке нормативно-правовых актов, концепций, государственных программ и концептуальных основ научно-исследовательских изысканий.

Вместе с тем в статье отмечается, что разработка и утверждение нормативно-правовых актов создали благоприятную правовую основу для выхода учреждений культуры на качественно новый этап развития. По мнению исследователя, принятие ряда нормативных правовых актов в области культуры укрепило правовую базу в сфере культуры, урегулировало правоотношения субъектов культурной деятельности и определило государственную политику в области культуры. В частности, принятие и реализация государственных программ развития культуры, библиотечной деятельности, развития кино, профессиональной музыки, циркового искусства, подготовки квалифицированных кадров в области культуры и искусства, ремесла и издательского дела, компьютеризации образовательных учреждений культуры и искусства, государственно-массовых библиотек, защита исторического и культурного наследия, защита нематериального культурного наследия таджикского народа и другие государственные программы позволили постепенно улучшить деятельность культурных учреждений в новый исторический период и добиться значительных результатов.

В статье также отмечается, что дань уважения богатому научному, литературному и культурному наследию таджикского народа посредством проведения серии мероприятий на международном уровне, позволили способствовать повышению национального самосознания и признание истории и цивилизации, а также достойного статуса таджикского народа на мировой арене.

При этом было отмечено, что строительство и ввод в эксплуатацию новых красивых и современных зданий библиотек, музеев, театров, дворцов культуры, парков и культурных центров расширили При этом было отмечено, что строительство и ввод в эксплуатацию новых красивых и современных зданий библиотек, музеев, театров, дворцов культуры, парков и культурных центров

расширили возможности учреждений культуры и создали благоприятные условия для осуществления культурной политики правительства страны.

**Ключевые слова:** Лидер нации, национальная культура, культурное наследие, учреждения культуры, культурные мероприятия, нормативно-правовые акты, государственные программы, независимость.

**Sharifzoda F.**

## DEVELOPMENT OF NATIONAL CULTURE DURING THE PERIOD OF INDEPENDENCE OF TAJIKISTAN

The article examines the development of national culture during the period of independence on the basis of studying the heritage of the Leader of the Nation. It is noted that scientific views and other theoretical reflections, highlighted in the scientific works and speeches of the President of the country, form the basis for the formation of the theory and methodology for studying the problems of the history and culture of the Tajik people, and are an important source in the development of normative legal acts, concepts, state programs and conceptual foundations of research research.

At the same time, the article notes that the development and approval of normative legal acts have created a favorable legal basis for the cultural institutions to enter a qualitatively new stage of development. According to the researcher, the adoption of a number of normative legal acts in the field of culture strengthened the legal framework in the field of culture, regulated the legal relations of subjects of cultural activity and determined the state policy in the field of culture. In particular, the adoption and implementation of state programs for the development of culture, library activities, the development of cinema, professional music, circus art, training of qualified personnel in the field of culture and art, craft and publishing, computerization of educational institutions of culture and art, public libraries, protection of historical and cultural heritage, The protection of the intangible cultural heritage of the Tajik people and other State programs have gradually improved the activities of cultural institutions in the new historical period and achieved significant results.

The article notes that the tribute to the rich scientific, literary and cultural heritage of the Tajik people through a series of events at the international level, helped to increase national consciousness and recognition of the history and civilization and the worthy status of the Tajik people on the world stage. At the same time, it was noted that the construction and commissioning of new beautiful and modern buildings of libraries, museums, theaters, palaces of culture, parks and cultural centers have expanded the capabilities of cultural institutions and created favorable conditions for the implementation of the cultural policy of the government of the country.

**Key words:** Leader of the nation, national culture, cultural heritage, cultural institutions, cultural events, normative legal acts, state programs, independence.

**ТДУ:37точик+398точик+008+8точикф+29**

**Рахимӣ Д.**

## **ТАҲАВВУЛИ СИМОИ МУРГИ АСОТИРИЙ – СИМУРФ ДАР АДАБИЁТ ВА ФОЛКЛОРИ ТОЧИК**

*Дар ин мақола сухан дар бораи яке аз образҳои асотирии осори динии бостонӣ, адабиёти ҳамосавию фолклорӣ – парандай соҳибчангол Симург меравад. Муаллиф бо истифода аз сарчаимаҳои муътамад симои ин мурги асотириро мавриди таҳлилу муқоиса қарор дода, иттилооти манбаъҳоро ба панҷ бахш ҷудо кардааст. Нахуст, маълумоти асотирии дар китоби муқаддаси зардушиён – Авесто дарҷиуда, дувум адабиёти паҳлавӣ, маҳсусан, «Бундаҳишн», «Минуи хирад», севум бозтоби бадеии симои Симург дар адабиёти бадеии форсу тоҷик, аз он ҷумла, дар адабиёти масаввуфӣ, ҷорум маълумоти фарҳангу лугатномаҳо ва ниҳоят афсонаҳои тоҷикӣ аз ҷумлаи сарчаимаҳои маълумоти бадеӣ доир ба Симург мебошанд.*

*Дар «Авесто» гуфта мешавад, ки ошёнаи Симург дар болои дарахти гайриодии баланд ҷойгир шудааст ва ҳамин маъни дар асарҳои паҳлавӣ, адабиёти бадеӣ ва афсонаҳои мардумӣ низ таъкид шудааст. Ҳамчунин Симург, бинобар маълумоти сарчаимаҳо, ҳомиҷо дӯстӣ инсон буда, ҳамчун тимсоли табибу ҳаким масвир гаштааст. Маҳз ин ҳусусиёти образи мавриди таҳқиқро ба назар гирифта, муаллиф ба ҳулоса омадааст, ки Симург дар асотири бостон ҳамчун эзади нигаҳбон мавқеъ дошта, байдан дар ҳамосаҳои қаҳрамонӣ ба симои парандай соҳибчанголи табии табдил мейёбад.*

*Нуктаи дигаре, ки муаллиф бар пояи маводи манобеъ ва муқоисаҳо ҳулоса кардааст, марбут ба се қабати олам будани Симург аст. Ин мазмун дар «Бундаҳишн» ба таври возех ишора шудааст, ки Симург парандай бузург буда, се ангушт дорад, мисли ширхӯрон пистон дорад ва ба бачаҳояни шир медиҳад. Ҳусусиятҳои сегонаи мавсуфи Симург ишора бар он аст, ки ў бо болу думаши дар ҳаво мепарад, сари сагмонанду пойҳои сеангушта дошта, дар рӯйи замин мегардад ва ҳам дорои пулакчаҳо буда, дар об шино мекунад. Ин нишонаҳо рамзи тавонӣ ва ҳукмронӣ дар се табақаи табиат ба шумор мераванд. Дар афсонаҳои тоҷикӣ низ ҳамин оҳанг ба тарзи дигар баёни шудааст. Вай қаҳрамонро аз вазъияти душвор наҷот дода, аз олами зеризаминӣ ба болои замин мебарорад ва ҳамчунин дар осмонҳо парвоз мекунад.*

*Дар поёни мақола муаллиф ба ҳулоса меояд, ки симои Симург дар асотири адабиёту фолклори мардумони Эрониён васеъ инъикос шуда, тимсоли як парандай одӣ нест, балки он далели куҳан будани мероси ҳамосавии мардумони ориёстабор ба шумор меравад.*

**Калидвоҷаҳо:** асотир, образ, Симург, Авесто, сарчаимаҳои паҳлавӣ, адабиёти бадеӣ, масаввуф, фолклор, афсона.

Мазмунҳои асотири Эрони бостон бештар дар китоби муқаддаси «Авесто», адабиёти паҳлавӣ, ба вижа «Бундаҳишн» ва

«Динкард», “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ ва бъязе достонҳову таърихномаҳо инъикос шудаанд, ки оид ба фаъолияту вазоифи Аҳурамаздо, эзадону амшоспандон ва девону маҳлуқони дигари аҳриманий, оғариниши кайҳону худоён, гиёҳон, ҷонварон ва мардумон маълумот медиҳанд. Ҳамчунин идомаи тасаввуроти асотирӣ, мотиву сюжет ва симоҳои мифологиро дар осори ҳаттии адабию таърихии пасазисломии форсу тоҷик, ҳамчунин дар эҷодиёти шифоҳии ҳалқҳои форсизабон, бавижа, тоҷикон ва намунаҳои муҳталифи санъат дучор мешавем.

Роҷеъ ба мифологии мардумони эронитабор муҳаққиқони варзида чун М. Дрезден, Т. Нелдёке, Г. С. Нюберг, В. И. Абаев, М. С. Андреев, С.П. Толстов, К. Инострантсев, И.С. Брагинский, О. А. Сухарева, И. В. Рак, М. Баҳор, Ҳ. Разӣ, Ҷ. Дӯстҳоҳ, О. М. Чунакова ва ҷанде дигар пажӯҳишҳои арзишманд анҷом додаанд. Дар рисолаву мақолаҳои эшон паҳлӯҳои гуногуни асотири эрониён, аз он ҷумла, масъалаҳои оғариниши кайҳону эзадон, гиёҳон, ҷонварон ва мардумон, иэрархия ё радабандии эзадон, тазодди оғаридаҳои аҳурой ва маҳлуқоти аҳриманий, эсхатология ё оҳиратшиносии мардум ва амсоли инҳо баррасӣ шудаанд. Дар баробари ин мавзӯъҳо муҳаққиқони мазкур роҷеъ ба масъалаҳои марбут ба образҳои зооморфӣ низ бъязе нуктаҳоро баён кардаанд.

Аз он ҷумла, дар монографияи адабиётшиносӣ маъруф И. С. Брагинский «Аз таърихи назми ҳалқии тоҷикӣ» андешаҳои марбут ба тасаввуроти ибтидоии ниёғони тоҷикон ва мифологии Эрони бостон дар қисми аввали китоб, маҳсусан, дар бобҳои якуму дувум зикр шудаанд. Муаллиф дар боби дувум фаслеро бо унвони “Устураҳои космогонӣ, асотири марбут ба ҷонварон” ихтисос дода, дар он оид ба образҳои зооморфӣ ё ҳуд ҷонварони нима-инсон, аз ҷумла Симурғ, Ажи Даҳока (Захҳок) ва моҳии авестоии Кара ҳарф задааст.

Тибқи пажӯҳиши И. С. Брагинский, парастиши ҷонварон, аз он ҷумла, асп, барзагов, ҳурӯс ва саг дар байни мардумони эронитабор аз даврони қадим маъмул будааст. Ба далели ин гуфтаҳо, ўз «Авесто», асотири Эрони бостон, инчунин аз бозёфтҳои бостоншиносон, аз тасвири зооморфии деворнигораҳои Панҷакенти қадим ва ҳайкалчаҳои скифию аслиҳаҳои ҷангии нӯгашон дар шакли ғовсар иқтибос овардааст. [5, с. 53-59].

Зооморфизм нахуст дар шакли тассавурот ва эътиқоди одамони ибтидой шурӯъ шуда, минбаъд вориди устураҳо гаштааст. Дар мифологии қариб ҳамаи қавму ҳалқҳои ҷаҳон, аз ҷумла асотири мардумони эронитабор, образҳои зооморфӣ ва амалиёту қиёфаи онҳо зиёд тасвир шудаанд.

Яке аз тимсолҳои маъруфи зооморфии адабиёту асотир ва фолклори эронитаборон Симурғ мебошад, ки тасвири портрету ҳарактери ўз аз қадиматарин давраҳо то ба ривояту афсонаҳои мусоир таҳаввулу ташаккул ёфтааст. Яке аз сарчашмаи қуҳантарине, ки дар бораи Симурғ иттилоъ медиҳад, китоби муқаддаси зардуштиён – «Авесто» мебошад. Номи Симурғ дар «Авесто» дар шакли **тәғәӯð саēnō** ва **saēna** омада, як навъ мурғи гайриодист, ки дар болои дарахти азими ҳазортуҳма, дар миёнаи дарёи Фароҳкарт ошён дорад.

Дар банди 12-уми **Рашн-яшти** «Авесто» гуфта мешавад, ки ошёнаи Симурғ дар болои дараҳти гайриодии бисёртухма ҷойгир шудааст ва эзади ҳомии адолату ростӣ – Рашни ашаван низ бар фарози ин дараҳт қарор мегирад. Хитобан ба ў чунин қайд шудааст: “Эй Рашни ашаван! Агар ту бар болои дараҳте бошӣ, ки ошёнаи Симурғ дар он аст ва дар миёни дарёи Фароҳкард барпост – дараҳте, ки дарбардорандай доруҳои неку доруҳои коргар аст ва пизишкӣ ҳамагон ҳонандаш; дараҳте, ки базри ҳамаи гиёҳон дар он ниҳода шудааст – мотуро ба ёрӣ ҳамехонем» [1, с. 281].

Бояд гуфт, ки номи ин дараҳти асотирӣ дар «Авесто» *Ҳарвистиҳмак* ба маънӣ «ҳаматухма» ё «бисёртухма» буда, амшоспанҷону Амурдод онро аз омехтани тухми ҳазорон гуна гиёҳ дар миёни дарёи Фароҳкард – дар наздики дараҳти Гаукерена (Ҳауми сафед) – падид овард, ки ҳамаи гунаҳои гиёҳони рӯи замин аз он мерӯянд. Ошёнаи Симурғ бар фарози ин дараҳт аст ва ҳар гоҳ аз он ба парвоз дармеояд, тухмаҳои хушки он дараҳт бо об мерезанд ва он тухмаҳо бо борон ба замин меборанд [1, с. 733]. Ин дараҳти асотириро Виспушиб низ номидаанд, ки дар «Авесто» номи дигари он зикр шудааст.

Образи дараҳти мазкур минбаъд бо номҳои гуногун (чинор, сидр) дар афсонаҳои мардумони эронитабор зикр мегардад, ки Симурғ бар фарози он лона дорад. Он ҳамчун прототипи дараҳти ҳаёт низ дар фолклори ҳалқҳои форсизабон хидмат кардааст.

Симои Симурғ дар осори хаттии паҳлавӣ низ зикр гаштааст. Номи Симурғ дар сарчашмаҳои паҳлавӣ дар шакли Сенмурув (*sēnmurw*) омада, он номи парандай асотирист, ки андоми гайриодӣ дошта, сараш ба саг, болу думаш ба мурғон монанд буда, пӯсташи мисли моҳиён бо пулакча пӯшонида шудааст. Тибқи маълумоти «Бундахишн», дар бахши «Дар бораи чигунагии ҷонварон ба панҷ шакл» Симурғ бузургтарин паранда аст, ки се ангушт дорад, мисли ширхӯрон пистон дорад ва ба бачаҳояш шир медиҳад [19, с. 65-67].

Хусусиятҳои сегонаи мавсуфи Симурғ ишора бар он аст, ки ў бо болу думаш дар ҳаво мепарад, сари сагмонанду пойҳои сеангушта дошта, дар рӯйи замин мегардад ва ҳам дорои пулакчаҳо буда, дар об шино меқунад. Ин нишонаҳо рамзи тавонойӣ ва ҳукмронӣ дар се табақаи табиат ба шумор мераванд.

Дар «Бундахишн», дар бахши «Дар бораи чигунагии гиёҳон» мутобиқ ба устураи авестоии Симурғ оварда шудааст, ки дараҳти Бастухм (дар «Авесто» *Ҳарвистиҳмак*) бар дарёи Фароҳкард рустааст. Ҳар сол Симурғ он дараҳтро биафшонад, тухмҳои он дар оби дарё бирезад ва Тиштар онҳоро бо оби борон ситонад ва ба қишварҳо барад [19, с. 74].

Ин мазмун дар асари дигари паҳлавӣ «Минуи хирад» низ омадааст, гуфта мешавад: «Ошёни Симурғ бар фарози дараҳти ба ҳама дармонбахши бисёртухма аст ва ҳар гоҳ ки аз он бархезад, ҳазор шоҳа аз он бирӯяд ва чун бар он биншинад, ҳазор шоҳаи он бишканад ва тухмҳои онро пароканда кунад» [9, с. 120].

Ҳамин тарик, симои асотирии Симурғ ва мотиву сужетҳои марбут ба он дар сарчашмаҳои динию асотирӣ ва адабии паҳлавӣ идомаи асотири Эрони бостон мебошад, ки дар «Авесто» зикр шудаанд.

Дар адабиёт ва фарҳангу луғатномаҳои баъд аз исломии форсӣ-тоҷикӣ, ба ҷуз аз баъзе ишораҳои шоирони даврони Рӯдакӣ ва тасвириҳои Фирдавсӣ дар «Шоҳнома», образи Симург андаке тағиیر меёбад. Аз осори адабии устод Рӯдакӣ, ки хеле кам ба мо мерос мондааст, дар як байти ў аз «Калила ва Димна» номи Симурғро вомехӯрем. Симурғ дар тасвири Рӯдакӣ подшоҳи мургон буда, тимсоли шоҳи одилу додрас мебошад. Симурғ лонаву бачаҳои мурғи Тайтуро, ки вакили дарё даррабуда буд, бозситонида, ба Тайту медиҳад:

Подшо Симурғ дарёро бибурд,  
Хонаю бачча бад-он Тайту супурд [13, с. 483].

Дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ лонаи Симурғ бар фарози Албурзкӯҳ устувор буда, он ба мисли үқоб парандай бузурги тезчангол ва гӯштхӯр тасвир шудааст, аммо ҳусусиятҳои инсонӣ низ дар симои ў муноҳида мешавад. Симурғ дар «Шоҳнома» ба мисли одамон ҳарф мезанад, аз донишу таҷрибаҳо барҳӯрдор аст ва дармонбахшу ёрирасони хонадони Золи Зар мебошад. Ў тифли сапедмӯйи Соми Наримонро, ки падара什 ор карда, ба қӯҳистон партофта буд, ба лонааш оварда, тарбият мекунад. Ў ба қӯдак номи Дастанро медиҳад ва ҳамчун модар мушфиқу ғамҳори ўву хонадонаш боқӣ мемонад. Ҳангоми бозгашти Дастан ба назди падара什 Сом Симурғ ба ў як пари ҳудро медиҳад ва мегӯяд, ки вақти ба сарат омадани мушкиле, онро дуд бикиун ва ман ба ёриат мерасам.

Ҳамин тарик, дар достонҳои дигар Дастан ё Золи Зар ҳангоми мушкилиҳо ду маротиба Симурғро ба ёрӣ меҳонад. Бори якум дар вақти зодани Рустам Дастан Симурғро ба қӯмак даъват мекунад. Бо маслиҳати Симурғ табибе Рӯдобаро, ки тифли батнаш бузург буд, ҷарроҳӣ карда, навзодро берун меорад ва тибқи нишондоди Симурғ шиками ўро дӯхта, аз доруи гиёҳӣ бар он мемолад [ниг. 20].

Маротибаи дувум Симурғ дар куштани Исфандиёр ба Рустам ёрӣ медиҳад. Исфандиёри рӯйнтан, ки паҳлавони зӯрманде буд, ҳангоми набард Рустамро ба танг меорад. Рустам аз набард хаставу маҷруҳ баргашта, бо маслиҳати падара什 Золи Зар Симурғро ба ёрӣ меҳонанд. Симурғ зуд ба ёрӣ расида, тирҳоро бо минқораш аз тани Рустаму аспи ў – Раҳш берун мекашад ва ҷойи заҳмҳоро табобат мекунад. Рӯзи дигар бо дастури Симурғ Рустам аз ҷӯби буттаи газ тире меозад ва дар вақти набард ў тирро рост ба ҷашми Исфандиёр мезанад ва ҳамин тарик, ўро ба ҳалокат мерасонад.

Дар «Шоҳнома» инчунин дар бораи Симурғи дигар, ки зишту саҳмгин ва ҷун қӯҳи болдор аст, сухан рафтааст. Ин Симурғ низ бузургчусса буда, модина аст ва ду бача дорад. Исфандиёр дар манзили панҷум бо он ҷангид, Симурғро пора-пора мекунад [ниг. 21]. Симои Симурғ дар тасвириҳои Фирдавсӣ ҳам баъзе унсурҳои асотириро дорад ва ҳам бо образи үқоб аз ҳамосаҳо ва афсонаҳои мардумӣ омехта шудааст.

Муцири Байлақонӣ дар як байташ ба дарахте, ки дар «Авесто» ва «Бундаҳиши» ва «Минуи хирад» бо номи дарахти ҳазортуҳм ёд шудааст, ишора кардааст:

Аз баҳри тири эшон як раҳ ишорате кун,  
То Сидра шоҳ резад, Симурғ пар фиристад.

Дар ин байт Муҷир ҳам аз шоҳарезӣ ё шоҳашикани Симурғ ҳангоми нишастан ба болои он ёдовар шудаасту ҳам аз сужети тирсозии Рустам ба ҳангоми набарди Исфандиёр ва ҳам аз пар фиристодани Симурғ. Яъне дар мисоли ин байт омезиши устураҳои авестой бо сужетҳои ҳамосавӣ мушоҳида мешавад.

Дар ашъори шоирони асрҳои IX-XII номи Симурғ ва ишораҳо ба мотивҳои марбути он ба он гунае ба назар мерасад, ки дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ зикр гаштаанд. Чунончи:

Туро Симурғу тири газ набояд,  
На Раҳши ҷодуву Золи фусунгар.

(Дақиқӣ)

Бе ёрии Золу парри Анқо  
Бар ҳасм зафар наёфт Рустам.

(Хоқонӣ)

Ҳамчӯ Таҳамтан турост нусрати Симурги баҳт,  
Золи фалакро барор дидা чӯ Исфандӣ.

(Коонӣ)

Маълум аст, ки бисёр суннатҳои фарҳангӣ, аз он ҷумла, расму ойин ва ҷаҳонҳои Эрони бостон, устураҳо ва таърихи қадим дар осори шоирони асрҳои IX-XII бештар ба назар мерасанд ва ҳамин тамоюл тадриҷан заиф гаршта, арзишҳо ва образҳои нави бадей ба майдони адабиёт меоянд. Мазмунҳои асотири бостонӣ тобишҳои динию тасаввуғӣ мегиранд. Сими Симурғ низ дар ин миён истисно нест.

Дар адабиёти форсӣ, бавижа дар адаби ирфонӣ, Симурғ ба мурғи афсонавии Анқо айният дода мешавад. Шайх Фариддадини Аттор дар ҷаҳонбинӣ пайрави ваҳдати вучуд аст, ки соликони он баъд аз гузаштани марҳилаҳои шариат ва тариқат бо рӯҳи мутлақ, яъне бо Худо як мешаванд. Ин мазмун дар маснавии «Мантиқ-ут-тайр»-и ӯ дар ҳикояти сафари мурғон ва расидани онҳо ба кӯҳи Қоф ва бо Симурғ як шуданашон хеле равшан ифода ёфтааст.

Чун нигах карданд он сӣ мурғ зуд,  
Бешак ин сӣ мурғ он Симурғ буд.  
Дар таҳайюр ҷумла саргардон шуданд,  
Ин надонистанд, то худ он шуданд.  
Хешро диданд Симурги тамом,  
Буд худ Симурғ сӣ мурғи тамом [12, с. 123].

Ин маъниро Хоқонӣ низ дар байте иброз кардааст:

Он раҳ равам, ки тӯша зи ваҳдат талаб кунам,  
Золи Зарам, ки ном ба Анқо бароварам.

Дар «Мантиқ-ут-тайр»-и Аттор Симурғ подшоҳи парандагон аст, ки дар пушти қӯҳи Қоф манзил дорад. Соликони роҳи тариқат Қофро сарзамини дил ва Симурғро ҳақиқату ростии мутлак донистаанд, ки ҳамаи саъий солик сарфи расидан ба он мешавад. Аммо ин кор бидуни машакқат мұяссар намешавад ва бояд бо сабру таҳаммули заҳмат онҳоро паси сар кард.

Ҳаст моро подшоҳе бе хилоф,  
Дар пайи қӯҳе, ки бошад қӯҳи Қоф.  
Номи ў Симурғи султони туюр,  
Ў ба мо наздику мо з-ў дури дур [8, с. 373].

Мунчики Тирмизӣ дар як байти худ ба мурғи муфрад – ягона будани Симурғ ишора кардааст, яъне Симурғ тимсоли ваҳдат аст ва ҳамаи мурғон – сӯфиён пас аз расидан ба мақсуд дар он омезиш ёфта, як шуда мераванд.

Аё бадеъ шахе, к-ат назир не ба ҷаҳон,  
Миёни ҳалқ, чу Симурғ, муфрадӣ, муфрад!

Дар баъзе асанҳои адабӣ ва лугатномаҳои баъдӣ Симурғро табиб ҳондаанд, ки бешак аз «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ маншаш мегирад. Тавре ки болотар зикр шуд, Симурғ дар мушкили таваллуд кардани Рӯдеба тарзи ҷарроҳӣ ва дармон бахшиданро маслиҳат медиҳад ва дар мавриди дувум заҳмҳои тани Рустаму Раҳшро табобат мекунад. Адибону фарҳангнигорони баъдӣ бештар аз ҳамин нуқтаи назар симои Симурғро ҳамчун ҳакиму табиб тасвир кардаанд.

Муаллифи фарҳанги «Бурҳони қотеъ» дар моддаи “Симурғ” навиштааст, ки “Симурғ Анқоро гӯянд ва он парандае будааст, ки Золи падари Рустамро парварда ва бузург карда ва баъзе гӯянд, номи ҳакимест, ки Зол дар хидмати ў қасби камол кард” [6, с. 191].

Бинобар иттилои Муҳаммади Ғиёсуддин дар «Ғиёс-ул-лугот»: «Симурғ ҷонварест машҳур ва симурғ аз он гӯянд, ки ҳар лавн, ки дар пари ҳар як мурғ мебошад, ҳама дар парҳои ў мавҷуд ва баъзе гӯянд, ки ба гайр аз ҳамин исми фарзӣ вучуд надорад» [7, с. 447].

Дорои сӣ ранг будани Симурғро қабл аз Муҳаммади Ғиёсуддин ҳанӯз дар асри XI адаб, донишманд ва фарҳангнигори форс-тоҷик Асадии Тӯсӣ дар «Лугати Фурс» ишора карда, гуфта буд, ки «Сиранг Симурғ бошад» [18, с. 276].

Ҳамин тариқ, дар осори адабию таърихӣ ва лугатнигорӣ Симурғро аз зовияҳои гуногун ҳам сӣ мурғ ҳондаанд, ҳам Анқо, ҳам ҳакиму табиб ва ҳам мурғи афсонавӣ. Макони ў дар адабиёти бадӣ пушти қӯҳи Қоф тасвир шудааст.

Дар афсонаҳои тоҷикӣ симои Симурғ бо такя ба унсурҳои асотирий ба худ тобишҳои нави ҳамосавӣ мегирад. Дар қиссаву афсонаҳои тоҷикӣ Симурғ ҳамчун мурғи соҳибчангол ва пурқуввате тасвир ёфтааст, ки қаҳрамонро ба болояш нишонда, ба пушти қӯҳи Қоф ва ё ба дунёи дигар мебарад ва он ҳамеша кӯмакрасон ва хайроҳи мардумон мебошад. Макони Симурғ пушти қӯҳи Қоф ва дар баъзе афсонаҳо дар олами зеризаминӣ мебошад ва ў ба монанди уқоб парандай гӯштҳӯр аст.

Дар афсонаи «Калча» образи Симурғ нисбат ба дигар афсонаҳо комилтар баён гаштааст. Тибқи сужети он, персонажи марказӣ – Калча бо бародаронаш аз қафои дев таъкиб карда, ба ҷоҳе мерасанд, Калчаро аз миёнаш баста, ба зери ҷоҳ ба макони дев мефуроранд. Калча ба қаъри ҷоҳ расида, худро дар олами дигар мебинад. Ин олами зеризаминӣ буд. Пас аз мочароҳои зиёде Калча девҳоро нобуд карда, дар ҷустуҷӯи Симурғ мешавад, то ки ўро ба олами боло, ба рӯйи замин барорад.

Симурғ дар болои чинор лона дошт, аҷдаҳое ба дарахт баромада, меҳост, ҷӯчаҳои Симурғро бихӯрад, аммо Калча бо шамшер он аҷдарҳоро се пора карда, ба назди ҷӯчаҳои Симурғ мепартояд. Онҳо дутояшро ҳӯрда, як пораашро барои модарашон Симурғ мемонанд. Симурғ омада, вазъиятро мефаҳмад. Аз Калча мепурсад, ки чи хидмат кунам. Калча аввал ҳомӯш истода, баъд мегӯяд, ки маро ба рӯйи замин барор. Ин кори мушкиле буд. Симурғ розӣ мешавад ва мегӯяд: чил ғӯсфандро қушта, аз пӯсташон чил ҳик тайёр кун ва дар онҳо об гир. Гӯшту обро ба болои ман гузор, об ғӯям, гӯшт дех, гӯшт ғӯям, ба ман об дех. Онҳо дар парвоз мешаванд. Дар охир гӯшт тамом мешавад ва Калча аз рони пояш бурида, ба даҳони Симурғ медиҳад, аммо Симурғ маззаи гӯшти одамиро ҳис карда, намехӯрад, балки дар зери забонаш нигоҳ медорад. Баъди расидан, аз Калча мепурсад, ки он пораи гӯшти охирин гӯшти чӣ буд? Калча иқрор мешавад, ки як пора аз рони поям бурида додам. Симурғ аз зери забонаш ҳамон пораи гӯштро бароварда, ба рони Калча мечаспонад ва як бор мелесад, мисли қадима мешавад. Баъдан Симурғ аз парҳояш як даста канда, ба Калча медиҳад, ки дар вакти зарурӣ онро дуд бикиун ва ман ба ёриат мерасам [22, с. 18-19].

Ҳамин гуна сужет дар якчанд афсонаҳои сехромези тоҷикӣ мушоҳида мешавад. Чунончи, дар афсонаҳои «Соҳибқирон ва Соҳибчамол», «Хирс-полвон», «Подшоҳ», «Шоҳзода ва Симурғ», «Хирсиддин», «Кимиёгар-говсувор», «Паҳлавон ва Симурғ» ва ҷанде дигар.

Дар афсонаи «Подшоҳ» низ паҳлавон бачаҳои Симурғро аз аҷдаҳо начот медиҳад. Симурғ ўро барои ин хидматаш ба олами поён ба рӯйи замин мебарорад. Аммо дар сужет каме тафовут дила мешавад: қаҳрамон дар баъзе мавридҳои мушкил пари Симурғро, ки ба ў дода буд, дуд мекунад. Ў ҳозир шуда, мушкилоти паҳлавонро осон менамояд.

Дар афсонаи «Хирс-полвон» паҳлавон аҷдаҳоро қушта, дар зери дарахте дам мегирифт, ки ногоҳ ҷашмаш ба парандай бузурге меафтад, ки он дар нӯлаш уштуреро бардошта, ба лонаи ҳуд меорад. Аз нишастани ў дарахт меларзад. Ин паранда Симурғ буд. Вай уштурро пора-пора карда, ба назди бачаҳояш мепартояд [17, с. 164].

Дар афсонаи дигар «Хирсиддин» паҳлавон ҷӯчаҳои Симурғро аз мори бадхайбате начот медиҳад. Симурғ Хирсиддинро барои ин некияш ба олами рӯйи замин мебарорад. Тарзи ба болои замин баромадани Симурғ ҷолиб аст. Ў чил маротиба давр зада, мисли «пружина» ба боло мебарояд ва дар ҳар давр заданаш як барраи бирён ва як машқ об меҳӯрад [2, с. 45].

Дар афсонаи «Шоҳзода ва Симурғ» дар мавриди дарҳост аз Симурғ мотиви дигар ба назар мерасад. Шоҳзода мори бузургеро, ки ба бачаҳои Симурғ таҳдид дошт, мекушад. Симурғ, мисли дигар афсонаҳо, аз қаҳрамон мепурсад, ки аз ман чӣ меҳоҳӣ? Шоҳзода мегӯяд: барои ҳудам арӯс ҷустуҷӯ дорам, бигӯ, ки ў дар кучо аст? Дигар ҳоҳише

надорам. Симурғ ўро ба бοге мебарад, ки дар он паридухтаре зиндагӣ мекард... [16, с. 136].

Дар афсонаи «Хандаи моҳӣ» сухан дар бораи Симурғе меравад, ки мисли мурғон ҳар рӯз тухм мекунад. Аммо он мурғи одӣ набуд, касе майнаи сари Симурғро хӯрад, подшоҳ ҳоҳад шуд ва касе, ки ғӯшти сари синаи онро хӯрад, ҳар пагоҳӣ аз зери сараҷ сад танга пул мебаромад. Ин парандаро писари сайёди камбағале дастгир карда, ба назди подшоҳ меорад ва пас аз мочароҳои зиёде соҳиби сарвату давлат мегардад [3, с. 23-24].

Ин сужет ба мазмуни як ҳикояти хиндӣ аз китоби сеюми «Панчтантра» шабеҳ аст. Тибқи ин ҳикоят дар қӯҳсор, дар болои дарахти азиме паранде лона дошт. Ин паранда гайриодӣ буда, вакте ки саргин хориҷ мекард, саргинаш зуд ба тилло мубаддал мешуд. Шикорчие дом гузошта, онро дастгир мекунад ва ба назди подшоҳ мебарад... [24, с. 331-333].

Ҳамин тарик, мотивҳои марбут ба Симурғ дар афсонаҳо баъзе унсурҳои асотириро инъикос кардаанд. Агар дар «Авесто» ошёнаи Симурғ дар болои дарахти азими ҳазортуҳма – Виспубиш бошад, дар афсонаҳо лонаи ў дар болои дарахти бузурги чинор ҷой гирифтааст. Ба мисли сужети «Шоҳнома» Симурғ дар афсонаҳо персонажи ҳам ёрирасон ва осонкунандай мушкилоти қаҳрамон аст. Ў ба паҳлавон ба ивази хидматаш парҳои худро медиҳад, ки дар вақти зарурат онҳоро дуд кунад ва худаш дар замон барои мадад ҳозир мешавад.

Ин мотивҳо решава дар бахши 14-уми Бахром-яшти Авесто доранд. Дар он ҷо образи Симурғ бо номи мурғи шаҳпар – Вареган зикр шудааст ва Зардушт аз Аҳурамздо тадбири зидди ҷодуро мепурсад. Аҳурамздо посух медиҳад, ки «паре аз мурғи Варегани бузурги шаҳпар бичӯй ва онро бар тани худ бисов ва бад-он пар [ҷодуи] душманро ноҷиз кун. Касе, ки устухоне ё паре аз ин мурғи далер бо худ дошта бошад, ҳеч марди тавоное ўро аз ҷой бадар натавонад бурд ва натавонад кушт. Он пари мурғакон мурғ бад-он кас паноҳ дихад ва бузургвориу фарра баҳшад [1, с. 306].

Ҳамчунин Симурғ дар афсонаҳо забони инсонҳоро медонад, монанди үқоб ғӯштҳӯр аст, модар буда, ҷӯчаҳо дорад, интиқолдиҳандай паҳлавон ба ватанаш аст, парҳои гайриодӣ ё ҷодуӣ дорад,

Бояд зикр намуд, ки дар афсонаҳои тоҷикӣ иртиботи Симурғ бо се қабати олам: осмон, рӯйи замин ва зери замин ба назар мерасад, ки дар асарҳои паҳлавӣ ба гунаи рамз ишора шудаанд. Ин мотивҳо далели мурғи тавоне ва дастёбӣ ба се қабати олам будани Симурғ мебошанд. Агар дар баъзе афсонаҳои ҳалқҳои аврупой дарахтони бузург се қабати оламро ба ҳам пайваст кунанд, дар афсонаҳои эронӣ, ба хусус тоҷикӣ, Симурғ иртиботдиҳандай се қабати ҷаҳон мебошад.

Дар афсонаҳои мардумони форсизабону эронитабор низ симои Симурғ зиёд тасвир гаштааст. Тавре ки М. Икромӣ иттилоъ додааст, “шинохти оммаи мардум аз Симурғ бар асоси шаҳсияти он дар «Шоҳнома» мебошад ва тамоми ҳавосиро, ки ба Симурғ нисбат медиҳанд, ҳамонҳое аст, ки дар дар «Шоҳнома» ба сароҳат ва киноят аз онҳо ёд карда шудааст» [10, с. 78]. Аз хуласаи М. Икромӣ маълум мешавад, ки дар афсонаҳои Ҳурросон сужету мотивҳои марбут ба Симурғ ба ду навъ баён шудаанд: якум, сужету мотивҳо ва тасвирҳои пайрави

«Шоҳнома»-и Фирдавсӣ; дувум, сужети маъмулӣ, ки дар он Симурғ паҳлавонро ба ивази некияш, ки фарзандонашро аз чанголи аҷдаҳо ё мор озод карда буд, ба пушташ савор карда, ба кишвараш бармегардонад. Вокеан, дар мисоли муқоисаи ин образ, ба таври масъалагузорӣ гуфтан бамаврид аст, ки хеле хуб мешуд, дар заминаи муқоисаи образҳои мифологии фолклори ҳалқҳои ҳамзабон пажӯҳиши густурдае сурат мегирифт.

Аз андешаҳо ва пораҳои иқтибосии овардашуда маълум мегардад, ки Симурғ, пеш аз ҳама, навъи персонажи мусбат аст. Ҳарчанд дар «Шоҳнома» аз Симурги бадкирдор сухан рафтааст, аммо ба ҷуз аз ҷангидан бар зидди шоҳзода Исфандиёр аз он дигар бадиे зохир нашудааст.

Хулоса, таҳаввули образи Симурғ аз дараҷаи эзадӣ то ба парандай соҳибчанголи афсонаҳои ҳалқӣ ҷараён гирифтааст. Он дар таърихи фарҳангута маддунни мардумони форсизабон, аз он ҷумла, тоҷикон ба ҳайси парандай афсонавӣ, нексиришт, подшоҳи парандагон, муфрад, ёрирасон, ҳаким, ҳирадманд, осонкунандай мушкилот ва дӯсти одамон тасвир гаштааст.

### Адабиёт

1. Авесто [матн] / Гузориш ва пажӯҳиши Ҷ. Дӯстҳоҳ. -Душанбе: Қонуният, 2001. – 792 с.
2. Афсонаҳои мардуми навоҳии Фозимилику Ҳисор ва Ленин / мураттиб С. Қарабулоқӣ. – Душанбе: Ирфон, 2003. – 80 с.
3. Афсонаҳои Самарқанд [матн] / Мураттиб Шермуҳаммадов Б. – Душанбе: Нашриёти АФ РСС Тоҷикистон, 1965. –274 с.
4. Афсонаҳои тоҷикӣ / Мураттибон Амонов Р., Обидов Д. - Душанбе: Дониш, - 2008. - 432 с.
5. Брагинский, И.С. Из истории таджикской народной поэзии. Элементы народно-поэтического творчества в памятниках древней и средневековой письменности. – Москва: Издательство АН СССР, 1956. – 496 с.
6. Бурҳон М. Бурҳони қотеъ / Таҳияи матн бо пешгуфтор, мулҳақот, тавзехот ва феҳристи А. Нуров. – Ҷ. 2. – Душанбе: Адиб, 2004. – 424 с.
7. Ғиёсуддин М. Ғиёс-ул-луғот / Таҳияи А. Нуров. – Ҷ. 1. – Душанбе: Адиб, 1987. – 480 с.
8. Ёҳаққӣ, М. Фарҳанги асотир ва достонвораҳо дар адабиёти форсӣ / Таҳия бо шарҳу тавзехот ва таълиқот Р.Ваҳҳоб. – Душанбе: Пайванд, 2013. – 988 С.
9. Зороастрйские тексты: Суждения Духа разума (Дадестани меноги храд). Сотворение основы (Бундахишн) и другие тексты / издание подготовлено О.М. Чунаковой. – Москва: Восточная литература, 1997. – 352 с.
10. Икромӣ М. Аз мо беҳтарон. – Машҳад: Нашри айвор, 1382 ш. – 272 с.
11. Қурбонхонова Н. Устураи ҷонварон дар фолклори Бадаҳшон. – Душанбе: Дониш, 2011. – 146 с.
12. Мирзозода Х. Таърихи адабиёти тоҷик (асрҳои XI-XII). – Ҷ. 2. – Душанбе: Маориф, 1989. – 424 с.

13. Раҳимов Д. Симурғ // Донишномаи Рӯдакӣ / Сардабир М. Муллоаҳмад. – Ҷ. 2. – Душанбе, 2008. – С. 483.
14. Раҳимов Д., Ризвоншоева Г. Симурғ // Донишномаи фарҳанги мардуми тоҷик / Сармуҳаррир Н. Амиршоҳӣ. – Ҷ. 2. – Душанбе: СИЭМТ, 2017. – С. 334-335.
15. Ризвоншоева Г. Афсонаҳои сехромези Бадаҳшон (Таҳқиқи гоя ва образ). – Душанбе: Дониш, 2011. – 256 с.
16. Сказки народов Памира / составление и коментарии А.Л. Грюнберга и И.М. Стеблин-Каменского. Предисловье А.Н. Болдырева. – Москва: Наука, 1976. – 536 с.
17. Таджикские сказки / составитель Б. Ниязмухамедов. – Сталинабад: Госиздат при СНК Тадж. ССР, 1945. – 276 с.
18. Тӯсӣ А. Лугати Фурс / муқаддима, таҳия, таълиқот, ҳошия, луғот ва феҳристи Нурулло Фиёсов. – Ҳуҷанд: Нури маърифат, 2015. – 492 с.
19. Фарнбағ Д. Бундаҳиш / баргардон ва шарҳи тавзехот аз М. Баҳор. – Душанбе: Эҷод, 2006. – 196 с.
20. Фирдавсӣ А. Шоҳнома. – Ҷ. 1. – Душанбе: Адиб, 1987. – 480 с.
21. Фирдавсӣ А. Шоҳнома. – Ҷ. 6. – Душанбе: Адиб, 1989. – 552 с.
22. Фолклори тоҷикони водии Қашқадарё / Мураттиб ва гирдовараんだ Р. Қодиров. – Ҷ. 1. – Душанбе: Оли Сомон, 1998. – 276 с.
23. Чунакова, О.М. Пехлевийский словарь зороастрийских терминов, мифологических персонажей и мифологических символов. – Москва: Восточная литература, 2014. – 286 с.
24. Visnu Sarma. The Pancatantra / translated from the Sanskrit with an introduction by Chandra Rajan. – London: Penguin Group, 1995. – 456 p.

**Рахими Д.**

## **ТРАНСФОРМАЦИЯ МИФИЧЕСКОГО ОБРАЗА СИМУРГА В ЛИТЕРАТУРЕ И ФОЛЬКЛОРЕ ТАДЖИКОВ**

В статье автор рассматривает трансформацию мифического образа Симурга в литературе и фольклоре таджиков. Мифическая птица Симург является одним из популярных зооморфных образов мифологии, литературы и фольклора иранских народов, образ которой трансформировался с давних времен до сказок и преданий наших дней. Одним из важных и древних источников, который дает сведения о Симурге, остается «Авеста» – сборник канонических священных текстов зороастрийцев.

Симург в Авесте описывается как необычная птица, имеющая гнездо на огромном дереве с тысячами видами семян, среди моря Фарохкарт. Следует напомнить, что образ описанного дерева продолжает существовать под другим названием (чинар, сидр) в сказках народов иранского происхождения, на котором Симург вьёт своё гнездо. Он также служит прототипом дерева жизни в фольклоре персоязычных народов.

Название Симург в пехлевийских произведениях упоминается в форме Сенмурв, как мифическая птица фантастического “триединого” существа с головой собаки, крыльями орла и в рыбьей чешуе, символизирующего господство на земле, на небе и в воде. Образ Симурга и связанные с ней мотивы, встречающиеся в пехлевийских

литературных и религиозных источниках, считаются продолжением мифологии древнего Ирана и Авесты.

Описание и деяние Симурга в исламский период персидско-таджикской литературы подвергается в некоторой степени изменению. В «Шахнаме» Фирдоуси гнездо Симурга находится над мифической горой Альбурз, но здесь в ее образе наблюдаются и человеческие черты: Симург как люди разговаривает, имеет человеческие знания и практики, в трудных моментах помогает семье Золи Зар.

В персидско-суфийской литературе Симург отождествляется арабской мифической птице Анко. Знаменитый поэт – представитель суфизма Фариддадин Аттор в своей книге «Мантиқ-ут-тайр» («Беседа птиц») рассказывает о путешествии 30 птиц в поисках царя птиц – Симурга за горой Коф. В символических образах этих птиц выражены последователи суфизма, которые в поисках истины должны пройти ряд ступеней искания, ряд этапов познания с той целью, чтобы на высшей ступени полностью слиться с божеством.

В таджикских народных сказках и легендах Симург больше похож на огромного орла с сильными когтями, который питается мясом. Она, как положительный персонаж, всегда помогает людям, усаживает героя на себя и переносит его в другой мир. Симург в сказочном мире живет за горой Коф, иногда ее гнездо находится на высоком дереве чинар, а также в подземном мире, куда попадают главные герои сказок.

На основе приведенных примеров можно сделать вывод, что в сказках широко описывается образ Симурга и его действия. Описание Симурга со временем изменилось, в ее образе мы находим синкретизм авестийской птицы-богини, пехлевийской птицы мясоеда, литературного образа падишаха, в том числе символичной суфийской истины, образа хищника – орла, и наконец волшебной птицы.

**Ключевые слова:** мифология, образ, Симург, Авеста, пехлевийские источники, художественная литература, суфизм, фольклор, сказка.

Rahimi D.

## TRANSFORMATION OF THE MYTHICAL IMAGE OF THE SIMURGH IN TAJIK LITERATURE AND FOLKLORE

In the article, the author examines the transformation of the mythical image of the Simurgh in the literature and folklore of the Tajiks. The mythical bird Simurg is one of the popular zoomorphic images of the mythology, literature and folklore of the Iranian peoples, the image of which has been transformed from ancient times to fairy tales and legends of our days. One of the most important and ancient sources that gives information about Simurg is the Avesta, a collection of canonical sacred texts of the Zoroastrians.

The Simurgh in the Avesta is described as an unusual bird that has a nest on a huge tree with thousands of types of seeds, among the sea of Farokhkart. It should be mentioned that the image of the described tree continues to exist under a different name (plane tree, cedar) in the fairy tales of the peoples of Iranian origin, on which the Simurgh has its nest. It also serves as a prototype of the tree of life in the folklore of the Persian-speaking peoples.

The name Simurgh in Pahlavi works is mentioned in the form of Senmurv, as a mythical bird, a fantastic "triune" creature with the head of a dog, the wings of an eagle and in fish scales, symbolizing domination on earth, in the sky and in the water. The image of the Simurgh and the associated motifs found in Pahlavi literary and religious sources are considered to be a continuation of the mythology of ancient Iran and the Avesta.

The description and deed of the Simurgh in the Islamic period of Persian-Tajik literature is subject to some degree of change. In Firdousi's Shahnameh, the Simurgh's nest is located above the mythical mountain Alburz, but here there are also human features in her image: Simurgh talks like people, has human knowledge and practices, helps the Zoli Zar family in difficult moments.

In Persian-Sufi literature, the Simurgh is identified with the Arab mythical bird Anko. The famous poet-representative of Sufism Fariddadin Attor in his book "Mantik-ut-tair" ("Conversation of birds") tells about the journey of 30 birds in search of the king of birds – Simurg behind Mount Kof. The symbolic images of these birds express the followers of Sufism, who, in search of truth, must pass through a number of stages of search, a number of stages of knowledge, in order to fully merge with the deity at the highest stage.

In Tajik folk tales and legends, the Simurgh is more like a huge eagle with strong claws that feeds on meat. As a positive character, she always helps people, puts the hero on herself, and carries him to another world. Simurgh, in the fairy-tale world, lives behind Mount Kof, sometimes her nest is located on a high plane tree, as well as in the underground world, where the main characters of fairy tales fall.

Based on the examples given, it can be concluded that the image of the Simurgh and his actions are widely described in fairy tales. The description of the Simurgh has changed over time, in her image we find the syncretism of the Avestan bird-goddess, the Pahlavi meat-eating bird, the literary image of the Padishah, including the symbolic Sufi truth, the image of the predator-eagle, and finally the magic bird.

**Keywords:** mythology, image, Simurgh, Avesta, Pahlavi sources, fiction, Sufism, folklore, fairy tale.

ТДУ:37тоҷик+0039тоҷик+663.6+398+726.2+502

Холмуродов З.

## ТАВСИФИ ОБ ДАР РИВОЯТҲОИ ҲАЛҚИИ ТОҶИКӢ

*Дар мақола накӯу ривоятҳои ҳалқии марбут ба об мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор гирифтааст. Об дар фарҳанги тоҷикон мавқеи муҳим дорад, ниёғонамон обро лутфи илоҳӣ дониста, онро гиромӣ медоштанд. Арҷузорӣ нисбат ба ин неъмати бебаҳо боиси ба вуҷуд омадани ҳар гуна урғу одат, анъана ва ҷаину маросим гаштааст. Дар баробари ин роҷеъ ба об афсона, накӯу ривоят, зарбулмасалу мақол ва ҳамто боварҳои мардумӣ эҷод шудаанд, ки ҷолибу муассир буда, пажӯҳиии илмиашон аз аҳамият ҳолӣ нест.*

*Масъалаи оби нӯшокӣ имрӯзҳо дар тамоми кураи замин мушкилоти асосӣ маҳсуб меёбад. Аз ин рӯ, бо мақсади сарфакоронаю оқилона истифода кардани оби нӯшокӣ, бо ташаббуси Ҷумҳурии Тоҷикистон*

*Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушиди устувор» аз ҷониби Созмони Миллали Муттаҳид барои 10 соли оянда, солҳои 2018-2028 дастгирӣ ёфт.*

*Дар фарҳанги тоҷикон ойинҳои зиёдери метавон номбар кард, ки дар баргузории онҳо об мавқеи намоён дорад. Аз ҷумла маросими ашаглон, сусҳотун, чилаҳотун, саршӯёни арӯс, бори аввал шустани тифл, русуми беҳдошти ибодатӣ, никоҳ ва гайра.*

*Дар ин мақола таваҷҷӯҳи мо бештар ба нақлу ривояҳои марбут ба об равона шудааст. Зоро дар алоқамандӣ бо дигар матнҳои фолклории марбут ба об, баҳусус жанрҳои насри шифоҳӣ ҷойгоҳи об ва тавсифи он дар ривоятҳо бештар аст. Дар ривоятҳои ҳалқӣ об аз ҷанд ҷиҳат муқаддас, пок ва омили пайдоии ҳаёт, асоси ҷашмаву дарёҳо таҷассум ёфта, он ҳамчун неъмати муқаддаси табиат дар жанри ривоят бештар таърифу тавсиф мейбад.*

*Ҳамин тавр, образи об дар ривоятҳо мавқеи назаррас дошта, аз як тараф, ба неъмати бебаҳо будани он далолат қунад, аз сӯйи дигар, гиромидошт ва сарфаи оқилюнаи онро тарғиб мекунад.*

**Калидвоҷаҳо:** об, ривоят, нақл, жанр, фолклор, бовару эътиқод, экспедитсия, мардуми тоҷик, зиёратгоҳ, ҷашма, кӯл, оби ҳаёт.

Аз қадимулайём мардуми тоҷик обро ҳамчун неъмати гаронбаҳо пазирӣ ва дар баробари дигар үнсурҳои муқаддас арҷузорӣ менамуданд. Мусаллам аст, ки об аз ҷумлаи нахустин үнсурҳои олами ҳастӣ маҳсуб шуда, бузургтарин неъмати табиат ва омили бақои тамоми мавҷудоти зинда мебошад.

Об ба сифати мабдаи тамоми мавҷудот ва умуман нерӯи бунёддиҳандай коинот дар олам шинохта шудааст. Тибқи нишондодҳои илмӣ, ҷузъи муҳимми соҳтори олам аз об иборат аст, ки қулли соҳаҳои зиндагии инсонро аз таваллуд то марг, ҳатто инкишофи покизагиву назофатро дар бар мегирад. Аҳамияти обро дар радифи ҳаво метавон баробар донист. Бидуни он олами ҳайвоноту наботот ва дигар ҷисмҳои зинда наметавонанд вучуд дошта бошанд. Донишмандону бузургон қишвареро сарватманду хушбахт донистаанд, ки дар он захираҳои обӣ фаровон бошад. Бояд гуфт ки аҳамияти об дар эътиқоду ихлоси мардум аз қадимтарин рӯзгор то замони имрӯз низ мавриди таваҷҷӯҳ будааст.

Дар фарҳанги мардуми тоҷик ҳанӯз аз замонҳои қадим миёни тамоми он неъматҳое, ки Ҳудованд барои инсоният оғаридааст, об афзалтару муқаддастар ба шумор меравад. Ҷунки об манбаи ҳаёти инсон мебошад ва ҳамин аст, ки аз қадимулайём дар бораи он мардумони ориёй як силсила нақлу ривоят, зарбулмасалу мақол ва шеъру таронаҳо эҷод намудаанд. Дар бештари асарҳои шифоҳӣ нақши об дар рӯзгори ҷомеа инъикос гардида, муқаддас доштан ва эҳтироми он хеле равшан ифода ёфтааст.

Зимни баррасии матнҳои фаровони фолклории ба об алоқаманд муайян шуд, ки нисбат ба дигар жанрҳои насри шифоҳӣ об ва ҷойгоҳи он дар ҳаёти инсон дар ривоятҳо бештар тасвир ёфтааст. Лозим ба ёдоварист, ки дар ривоятҳои ҳалқӣ об неъмати муқаддас, пок ва омили пайдоии ҷашмаву дарёҳо инъикос гардидааст. Шояд аз ҳамин сабаб бошад, ки об ҳамчун неъмати бузурги табиат дар қолаби жанри ривоят бештар тавсиф ёфтааст.

Ривоят ҳамчун жанри шифоҳӣ миёни мардум хеле фаъол буда, аслан дар доираи бовару эътиқод пайваста гуфташад мешавад. Дар таърифи фолклоршинос Раҳимов Д. «Ривоят як навъ ҳикояи адабиёти шифоҳӣ буда, дар бораи ин ё он ҳодиса, номи маҳал ва мавзеъҳои ҷуғрофӣ, шахсони таърихию асотирий ва пайдоиши ашёву растаниҳо ва ҷонварон маълумот медиҳад. Нишонаи асосии ривоятҳо ҳусусияти иттилоотии онҳост, ки гӯянда ва қисман шунавандагон ба ҳақиқат будани ин маълумот бовар доранд» [6, с.132].

Аз ин таъриф чанд паҳлӯи жанри ривоятро дақиқ кардан мумкин аст. Аз ҷумла ҳусусияти иттилоотӣ доштани ривоят, бовар доштани гӯяндагону шунавандагон ба ҳақиқат будани мазмuni он. Аммо, ба андешаи ин ҷониб, яке аз ҳусусиятҳои асосӣ ва фарқунандай ривоят аз дигар жанрҳои насрин шифоҳӣ маҳз қисмати дуюм, яъне бовар доштани гӯяндагону шунавандагон ба ҳақиқат будани мазмuni онҳо аст. Ҷуноне медонем, бо вуҷуди аз доираи ҳақиқат дурттар будани матни ривоятҳо мардум ба онҳо боварӣ доранд ва ба дилҳоҳ ривоят то як андоза воқеяят медиҳанд.

Ҷуноне зикр шуд, дар бораи об ва пайдоиши ҷашмаҳо нақлу ривоятҳо хеле зиёданӣ, маҳсусан дар бораи ҷашмаҳое, ки аз ҷониби мардум муқаддас шуморида мешаванду мавриди арҷузорӣ қарор доранд. Аксари чунин ҷашмаҳо ба зиёратгоҳу мазорҳо табдил ёфтаанд. Таҳлилҳо собит намуданд, ки омили ба мавзеъҳои муқаддас табдил ёфтани ҷашмаву рудҳо бовару эътиқоди мардум мебошад, ки дар атрофи онҳо нақлу ривоятҳо ба вуҷуд омадаанд. Одатан чунин зиёратгоҳҳо дар навоҳии дурдаст ва мавзеъҳои қӯҳистони қишвар ҷойгир шудаанд ва табиист, ки мардуми қӯҳистон ба суннатҳои аҷдодӣ ва гуфташудаҳои мардумӣ, маҳсусан ҳодимони динӣ бо назари Ҷетиром ва боварии маҳсус аҳамият медиҳанд. Аз ҷониби дигар, пайдоишу густариши ривоятҳо дар атрофи чунин мавзеъҳои муқаддас метавонад барои ҷалби сайёҳон ба қишвар бевосита мусоидат кунад.

Яке аз чунин зиёратгоҳҳо мазори ҳазрати Султон Увайси Қарани мебошад, ки дар ноҳияи Ҳовалинги вилояти Ҳатлон ҷойгир шудааст. Тибқи ривоятҳо Султон Увайс аз деҳаи Қарани давлати Яман буда, дар замони пайғомбари ислом зиндагӣ кардааст. Дар ин зиёратгоҳ якчанд ҷашмаҳои мусафро мавҷуданд, ки ҳамчун обҳои шифобаҳш мавриди истифодаи зиёратқунандагон қарор мегиранд.

Мардумшинос Аминов А. дар бораи ба мартабаи бузург расидани ин марди рӯҳонӣ ривояти ҷолиберо аз забони гӯяндагон ба қалам додааст, ки бевосита ба об алоқаманд аст. Ӯ дар ин қисмат чунин овардааст: «Масалан, ривояте ҳаст, ки ҳангоми бемори вазнин будан, модараш аз Султон Увайс ҳоҳиш мекунад, ки барояш оби хунук биёрад. Султон барои модараш аз ҷашма оби сард овардааст. Вақте ки қосаи оби сард дар даст назди модар мерасад, аллакай модарашро хоб бурдааст. Султон фикр мекунад, ки қосаи обро ба замин гузорад, мабодо модарам, ки ҷанд муддат хоб нарафтааст, бедор шуда нороҳат шавад. Бинобар ин қосаи оби сард дар даст то бедор шудани модар наздаш дузону мешинад. Модар пас аз панҷ-шаш соат ва тибқи баъзе ривоятҳо саҳар бедор мешавад. Ту кай омадӣ? – гӯён аз Султон пурсон мешавад. Султон мегӯяд, ки каме пештар. Ва қосаи обро ба модар дароз мекунад. Азбаски ғасли зимистон будаасту ҳаво сард, қосаи об ях карда дар дasti Султон мечаспад. Вақти гирифтани қоса пӯсти дасти

Султон бо коса якҷоя канда мешавад. Ва дasti ў хуншор мешавад. Модар пай мебарад, ки писарааш соатҳои тӯлонӣ назди ў бо косаи об нишастааст. Ў дуо мекунад, ки илоҳо ба мартабаи баланд бираст» [1, с.140-141].

Чи тавре аз мазмуни ривоят маълум шуд, Султон Увайс ба туфайли дуои модарааш соҳибмартба гардидааст. Дар ин ривоят, пеш аз ҳама, мавқеи об назаррас ифода ёфта, василаи ба бузургӣ расидани ў шудааст. Албатта, миёни мардуми тоҷик мақолҳои зиёди ҳалқӣ мавҷуданд, ки об додан ба ташнагон, ҳусусан ба беморон ҳеле савоб аст. Ин навъи ривоятҳо оҳанги тарбияйӣ доранд, зоро тавассути нақли онҳо метавон ҷавононро ба эҳтироми волидайн раҳнамун соҳт.

Аминов А. дар бораи пайдоиши ҷашмаҳо дар зиёратгоҳи Султон Увайси Қарани аз забони гӯяндагони маҳаллӣ чунин ривоятро баён намудааст: «...Вақте ки Султон Увайсӣ бемор мешавад ҷасият менамояд, ки пас аз марғаш панҷ тобут омода намуда, ҷасадашро дар яке аз онҳо ҷой диханд ва сипас ҳамаи тобутҳоро ба болои шутуре савор намуда, шутурҳоро ба ихтиёри ҳудашон раҳсипор намоянд. Ҳар шутур дар қадом мавзее, ки қарор гирифт ҳамон ҷо мақбарае бисозанд ва зиёратгоҳи Султон Увайси Қарани ҳамчун дӯсти пайғомбар номгузорӣ намоянд. Инчунин, ҳатман он ҷойҳо мавзеи табобатӣ ҳоҳанд шуд, ки бо амири Ҳудованӣ ихлосмандони зиёде шифо ҳоҳанд ёфт. Ҳамин тарик, имрӯз дар панҷ минтақаи олам, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон мақбараи Султон Увайси Қарани мавҷуд аст. Гӯё касе намедонад, ки ў дар қадоме аз онҳо дағн шудааст. Сабаби чунин ҷасият намудани Султон дар он аст, ки ў меҳостааст ба ин восита дини исломро ташвиқ намуда, ихлосмандонашро зиёд намояд...

Вақте ки уштури дар болояш тобутдошта ба ҳамин ҷо мерасад, қарор гирифта дар ҷояш мегелад. Мардум зуд қабр канда тобутро накушода онро мегӯронанд. Ҷанд лаҳза пас аз ҷои ҳоби уштур, аниқтараш аз панҷ ҷойи асосии ба замин расидаи ў – ҷои чор зону ё пойи он ва ҷои фуки уштур ҷашмаҳо мебароянд. Ин ҷашмаҳо номҳои маҳсус дошта, ҳар қадом ба ҳуд ҳусусияти ҳоси табобатӣ доранд. Номи онҳо чунин аст: 1. Ҷашмаи мағфират. 2. Ҷашмаи раҳмат. 3. Ҷашмаи мурод. 4. Ҷашмаи ҳикмат. 5. Ҷашмаи шифо» [1, с.146].

Доир ба ҳусусияти шифобахшии ин ҷашмаҳо низ ривоятҳо зиёданӣ, ки ба Султон Увайси Қарани работ медиҳанд. Аз рӯйи нақли гӯяндагон барои шифо ёфтанд, ба ин мавзеъ беморону эҳтиёҷмандон омада аз оби ин ҷашмаҳо истифода мекунанд. Чи тавре болотар зикр гардид, ҳар як ҷашма ба ҳуд номҳои алоҳида дошта, ба ин ё он навъи мариҷӣ работ дода шудааст. Масалан, барои баҳткушо намудани дуҳтарони бешавҳар ва рафғи мушкилҳояшон аз «Ҷашмаи мурод» истифода мебаранд. Як нуктаро бояд қайд намуд, ки дар таснифи оби ҷашмаҳо ҳам ривоятҳо нақши бориз доранд. Ҳочатмандон аз рӯйи бовару эътиқод ба ривоятҳо ихлос намуда, ин обҳоро гиромӣ медоранд.

Аз мушоҳидаҳо бармеояд, ки илова ба зиёратгоҳи Султон Увайс дар дигар манотики қишвар низ ҷашмаҳои зиёди табобатӣ мавҷуданд, ки ривоятҳои марбути онҳо мазмунан ба ривояти болозикр шабоҳат доранд. Масалан, аз рӯйи ривоятҳо пайдоиши «Чилучорҷашма» дар нохияи Шаҳритӯс, «Хоҷаобигарм» дар нохияи Варзоб, «Оби Гарм» дар шаҳри Рӯғун ва боз ҷанде дигар ба шаҳсиятҳои динӣ нисбат дода

шудааст, ки ҳамчун мавзеи шифобаҳаш мавриди таваҷҷуҳи зоирин қарор гирифтаанд.

Ҷанбаи дигари мазмуни ривоятҳои дар атрофи об бофташуда ба қишту кор ва обёрии заминҳо рабт доранд. Зоро ҳанӯз аз замонҳои қадим тоҷикон ҳамчун мардуми қишоварз ва заҳматқарин шинохта шуда, дар обёрии заминҳо ва бунёди боғҳо таҷрибаи ғанӣ доштаанд. Барои дар рӯҳияи меҳнатдӯстӣ тарбия намудани фарзандонашон аз донишу таҷриба ва малакаи хеш истифода менамудаанд. Бешак яке азроҳҳои аввалини тарбия ривоятҳои ҳалқӣ будааст. Зимни таҳқиқ муайян гардид, ки дар иртибот ба обёрий ва қандани наҳрҳо ривоятҳои зиёде вучуд доранд. Намунаи чунин ривоятҳоро, ки ба обёриву қишикуор алоқаманданд, аз забони мардуми ноҳияи Дарвоз шунидем, ки муҳтавояшон чунин аст:

«Дар замонҳои пеш аз Инқилоби Октябр дар дехаи Кеврони ноҳияи Дарвози имрӯза як шайхе бо номи Мирзо зиндагӣ мекард. Ва аҳолии деха аз нарасидани об танқисӣ мекашиданд. Шайх як шаб хоб мебинад, ки ба дехааш об овардааст. Саҳар хобашро ба ҳамдехагонаш нақл карда, онҳоро даъват мекунад, ки ҳар чи зудтар аз паи обёрий шаванд. Азбаски дехаашон дар баландӣ қарор дошту ҷойи об меовардаашон дар пастӣ, мардум сухани шайҳро бо тамасхур қабул карданд. Шайх ҳанӯз ҳам суханашро идома дода мегӯяд, ман фаши салламро кушода роҳ меравам то ҷое ки тамом шавад, аз ҳамон ҷо об меорем. Ҳамдехагонаш ба ҳолаш меҳанданду ба ў хитоб карда мегӯянд: «Мирзо накан ҷун», яъне зӯри бехуда назан. Аммо ду-се нафар ихлосмандонаш ба ў эътиmod мекунанду аз пасаш равон мешаванд.

... Ҳамин тарик, аз он ҷое фаши саллаш тамом мешавад, обро ба дехааш меоранд. Мардум обро дида ҳайрон мешаванд, дарҳол гӯсфандеро дар саргахи ҷуй сар зада қурбонӣ мекунанд. Ва ба шайх изҳори сипос карда, «Мирзо нек анҷум» мегӯянд, яъне оқибати кори Мирзо ба некӣ анҷом ёфт. Ҳоло ҳам сокинони дех аз он ҷӯй об менӯшанду истифода мебаранд, ки номи он ҷӯй «Мирзонеканҷум» ном дорад».<sup>1</sup>

Зимни экспедитсияи мардумшиносӣ ба ноҳияи Дарвоз ин ривоятро нақл карда, илова намуданд, ки ҷанд сол пештар мардуми дехаи Кеврон хостанд, дубора ҷӯйро тоза намуда барқарор карданд. Ҳангоме ки об қанори роҳ расид, ин лаҳза гусфандеро як мошини роҳгузар ноҳост зер мекунад, мардум даррав онро забҳ карда, ҳодисаи руҳдодаро фоли нек шуморида, ба ҳамон пири «Мирzonеканҷум» нисбат медиҳанд. Гӯё арвоҳи ин пири бузург ҳаминро тақозо дошт.

Нақли баъдина, ки дар ҳошияи ривояти «Мирzonеканҷум» ба вучуд омадааст, боз ҳам боварии ҳалқи одиро ба ривояти мазкур устувортар намуда, мардум дар пайравӣ ба ривоят ҷӯйро ҳамеша тоза нигоҳ дошта, ба об эҳтиром мегузоранд. Ривояти мазкур ва умуман ривоятҳои дар атрофи обу обёрий ба вучудомада, характеристики ахлоқӣ-тарбиявӣ дошта, мардумро ба иттиҳод, ҳамдилӣ ва меҳнати соғдиона даъват мекунанд. Ин гуна ривоятҳо далолат бар он мекунанд, ки натиҷаи ҳар як қӯшишу заҳмат роҳат аст, шахс метавонад тавассути сайду талош ба мақсадаш расад.

<sup>1</sup> Гӯянда Қодиров Сайдҷон (соли тав. 1981), сокини дехаи Кеврон, н. Дарвоз, омӯзгор.

Дар радифи мавзӯъҳои зикргардида, доир ба мавҷудияти “оби ҳаёт” ва дастрас набудани он барои мардум ҳам муҳаққиқон ривоятҳои гуногунро гирдоварӣ намудаанд. Агарчи мавҷудияти “оби ҳаёт” асоси воқеии илмӣ надошта бошад ҳам, аз рӯйи мазмуни ривоятҳо мардум то кунун ба он боварӣ доранд. Сабаби асосӣ ҷанбаи динӣ доштани мазмуни ривоятҳо мебошад.

Бино ба мазмуни ривоятҳо “оби ҳаёт” ҳам дар мифологиии исломӣ рабт дода мешавад ва аз рӯйи муҳтавои аксари қиссаҳо бо сабаби ботақво будани нахустинсони рӯйи замин Одам алайҳиссалом он бояд ба ў нӯшонида мешуд. Аммо бо таъсири душмани инсон шайтон он ба дарахти арча рехта мешавад. Мазмуни аслии ривоят чунин аст:

“Ривоят мекунанд, ки боре Худованд ба зоғ оби ҳаёт дода мефармояд, ки бурда ба сари одамизод резад, то вай дигар намирад. Зоғ обро ба даҳон гирифта, ба ҷустуҷӯи одам меравад. Шайтон аз ин кор огоҳ шуда, ўро бо санг мезанад. Зоғ, ки ин вақт дар болои дарахти арча буд, “қарр”-гӯён овоз мебарорад. Оби ҳаёт аз даҳони зоғ болои дарахти арча мерезад. Аз ҳамон рӯз гӯё дарахти арча ҳамеша сарсабз асту ҳаёти одамизод бошад бебақо. Одамон то имрӯз гӯё барои ҳамин зоғро бад мебинанду ўро “шумхабар” мегӯянд.<sup>2</sup>

Чуноне болотар зикр шуд дар афсонаҳо ва нақлу ривоятҳо оби ҳаёт оби сехрноке мебошад, ки ҳусусияти шифобаҳшӣ ва муъчизаофарӣ дорад. Дастрасӣ ба ин об имконнопазир буда, аз одамӣ танҳо ба Ҳочаи Хизр мүяссар шудааст. Оби ҳаёт обест, ки гӯё Хизр нӯшидаву умри ҷовидона ёфтааст. Бинобар ҳамин Хизр дар адабиёти ҳаттӣ ва шифоҳӣ образи намиранда ва абадӣ мебошад.

Ба таври хулоса гуфтан мумкин аст, ки нисбат ба дигар жанрҳои шифоҳӣ тасвири об дар ривоятҳо бештар ба назар мерасад. Сабаби асосии арҷузорӣ мардум ба об ва муқаддас шуморидани он незъмати бебаҳои табиат будани он аст. Ривояти дигар асарҳои шифоҳӣ дорои ҳусусияти диниву ахлоқӣ буда, мазмунан инкорнашаванда аст. Албатта дар жанрҳои дигар, баҳусус дар жанрҳои назмӣ – рубоиву дубайтиҳо ва ҳатто паремиология – зарбулмасалу мақолҳо низ мағҳуми об зиёд истифода шудааст, аммо дар аксари ин жанрҳо об маънои маҷозӣ гирифта, бештар ба дигар мақсад истифода мешавад. Масалан, дар рубоиҳо баъзан ба маънои соғдилӣ ва баъзан дарёву ҷӯйҳо ҳамчун рамзи ҷудоиву монеаҳо байни дилдодагон ба кор меравад.

Ҳамин тавр, дар ривоятҳо баръакси жанрҳои дигари фолклорӣ, об ба маънои асли истифода шуда, баҳри тарбияи ҷомеа, тозаву озода нигаҳ доштани об ва ба меҳнатдӯстиву бунёдкорӣ даъват намудани мардум, баҳусус ҷавонон оғарида шудаанд. Ривоятҳо бори дигар собит мекунанд, ки арзишу гиромидошти об аз замонҳои қадим як ҷузъи ҷудонаншавандай фарҳанги тоҷикон будааст.

### Адабиёт

1. Аминов, А. Зиёратгоҳи Султон Увайси Қаранӣ // Фарҳанги ғайримоддии ҳалқи тоҷик. Натиҷаи экспедицияҳои мардумшиносӣ ва

<sup>2</sup> Гӯянда Ӯқтамов Садриддин. (соли тав. 1955) омӯзгор.

санъатшиносии кормандони ПИТФИ аз митакаи Кӯлоби вилояти Хатлон. Шумораи 4. – Душанбе: Аржанг, 2017. – С. 138-147.

2. Аминов, А. Кӯли Сарез дар ривоятҳои мардумӣ. Фарҳангӣ ғайримоддии халқи тоҷик. Натиҷаи экспедицияҳои мардумшиносӣ ва санъатшиносии кормандони ПИТФИ аз нохияи Рӯшони ВМКБ. Шумораи 7. – Душанбе: Аржанг, 2019. – С.167-178.

3. Маскаев, А. Сарез – ганчи нуҳуфта / А. Маскаев. – Душанбе, 2016. – 204 с.

4. Муҳаббатов, Ҳ. Мавқеъи об дар табиат / Ҳ. Муҳаббатов. – Душанбе: Адиб, 2018. –128 с.

5. Раҳимӣ, Д. Тиргон – ҷашни об / Д. Раҳимӣ. – Душанбе: Аржанг, 2019. – 144 с.

6. Раҳимов, Д. Фолклори тоҷик / Д. Раҳимӣ. – Душанбе: Эҷод, 2009.–264 с.

7. Раҳимов, М. Маросим ва суннатҳои марбут ба қишоварзии сокинони болоби Зарафшон // Мардумгиёҳ. – 1997. – №1-2.– С.39-58.

8. Раҳмонӣ, Р. С. Адабиёти гуфтории тоҷикон / Р. Раҳмонӣ, С. Қосимӣ. – Душанбе: ДДОТ ба номи С. Айнӣ, 2020. – 352 с.

9. Тоҳиров, И.Ф. Сарчашмаҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон. Китоби 2. Кӯлҳо ва обанборҳо / И.Ф. Тоҳиров, Г.Д. Купайи. – Душанбе, 1998. – 144 с.

10. Фолклори водии Қаротегин / Гирдоваронда ва муаллифи сарсухан Г. Сафиева. – Душанбе: Маориф. – 1986. – 192 с.

### **Холмуродов З.**

## **ОПИСАНИЕ ВОДЫ В НАРОДНЫХ ТАДЖИКСКИХ ЛЕГЕНДАХ**

В статье рассматриваются народные легенды, связанные с водой. Тема воды играет важную роль в таджикской культуре, и наши предки считали воду божественной благодатью и уважали ее. Уважение к этому бесценному дару породило самые разные обычаи, традиции и праздники. В то же время о воде созданы мифы, легенды, пословицы и народные поверья, которые интересны и действенны, а их научные исследования немаловажны.

Проблема питьевой воды – одна из главных проблем в современном мире. Поэтому в целях экономного и рационального использования питьевой воды по инициативе Республики Таджикистан Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» было поддержано Организацией Объединенных Наций на последующие 10 лет, 2018-2028 гг.

В таджикской культуре существует множество ритуалов, в которых вода играет значительную роль. К ним относятся ашаглон, сушотун, чилахотун, подружки невесты, первое мытье ребенка, ритуалы поклонения, брак и так далее.

В этой статье автор сосредотачивает внимание на легендах, связанных с водой, потому что, по сравнению с другими фольклорными текстами, связанными с водой, особенно с жанрами устной прозы, место воды и ее описания в легендах встречается чаще. В народных легендах вода в некотором роде священна, чиста и является фактором

происхождения жизни, основой источников и рек, и ее часто восхваляют как священный дар природы в жанре легенд.

Таким образом, изображение воды занимает значительное место в легендах, с одной стороны, это свидетельство ее неоценимого блага, с другой – почитание, способствующее ее рациональному использованию.

**Ключевые слова:** вода, легенда, повествование, жанр, фольклор, поверья, экспедиция, таджикский народ, святыни, родник, озеро, живая вода.

**Kholmurodov Z.**

## DESCRIPTION OF WATER IN TAJIK FOLK LEGENDS

The article discusses folk legends related to water. Water plays an important role in Tajik culture, and our ancestors considered water a divine grace and respected it. Respect for this priceless gift has given rise to a variety of customs, traditions and holidays. At the same time, myths, legends, proverbs and even folk beliefs have been created about water, which are interesting and effective, and their scientific research is important.

The problem of drinking water is one of the main problems in the modern world. Therefore, for the purpose of economical and rational use of drinking water, at the initiative of the Republic of Tajikistan, the International Decade of Action "Water for Sustainable Development" was supported by the United Nations for the next 10 years, 2018-2028.

In Tajik culture, there are many rituals in which water plays a significant role. These include ashaglon, sushotun, chilahotun, bridesmaids, the first washing of the child, worship rituals, marriage, and so on.

In this article, we will focus on the legends associated with water. Because compared to other folklore texts related to water, especially with the genres of oral prose, the place of water and its descriptions in legends is greater. In folk legends, water is in some way sacred, pure and is a factor in the origin of life, the basis of springs and rivers, and it is often praised as a sacred gift of nature in the genre of legends.

Thus, the image of water occupies a significant place in legends, on the one hand, it is evidence of its invaluable benefit, on the other-it is revered and contributes to its rational preservation.

**Keywords:** water, legend, narrative, genre, folklore, beliefs, expedition, Tajik people, shrine, spring, lake, living water.

**ТДУ: 069+069.02+069.6+796.51+006.95+374.66**

**Иброҳимзода З.**

## **РОЧЕЙ БА УСУЛҲОИ БАРГУЗОРИИ ЭКСКУРСИЯ ДАР ОСОРХОНА**

*Дар мақола вазифа, намуд, хусусият, аломат, соҳтор ва усулҳои пешбуорди экскурсия дар осорхонаҳо мавриди баррасӣ қарор гирифта, низоми ташкил ва баргузории ин фаъолияти оммавӣ-маърифатии дар осорхонаҳо таҳлил гашта, оид ба хусусиятҳои нақли роҳбалад дар осорхона, хизматрасонии экспурсионӣ, аломатҳои педагогикии осорхонавӣ рисолати касбии роҳбаладон маълумотҳо оварда шудааст.*

*Хусусияти хоси кори экспурсионӣ ин гуфтугӯи роҳбалад бо тамошобини осорхона аст. Гурӯҳҳои экспурсионӣ ниҳоят гуногунанд ва кор бо онҳо талаботи маҳсусро тақозо менамояд. Намудҳои экспурсияҳо, ки аз ҷониби мутахасисони осорхонашиносӣ пешниҳод мешаванд аз ҷиҳати мавзӯъ, мақсад аз ҳамдигар фарқ кунанд ҳам, онҳо як қолаби умумӣ доранд. Дар рафти экспурсия дар асоси маводи экспозитсия, осорхона вазифаи таълимӣ-тарбиявии худро иҷро менамояд. Яъне асоси кори экспурсионӣ ҷалби диққати тамошобин ба осори таъриҳӣ ва бедор карданӣ дарку фаҳмиши ў аст. Пурмазмунии экспурсия аз нақли бонизоми роҳбалад вобаста буда, бо тартиб нишон додани ёдгориҳо ба тамошобин дар хуласабарории мавзӯъ қўмак менамояд. Аслӣ будани экспонатҳои намошӣ бошад, ҳиссияти омӯзиши амиқи мавзӯъро дар шаҳс бедор менамоянд. Аз ин хотир, пурра аз худ намудани методҳои экспурсионӣ аз вазифаҳои муҳимми кормандони илмӣ ва роҳбаладони осорхона, ки мунтазам бо тамошобин дар тамосанд, маҳсуб меёбад. Дар ин раванд қисми таркибии ҳунари роҳбаладро техникаи педагогӣ ташкил медиҳад. Техникаи педагогӣ санъати маҳорати муносабат бо одамон, бо лаҳни гуворо сухан гуфтан, ҷалб карданӣ диққати шитирокчиёни экспурсия, дарки ҳолати рӯҳии одамон, нутқи хуб ва ҳаракатҳои мавзун намудан аст. Техникаи педагогӣ барои роҳбалад зарур аст.*

**Калидворожаҳо:** осорхона, экспурсия, экспонат, экспозитсия, гурӯҳ, тамошобин, мавзӯъ, роҳбалад, нутқ, намудҳои экспурсия.

Имрӯз дар замони истиқлол осорхонаҳо ҳамчун маҳзани хифз ва муаррифии фарҳангии миллӣ дар маркази диққати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд. Осорхона маконест, ки ба воситаи ёдгориҳои худ метавонад ба ҳиссияти тамошобин таъсири мусбат гузошта, шаҳсро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ, арҷузори ба осори атиқӣ, зебопарастӣ ва дӯстдории олами нафосат тарбият намояд. Осорхонаро метавон оинаи кишварнамои миллат шумурд ба хотири он, ки кулли ёдгориҳои ҳалқ, ки инъикосгари давраҳои гуногуни таърихио фарҳангии чомеа ба ҳисоб мераванд, маҳз дар ҳамин даргоҳ ҳифз ва тарғиб карда мешавад. Ба қавли осорхонашинос Н. Ф. Фёдоров «Осорхона иртиботу эҳтироми гузаштагону имрӯзиёнро ба вучуд меорад. Агар ин эҳтирому иртибот аз байн равад, инсон ҳамчун мавҷудоти дорои одобу ахлоқ

рисолати худро аз даст медиҳад ва ҳамчун бут бетавовут боқӣ мемонад» [10, с. 375]. Ҷ. Рескин нақши осорхонаро дар самти тарбияи ахлоқии ҷомеъа чунин арзёй менамояд: осорхона маконест, ки маводи он бояд ҳамчун дастуралӣ барои рушд ва баландбардории ҳиссииёти зебопарастии ҳақиқӣ бояд истифода шавад.

Тарғибу ташвиқи осори волои таърихи фарҳангӣ аз муҳимтарин вазифаи осорхонаҳо мебошад. Дар ин самти ташкилу баргузории экскурсияҳо дар осорхона бафоят муҳим аст. «Экспурсия ин бо роҳнамоии роҳбалад аз рӯи ҳатти сайри муайян бо мақсади донишомӯзӣ, маърифатӣ, ҳадафҳои илмию таълимӣ, қонеъгардонии талаботи зебопарастӣ ва истифодаи пурсамари вақти холӣ тамошои дастачаъмии осорхона, мавзеъҳои таъриҳӣ, гӯшаҳои табиат, намоишҳо ва дигар нуқтаҳои таърихи фарҳангист» [8, с. 128].

Гурӯҳҳои экскурсионӣ ниҳоят гуногунанд ва кор бо онҳо талаботи маҳсусро тақозо менамояд. Ҳусусияти хоси кори экскурсионӣ гуфтугӯи роҳбалад бо тамошобини осорхона аст. Дар рафти экскурсия дар асоси маводи экспозитсия, осорхона вазифаи таълимӣ-тарбиявии худро иҷро менамояд. Яъне асоси кори кори экскурсионӣ ҷалби тамошобин ба осори таъриҳӣ ва бедор кардани дарку фаҳмиши ў аст. Пурмазмунни экскурсия ин аз нақли мураттаби роҳбалад вобаста буда, бо тартиб нишон додани нигораҳо ба ҳулосабарории тамошобин оиди мавзӯъ қӯмак менамояд. Таъсирнокии экскурсия аз он вобаста аст, ки то қадом андоза мавод ба тарни ғаҳмо баён мегардад ва барои иштирокчиёни сайд қобили дарк аст. Маводи тавзехотӣ бо назардошти сатҳи донишу малакаи иштирокчиёни сайд, сатҳи маълумотнокии онҳо, таҷрибаи ҳаётӣ эшон бояд баён карда шавад [9, с. 187-190]. Ҳамзамон боварибахш будани экскурсия аз нигораҳои аслие, ки вобаста ба мавзӯъ дар экспозиция ҷой дода шудаанд, иқтибос овардан аз сарчашмаву манбаъҳои мӯътамади таъриҳӣ, ёддоштҳои иштирокчиёни воқеаҳо ва шоҳидон, ба намоиш гузаштани аксҳо, нусхай ҳуҷҷатҳои аслий, нақшҳо вобаста аст. Ҳангоми гузаронидани экскурсия овардани фарзияву таҳминҳо оид ба мавзӯъ низ лозим аст, аммо он набояд моҳияти илмии сайдро халалдор ё зери шубҳа гузорад.

Аслий будани экспонатҳои намоиши ҳиссииёти омӯзиши амиқи мавзӯъро дар ниҳоди шаҳс бедор менамоянд. Аз ин хотир, пурра аз худ намудани методҳои экскурсионӣ аз вазифаҳои зарурии кормандони илмӣ ва роҳбаладони осорхона мебошад, ки мунтазам бо тамошобин дар иртиботанд. Талаботи асосӣ ба роҳбалад ин аст, ки экспонатҳои осорхонаро ба қадри кофӣ омӯхта бошад ва дикқати тамошобинро ба худ ҷалб карда тавонад, таърихи Ватани худро нағз донад, нутқи буррову возех, одоби шоиста ва дониши кофии таъриҳӣ дошта, аз уҳдаи таҳлил ва муқоисаи воқеаҳои таърихии гузаштаву имрӯза баромада тавонад. Илова бар ин, роҳбалад бояд чун омӯзгор асосҳои педагогиву психологиро барои ҳамаи зинаҳои таълим (кӯдакони синни то мактабӣ, хонандагони мактаби миёна, донишҷӯёни мактабҳои олий, меҳмонону сайёҳон) аз худ намуда, асосҳои кори осорхонашиносиро донад. Ҳар як экскурсия ба шаҳс дониши наверо оид ба табиат, ҷамъият, ҳодисаи таъриҳӣ, зуҳуротҳои табии дода, он як қисми раванди таълимӣ ба ҳисоб меравад. Муошират бо роҳбалад, маслиҳат, мулоҳизаҳои ў низ ба шаҳс ҳамчун маводи таълимӣ таъсир мерасонад. Аз ҷониби дигар, маводи

мавриди омӯзиш қароргирифта низ ба тамошобин дар самти тарбия ва зебоипарастӣ таъсир мерасонад. Ҳамин тариқ, экскурсия ба як ҷузъи раванди педагогӣ табдил ёфта, дар худ функцияҳои таълимӣ ва тарбиявӣ, ташаккули ҷаҳонбинии шаҳсро таҷассум менамояд. Чун дигар равандҳои педагогӣ дар экскурсия 2 ҷониб ширкат менамоянд: таълимдиҳанда - роҳбалад ва таълимгиранда-иштирокчиёни экскурсия. Роҳбалад маълумоти нави илмиро оид ба мавзӯи муайян байён менамоянд, иштирокчиёни экскурсия ин маълумотро қабул менамоянд. Баҳамтаъсиррасонии ин ду ҷонба асоси раванди педагогиро ташкил медиҳанд. Роҳбалад дар муносибат бо иштирокчиёни экскурсия усули таъсиррасонии педагогиро истифода карда, дикқати асосиро ба ҷонбаи тарбиявии экскурсия равона менамояд, ҷонбаи таълимии онро қавӣ мегардонад. Маводи экскурсионӣ дар экспозитсияи осорхона бояд тавре истифода гардад, ки ба инкишофи қобилияти маърифатии иштирокчиён мусоидат намуда, дар онҳо сифатҳои олии маънавӣ аз қабили мухаббат ба Ватан, эҳтироми ҳалқу миллатҳои дигар ва амсоли инро ба вучуд орад. Ҷонбаи аз ҳама муҳимми экскурсия, ҳамчун раванди педагогӣ, корҳои байдиэкскурсионии роҳбалад ба шумор меравад[11, с. 132]. Ба андешаи мо рисолати қасбии роҳбаладро, ҳунару санъати педагогӣ ташкил медиҳад. Мағҳуми «ҳунари педагогии роҳбалад» чунин омилҳоро ифода менамоянд: дониши таҳасусӣ, қобилияти таҳлил намудан, идора намудани гурӯҳ, донистани ҳолати рӯҳии иштирокчиёни экскурсия, дониш ва малакаи техники педагогӣ, эҳтироми шахсияти иштирокчии экскурсия, истифодаи самараноки усулҳои педагогӣ. Роҳбаладро мебояд дикқати асосиро ба ҷонбаи тарбиявии экскурсия равона намуда, онро бо ҷонбаи таълимӣ мувоғиқ гардонад.

Роҳбалад вазифадор аст, ки фарҷоми экскурсияи навбатиро ба оғози вазифаи ҳонагии иштирокчиёни экскурсия дар самти мустаҳкам намудани дониши омӯхтаи худ пайванд намояд [1, с. 114]. Аз ҷониби роҳбалад ба иштирокчиёни экскурсияҳои иловагӣ тавсия дода мешавад, ки вобаста ба мавзӯи экскурсияи баргузоргашта чи гуна донишашонро мукаммал намоянд, ба онҳо барои омӯхтани маълумоти иловагӣ доири мавзӯъ рӯйхати адабиёти зарурӣ, номгӯи филмҳо, мавзӯи дигар экскурсияҳо тавсия мегардад, ки ҳатман аз онҳо дидан намоянд.

Экскурсия омезиш (синтез)-и якчанд намунаи корҳои фарҳангӣ-таълимӣ аст. Дар он ба сифати бахшҳои мавзӯй ва услубӣ метавонанд амалҳои зерин ворид карда шаванд:

- а) тамошои порҷаҳо аз фильмҳои ҳуҷҷатӣ ё бадеӣ;
- б) шунидани сабти овозии баромадҳои иштирокчиён ё шоҳидони воқеаву ҳодисаҳо, собиқадорони ҶБВ (ҳангоми ташкили экскурсияҳо дар мавзӯъҳои ҳарбӣ-ватандустӣ);
- в) воҳурӣ бо шахсиятҳои сиёсӣ-фарҳангӣ, роҳбарони муассисаҳо, ҳоҷагии қишлоқ, кормандони фаъоли заводу фабрикаҳо (ҳангоми ташкили экскурсияҳои истеҳсолӣ);
- г) шунидани асарҳои мусикӣ бахшида ба ҳаёт ва эҷодиёти оҳангозон, ҳунармандони санъати овозхонӣ, мутрибон;
- д) шунидани сабти баромадҳои ҳодимони давлатӣ ва ҷамъиятӣ (ҳангоми экскурсияҳо дар мавзӯъҳои таъриҳӣ ё инқилобӣ).

Вазифаи экскурсия ба тамошобинон пешниҳод кардани маълумот ва дар ин замина бедор намудани ҳисси шавқу рағбати онҳо ба як соҳаи

мушаххаси дониш аст. Масалан, баъди иштирок дар экскурсияҳои адабӣ шунавандагони он метавонанд дар оянда ба ҳаёту эҷодиёти як нависандай муайн шавқ пайдо менамоянд. Иштирокчиёни ин экскурсия минбаъд дар ин мавзӯъ дигар адабиётҳоро мутолиа намуда, аз дигар осорхонаҳо низ боздид менамоянд. Экскурсия барои аксари тамошобинон оғози такмили дониши худ оид ба мавзӯъҳои гуногун мебошад. Ҳар як экскурсия вобаста ба таркиби иштирокчиён функцияи муаянро иҷро мекунад. Масалан, барои наврасон ва ҷавонон экскурсия функцияи васеъ намудани дониши фарҳангӣ-техникӣ ва барои сайёҳону меҳмонони ҳориҷӣ функцияи иттилоотиро иҷро мекунад [ 6, с. 251].

Экскурсия чун дигар намудҳои корҳои фарҳангӣ-маърифатӣ (маърӯза, конфронт, шабҳои эҷодӣ) вижагии ташкил ва услуби баргузории ҳос дорад. Аломатҳои умумии экскурсияҳо чунинанд:

1. Ҳузури тамошобин;
2. Ҳузури роҳбалад;
3. Мавҷуд будани объектҳои экскурсионӣ (осорхона, мавзеъҳои таъриҳӣ...)
4. Ҳаракати иштирокчиёни экскурсия аз рӯи ҳати сайри муайян;
5. Муайян будани мавзӯи экскурсия;
6. Ширкати фаъоли иштирокчиён (мушоҳида, омӯзиш, таҳ-қиқоти объектҳо);
7. Давомнокии вақти муаяни барои экскурсия пешбинишуд.

Қисмати таркибии ҳунари роҳбаладро доштани техникаи педагогӣ ташкил медиҳад. Техникаи педагогӣ-маҷмӯи донишҳо, малака, маҳорате аст, ки барои роҳбалад зарур буда, онро дар фаъолияти худ истифода мебарад. Техникаи педагогӣ санъати маҳорати муносибат бо одамон, бо лаҳни гуворо сухан гуфтан, ҷалб кардани диққати иштирокчиёни экскурсия, дарки ҳолати рӯҳии одамон, нутқи хуб ва ҳаракатҳои мавзун намудан аст. Умуман, техникаи педагогии роҳбаладро метавон чунин гуруҳбандӣ намуд:

1. Малакаи нутқ (ба тариқи фаҳмо, босаводона, зебо суханронӣ намудан);
2. Ҳаракатҳои ҷолиб, табассум, нигоҳи маъниофар;
3. Малакаи идора кардани ҳиссииёти худ, кушодачехрай;
4. Истеъдоди артистӣ [ 3, с. 116].

Барҳӯрдорӣ аз ин омилҳо ба роҳбалад имкон медиҳад, ки ба рӯҳияи тамошобинон таъсир расонад.

Роҳбалад ташвиқотчии гояҳоест, ки экспозитсия бо мақсади таблиғи онҳо ташкил шудааст. Гоя нақшай аниқ барои ноил шудан ба мақсади гузошташуда мебошад. Принципи гоявӣ дар таҳияи матни тавзехотии экскурсионӣ дар мадди аввал меистад ва ҳамагуна сайри илмӣ бо назардошти ҳамин ҳадаф таҳия карда мешавад. Соҳиби чунин гоя мутахасисе аст, ки дар фаъолият ва рафтори худ устувор аст. Аз ин сабаб ўро зарур аст, ки тамоми паҳлуҳои маводи экспозитсияро аз худ намояд ва ба тамошобинон осорхона на танҳо «тамошо кардан», балкӣ «дарк намудан»-ро омӯзонад [ 5, с. 178].

Экскурсияҳоро бо чунин ҳусусиятҳояшон тасниф мекунанд: аз рӯйи намуд (илмӣ, таъриҳӣ, адабӣ), аз рӯйи мавзӯъ (умумӣ, мушахас, мавзӯй), аз рӯйи таркиби ширкаткунандагон (синну сол, сатҳи иҷтимоӣ, ҷойи зист, дараҷаи қасбӣ), вобаста ба мақсади гузошташуда (таълимӣ, илмӣ, илмӣ-

маърифатӣ), дар алоқаманди ба ҷои баргузорӣ (осорхона, берун аз осорхона, мавзъҳои табиат), вобаста ба тарзи сайёҳат (бо нақлиёт, пиёда). Экскурсияҳоро аз рӯйи мақсади ташкил ба намудҳои зерин ҷудо намудан мумкин аст:

- экскурсияҳои умумӣ, ки дар рафти баргузории он мавод ба таври умумӣ ба шунавандагон шарҳу эзоҳ дода мешаванд;
- экскурсияҳои мавзӯй, ки бо дарҳости тамошобинон танҳо оид ба як мавзӯи муайян гузаронида мешавад;
- экскурсияҳои таълимӣ, ки барои доираи хонандагон мактабҳои миёна ва олӣ, доир ба мавзӯи мавриди омӯзиш қароргирифта сурат мегирад, ки сатҳи дониши иштирокчиёни экскурсияро доир ба мавзӯи интихобшуда баланд менамояд. Яке аз намудҳои маъмулии ин намуд дарс-экскурсия аст;
- экскурсияҳои методӣ. Ин намуди экскурсияҳо барои кормандони илмии осорхонаҳо ҷиҳати баланд бардоштани таҷрибаи кори таҳассусӣ, инчунин барои донишҷӯён ва аспирнтони соҳаи осорхонашиносӣ, кормандони ташкилотҳои сайёҳӣ гузаронида мешавад;
- экскурсияи комплексӣ – экскурсияе, ки дар рафти он тамоми толорҳои намоишӣ ба тамошобин пешниҳод мешаванд;
- экскурсияи берун аз осорхона - аз намудҳои илмӣ-маърифатии коргузории осорхонаҳо буда, дар мавзъҳои таъриҳӣ, маҷмааи ёдгориҳои меъморӣ, гӯшаҳои табиат ташкил карда мешаванд [4, с. 20].

Ҳангоми кор бо гурӯҳҳо, ки бо ёрии тарҷумон гузаронида мешавад роҳбаладро мебояд ба нақли худ эътибор дихад. Маълумот доир ба экспонатҳо фишурдаву пурмазмун буда, тавсифи илмии нигораҳо бояд ба таври дақик сурат гирад. Дар таҷрибаи корӣ бисёр ҳолатҳое мешавад, ки баязе тарҷумонҳо забони хориҷиро хуб медонанд. Аммо ҳангоми тарҷумаи истилоҳ ва мағҳумҳои таъриҳӣ-осорхонавӣ душворӣ мекашанд ё маъни аслии сухан ё нигораро аниқ тарҷума карда наметавонанд, ки ин боиси нофаҳмиҳои тамошобинони хориҷӣ мешавад. Аз ин рӯ, хуб мешуд, ки барои роҳбаладон ва кормандони илмӣ дар назди осорхонаҳо курсҳои забонҳои хориҷӣ, аз қабили забони англисӣ, хитойӣ, олмонӣ, арабӣ таъсис дода шавад.

Сифати гузаронидани экскурсия, пеш аз ҳама, ба тайёрии хуби роҳбалад ва корманди илмӣ вобаста аст. Ба ақидаи донишмандони соҳа аз сабабе, ки экскурсия дар толорҳои намоишӣ, яъне экспозитсия баргузор мегардад, аз ин хотир ҳангоми тартиб додани Нақшай экспозитсионӣ-мавзӯй мебояд кормандони шӯбайи методӣ-экскурсионӣ низ ширкат варзанд [5, с. 148].

Ҳар як экскурсия таркиби ба худ хос дошта, асосан аз се қисм иборат аст: сухбати муқаддимавӣ, рафти экскурсия ва сухбати хулосавӣ. Ҳангоми гузаронидани экскурсия метавон аз воситаҳои техниқӣ истифода кард. Ширкаткунадагон метавонанд вобаста ба мавзӯъ ба муддати 1-2 дақиқа нақли иштирокчиёни воқеаҳо, таъриҳнигорон (овози парандагон, садои асбобҳои мусиқӣ)-ро шунаванд [2, с. 189]. Идора кардани гурӯҳи экспозитсионӣ яке аз мувафакиятҳои роҳбалад аст. Аз ин рӯ, роҳбаладро мебояд дар рафти экскурсия идора намудани гурӯҳ, пайдарҳамии нақл, ҳангоми ҳикоя намудан нишон додани экспонат, пайванди чумлаҳо, аз як мавзӯъ ба мавзӯи дигар гузаштан, аз як толор ба толори дигар роҳнамой намудан, дуруст истифода бурдани ишораҷӯбро риоя намояд.

Ҳаноми экспурсия истифодаи сабти овозроҳбалад ашёҳои дар картай сабт зикршударо ба тамошобинон нишон дода, баъд аз қатъи овоз ба саволҳо ҷавоб мегардонад. Қартаи сабти овоз, аслан дар осорхонаҳои маҷмааи ёдгории мемориалий, ки ба тамошои гурӯҳӣ хос аст, истифода мешавад.

Барои боз ҳам пурсамар гаштани фаъолияти экспурсионӣ дар осорхонаҳо амалӣ шудани пешниҳодҳои зерин ба манфиат буда метавонад:

- таъмини толорҳои намоишӣ осорхонаҳо бо ёдгориҳои аслӣ ва манбаъҳои хуби равшандиҳӣ-техникиӣ;
- ҷиҳати такмили ихтисос ба курсҳои бозомӯзӣ фаро гирифтан роҳбаладони осорхона;
- дар назди осорхонаҳо кушодани курсҳои забони хориҷӣ (англисӣ, хитоӣ, франсавӣ, арабӣ);
- такмили воситаҳои мултимедиявӣ дар осорхонаҳо.

### Адабиёт

1. Балюк, А. Д. Экскурсоведение: учебное пособие для вузов / А. Д. Балюк. – 3-е изд., перераб. и доп.. – М.: Юрайт, 2019; Тюмень: Тюменского государственного университета. – 235 с.
2. Жираткова Ж. В. Организация экскурсионной деятельности / Ж. В. Жираткова, Т. В. Рассохина, Х. Ф. Очилова. – М.: Юрайт, 2020. –189 с.
3. Емельянов Б. В. Экскурсоведение / Б. В. Емельянов. – М.: Советский спорт, 2012. –216 с.
4. Ишекова Т. В. Экскурсионное дело: Уч. Пособие / Т. В. Ишекова. – Саратов: Научная книга, 2006. – 40 с.
5. Левыкин К.Г. Музееоведение. Музеи исторического профиля. Учебное пособие для вузов по специальности «История» / К.Г.Левыкин, В. Хербст.– М.: Высшая школа, 1988. – 431с.
6. Константинов Ю. С. Детско-юношеский туризм. Учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. С. Константинов.– М.: Юрайт, 2019. – 401 с.
7. Михайловская А. И. Музейная экспозиция / А. И. Михайловская. –М.: Советская Россия. 1964. –518 с.
8. Музейные термины. Терминологические проблемы музееведения. (под руководство Ю. П. Пищулина).– М., 1986. – С. 128.
9. Сафонов А. А. Музейное дело и охрана памятников: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А Сафонов, М. А. Сафонова. – М.: Юрайт, 2019. – 300 с.
10. Фёдоров Н. Ф. Музей его смысл и значение. Сб. соч. / Н. Ф. Фёдоров М., 1995. - Т. 2. – 506 с.
11. Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей: Учеб. пособ. по музейной педагогике / М. Ю. Юхневич.– М., 2001. – 224 с.

**Иброҳимзода З.**

## **О МЕТОДИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИИ В МУЗЕЕ**

В статье рассматривается методика проведения экскурсии в музеях и анализируются правила организации и проведения данной массово-просветительской работы по привлечению посетителей. Даются сведения о задачах, видах, особенностях, признаках, структурах экскурсии, а также анализируются особенности показа и рассказа, экскурсионные методы, классификация экскурсий, дифференцированный подход к экскурсионному обслуживанию, методология и методика, элементы экскурсионной педагогики и логики, основы профессионального мастерства экскурсовода.

Особенностью экскурсионной работы является общение экскурсовода с посетителями музея. Из опыта музейной работы видно, что экскурсионные группы очень разные и работа с каждой из них требует особых навыков. Виды экскурсий, предлагаемые музейными специалистами, различаются по тематике, цели, но все они имеют единую форму. Во время экскурсии по материалам экспозиции музей выполняет свою просветительскую функцию. Другими словами, основа экскурсионной работы - привлечь внимание посетителей к историческому наследию и пробудить их интерес. Содержание экскурсии зависит от систематического повествования экскурсовода, а порядок расположения памятников помогает посетителям сделать выводы по теме. Подлинность экспонатов пробуждает в человеке глубокое изучение предмета. В связи с этим полное владение приемами экскурсий – одна из важных задач научных сотрудников и экскурсоводов музея, находящихся в постоянном контакте с аудиторией. В этом процессе неотъемлемой частью искусства экскурсовода являются педагогические методы, и это набор знаний, навыков и умений, которые необходимы экскурсоводу для использования в своей практике. Педагогическая техника – это искусство общения с людьми, умение говорить с аудиторией особым тоном, привлекать внимание участников экскурсии, знать душевное состояние людей, иметь хорошую речь и необходимую мимику.

**Ключевые слова:** музей, экскурсия, экспонат, экспозиция, группа, посетитель, тема, экскурсовод, речь, виды экскурсий.

**Ibrohimzoda Z.**

## **ON EXCURSION METHOD IN THE MUSEUM**

In the article analyzes the methodology for conducting excursions in museums and the procedure for organizing this type of mass educational work to attract visitors. The tasks, types of excursions, features, signs and structures of excursions are considered. The features of the show and the story are analyzed; excursion method; service; methodology and methods; elements of excursion pedagogy and logic; the basics of a professional guide. The feature of the excursion work is the communication of the guide with the visitors of the museum. From the experience of museum work, it is

clear that the excursion groups are very different, and working with each of them requires special requirements. The types of excursions offered by museum specialists differ in topics, goals, but they all have the same form.

During an excursion based on the materials of the exposition, the museum performs its educational function. In other words, the basis of excursion work is to draw the attention of visitors to the historical heritage and awaken their understanding. The content of the tour depends on the systematic narration of the guide, and the order of the location of the monuments helps visitors to make conclusions on the topic. The authenticity of the exhibits awakens in a person a deep study of the subject. In this regard, complete mastery of the techniques of excursions is one of the important tasks of the research workers and museum guides who are in constant contact with the audience. In this process, pedagogical methods are an integral part of the art of a guide, and this is a set of knowledge, skills and abilities that a guide needs to use in his practice. Pedagogical technique is the art of communicating with people, the ability to speak with the audience in a special tone, to attract the attention of excursion participants, to know the state of mind of people, to have good speech and the necessary gesture.

**Keywords:** museum, excursion, exhibit, exposition, group, visitor, topic, guide, speech, types of excursions.

УДК: 9тадж+006.90+37тадж+008+73/.76 (575.3)

Боймуродова З.

## МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ КАК УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТАДЖИКИСТАНЕ В 50-Е ГГ. XX ВЕКА

*В статье рассматривается деятельность музея изобразительных искусств в Таджикистане в 50-е гг. XX в. как учреждение культурно-просветительской деятельности. Музей посредством интерпретации своих коллекций сохраняет музейные экспонаты и пропагандирует историко-культурное наследие. Музей изобразительных искусств в г. Сталинабаде был создан 1947 году и имел особое значение в развитии художественной культуры страны.*

*Изобразительное искусство – одно из самых удивительных созданий человечества. Изображая на полотне одного человека, создавая пейзаж, натюрморт, описывая в картине какой-то период жизни, судьбы людей творец говорит о своем времени, эпохе и о себе самом. Художник, давая обобщенное отражение действительности, сохраняет ощущение всей полноты жизни и отражает в своем произведении действительность. Задача музея, прежде всего, заключается в том, чтобы сохранить, изучить, экспонировать и пропагандировать произведения искусства в обществе.*

*В 50-е гг. наблюдалось оживление выставочной деятельности в СССР. В эти годы был организован целый ряд всесоюзных и*

республиканских художественных вернисажей. Большинство их экспонатов поступали в собрание музеев по решению закупочной комиссии Министерства культуры Таджикской ССР. Формирование коллекции музея также шло через Правление Союза художников Таджикистана и согласно закупкам у частных лиц, общественных организаций и т.д. Таким образом, лучшие произведения художников непременно пополняли музейную коллекцию.

Большую помощь в укомплектовании республиканского музея изобразительных искусств в Таджикистане оказали центральные музейные учреждения СССР – Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственный Русский музей, Государственный музей искусств народов Востока.

**Ключевые слова:** культура, история, музей, коллекция, Союз художников, изобразительное искусство, живопись, графика, скульптура, художник, творчество, художественные выставки, профессиональное искусство.

Музеи играют огромную роль в культурно-просветительской жизни общества посредством интерпретации музейных коллекций, сохранения предметов и пропаганды историко-культурного наследия. Также музей изобразительных искусств в г. Сталинабаде в 50-е годы имел особое значение в развитии художественной культурной жизни страны.

Работа музея включала различные виды деятельности: сбор произведений искусства, их распространение, воспроизведение, репродуцирование, потребление, ведение искусствоведческих исследований, экскурсионные туры, поддержка художественной критики и хранение художественных ценностей, т.е. произведений изобразительного искусства: живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Изобразительное искусство – одно из самых удивительных созданий человечества. Изображая на полотне одного человека, создавая пейзаж, натюрморт, описывая в картине какой-то период жизни, судьбы людей творец говорит о своем времени, эпохе и о себе самом. Художник, давая обобщенное отражение действительности, сохраняет ощущение всей полноты жизни и отражает в своем произведении действительность. Задача музея, прежде всего, заключается в том, чтобы сохранить, изучить, экспонировать и пропагандировать произведения искусства в обществе.

После проведения первой республиканской художественной выставки в историко-краеведческом музее (1934), ставшей важным событием в культурной жизни страны, практика экспонирования произведений изобразительного искусства стала здесь постоянной и регулярной. Сложившаяся ситуация поставила вопрос о создании Музея изобразительного искусства. В этой связи 21 июля 1944 г. Совет Министров Таджикистана принял решение «Об организации постоянно действующего художественного показа в г. Сталинабаде» [16]. Это было первой инициативой государства в деле пропаганды и агитации народного и профессионального изобразительного

искусства. Также была поставлена задача по определению рабочего штата постоянно действующей художественной выставки в г. Сталинабаде и представление его на утверждение Государственной комиссии при СНК Советского Союза.

14 июля 1945 г. СНК Таджикской ССР принял решение «Об открытии Музея изобразительного искусства в г. Сталинабаде» [16]. На основании этого решения второй этаж здания филиала Академии наук СССР, находящегося на проспекте Куйбышева, передавался в распоряжение Управления делами по искусству при СНК Таджикской ССР. Председателю Президиума Таджикского филиала Академии наук СССР Толмачеву было поручено освободить второй этаж упомянутого здания до 20 июля 1945 года [16].

Таким образом, Музей изобразительных искусств в г. Сталинабаде открылся 5 мая 1947 года [8, с. 511], что свидетельствует о внимании государственных органов к развитию культуры республики. Открытие музея должно было сыграть значительную роль в идеологической борьбе, пропаганде изобразительного искусства среди широких масс населения, популяризации произведений русских, советских и западноевропейских мастеров изобразительного искусства.

Первым директором Музея изобразительных искусств был назначен профессор Б.М. Каплан. Музей состоял из двух залов, о чем тогда сообщала газета «Сталинская молодежь» в номере, вышедшем 18 июня 1947 г. [14, с.43]. В специальной Справке от 05.09.1947, подписанной тогдашним директором Таджикского государственного музея изобразительных искусств Б.М. Капланом указывается, что на то время в фонде музея числилось 307 произведений. Первоначальная научная их регистрация была произведена в том же количестве [8, с. 511].

Музей изобразительных искусств тогда имел огромное значение в обществе по сохранению художественных ценностей. Это было очень важно, и тем самым уровень эстетического вкуса и знаний массового зрителя стал повышаться и расти. Увеличивалось количество организуемых выставок, на которых представлялись высокопрофессиональные и ценные в художественном отношении произведения мастеров, а также образцы национального творчества, что самым естественным образом поставило вопрос об организации специального хранилища для произведений изобразительного искусства. Как известно, в тот период (до 1947 г.) еще не было крупного центра по пропаганде изобразительного искусства, который мог бы соответствовать запросам общества и требованиям времени.

Начиная с того времени музей проделал замечательную работу по ознакомлению публики с развитием изобразительного искусства, его успехами и развитием. Например, к 30-летию образования Советской власти в 1947 году в помещении музея в г. Сталинабаде была устроена специальная художественная выставка, на которой экспонировались работы известных таджикских художников А. Камелина, М. Хошмухаммедова, С. Захарова, М. Зубреевой, Г. Иванова, Е. Татариновой, М. Шипулина и др.

Одним из самых значительных произведений, представленных на этой республиканской выставке, была картина М. Хошмухаммедова «Белое золото», которая позже была экспонирована и на Всесоюзной художественной выставке в Москве [7, с.13].

В 50-е годы XX века в столице Таджикистана уже работала целая группа профессиональных художников, таких как М. Хошмухаммедов, А. Ашурев, И. Абдурахманов, М. Олимов, Ю. Баротбеков, А. Камелин, И. Ершов, М. Ткаченко, В. Сидоренко, Г. Кузьмин, Н. Матасов, Д. Илябаев, С. Захаров, М. Зубреева и др.

Выше названные мастера чаще стали принимать участие в разнообразных тематических выставках как в республике, так и за ее пределами.

В этот период стал заметен приток молодых художников. В члены Союза художников Таджикистана стали вступать выпускники художественных вузов Москвы, Ленинграда, Таллина, Риги, Ташкента и других городов. В изобразительное искусство республики всего за несколько лет пришло целое поколение молодых творческих индивидуальностей. Среди них можно назвать имена художников, ставших впоследствии известными мастерами живописи: А. Рахимов, З. Хабибуллаев, Н. Ханин, Х. Хушвахтов, А. Хайдаров, В. Боборыкин, А. Аминджанов, Р. Богдасаров, А. Умаров, А. Ахмедов, И. Рахнаев, И. Лисиков, И. Волынский, А. Бесперстов, Ф. Салманов, Е. Носик, Н. Никитин, В. Сапронов, В. Алексеев, А. Пономорев и др.

Не менее креативно стали работать художники-декораторы В. Фуфыгин, Е. Чемодуров, М. Шипулин, М. Мухин, М. Лебедева, а также скульпторы Е. Татаринова, А. Ганиев, К. Жумагазин, Г. Чередниченко, К. Зокиров, О. Ахунов, графики Х. Расулов, Б. Серебрянский, П. Гейвандов, К. Туренко, С. Вышнепольский, С. Краснопольский, П. Зобнин, Д. Винокуров, В. Будный, В. Фомин, А. Орлов, С. Астафьев и другие. Примечательно, что именно в начале 50-х годов художники Таджикистана стали глубже изучать особенности жизни и быта народа. При этом, они старались создавать картины, отражающие процесс возрождения мирной жизни и грандиозные перемены в культурно-экономической и социальной жизни республики. Как отмечают многие исследователи, (Л. Айни, Р. Муродов, Л. Додхудоева, С. Мухиддинов, Б. Бойназаров) художники стали искать новые формы выражения своих позиций и взглядов на современную жизнь. Появились новые жанры, а уже ставший популярным плакат во многом усовершенствовался и стал весьма разнообразным по тематике.

В Москве в Государственной Третьяковской галерее с 20 декабря 1950 г. по 30 мая 1951 г. проходила Всесоюзная художественная выставка, которая охватила следующие разделы: живопись, скульптура, графика, (рисунок, акварель, гравюра, политический плакат, рекламный плакат). В ней участвовали более шестисот художников, экспонировались 1310 произведений. Материалы выставки были изданы в виде иллюстрированного каталога «Художественная выставка 1950. Живопись. Скульптура. Графика» [3].

Таджикистан представлял на этой выставке произведения М. Хошмухаммедова «Весна. Уголок ботанического сада», «Долина реки Каферниган», «Закат», «Сирень». Они отличались большой наблюдательностью художника, его умением передавать многообразие и красочность природы [7, с. 16]. Также в честь 40-летия Великой Октябрьской социалистической революции с 5 ноября 1957 г. по 16 марта 1958 г. в Москве в Центральном выставочном зале Академии художеств СССР, а также в Доме художника, в Центральном Доме работников искусств и ряде других залов Москвы была организована Всесоюзная художественная выставка, где были представлены все союзные республики [13].

В 1952 – 1953 гг. по инициативе Союза советских художников Таджикской ССР в музее изобразительных искусств были организованы республиканские художественные выставки, где экспонировались работы А. Ашурова, А. Камелина, М. Шипулина, С. Захарова, Б. Серебрянского, П. Зобнина, И. Абдурахманова, Н. Дрегалина, С. Краснопольского и других мастеров [7, с. 16-17].

В 50-е гг. в музее Республиканского изобразительного искусства в должности директора работал известный художник-живописец М. Хошмухаммедов (1953-1959). По его просьбе, касающейся пополнения фондов экспонатов в Государственном музее изобразительных искусств Таджикской ССР от 23 апреля 1954 г. за № 44 в Министерство культуры СССР [16], таким образом, в 50-60-е гг. по приказу Комитета по делам искусств при Совете Министров культуры СССР, в фонд Музей изобразительных искусств поступил ряд работ русских художников из Москвы и Ленинграда, такие, как полотна К. Дорохова, С. Соколова, Б. Щербакова, Л. Леонтера, А. Мажаева, Б. Биргера и др.

Было дано соответствующее поручение Отделу музеев Главного управления изобразительных искусств, в котором говорилось: «Художественным музеям союзного подчинения, Государственному музею восточных культур, Государственному Эрмитажу, Государственной Третьяковской галерее и другим музеям выделить из своих фондов экспонаты для последующей передачи в постоянное пользование Государственному музею изобразительных искусств Таджикской ССР». На этом основании начальник отдела музеев СССР, К. Бутенко сообщил, что в ближайшее время для музея в Сталинабаде планируется пополнение из фондов государственной закупочной комиссии [14, с. 48].

Таким образом, большую помощь в укомплектовании республиканского музея в Таджикистане оказали центральные музейные учреждения СССР – Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственный Русский музей, Государственный музей искусств народов Востока, которые на протяжении ряда лет выделяли из своих фондов произведения русского, советского искусства, которые пополнили тогда фонды музея.

В 50-е годы прошлого столетия Государственный музей изобразительного искусства Таджикской ССР начал международное сотрудничество с другими государственными музеями союзных

республик, сохраняя национальную идентичность этнокультуры таджиков, что способствовало развитию её собственных культур, обогащая её новыми разнообразными идеями и опытом.

В рассматриваемый период в музее изобразительных искусств в качестве ученого секретаря работала Е.М. Долгоносова, заведующей отделом была Е. Н. Чудович, научный сотрудником - Э. П. Букреева. Они были первыми искусствоведами в республике, которые на основе республиканских и всесоюзных выставок составили ряд альбомов и каталогов по изобразительному искусству Таджикской ССР.

Следует отметить, что тогда (50-е гг.) кроме отдельных газетных и журнальных статей, информация о современном изобразительном искусстве Таджикистана почти отсутствовала, и недостаточно было изучено. Исключение составляет именно вступительная статья Е. М. Долгоносовой к альбому «Изобразительное искусство Таджикской ССР» [7], которая работала в музее и на примере тогдашней коллекции музея дала обширный обзор пути развития изобразительного искусства в республике от самых его первых шагов до середины 50-х годов.

Передвижная художественная выставка Государственного музея изобразительного искусства Таджикской ССР была проведена в этом же году в Кулябе, в здании Государственного педагогического института. Она была организована на основе произведений художников Таджикистана и братских республик, хранящихся в собрании музея изобразительных искусств. На ней было представлено более 110 работ из коллекции музея, а также образцы творчества театральных художников и работы народных мастеров [6, с. 18-19]. Также в г. Хороге, административном центре Горно-Бадахшанской Автономной области Таджикистана, 14 сентября 1955 г. впервые была открыта художественная выставка из коллекции Республиканского Музея изобразительных искусств Таджикской ССР. Здесь демонстрировались наиболее значительные произведения изобразительного искусства Советского Таджикистана: «Поимка Ибрагимбека» (1937) Е. Бурцева, тематические пейзажи и картины «Подруги» (1949-1950) М. Хошмухаммедова, «Портрет знатной текстильщицы Сахадовой» (1952) Н. Дрегалина, «Портрет чабана» А. Камелина, а также новые произведения Д. Ильябаева, А. Пономарева, иллюстрации и плакаты Б. Серебрянского.

Многочисленные выставки, всемерный показ и пропаганда работ таджикских мастеров в этот период потребовали научного и критического осмысления происходящего процесса. В сентябре 1955 г. специально организованным Оргкомитетом при Союзе художников Таджикистана в здании Республиканского музея изобразительного искусства Таджикской ССР была проведена Вторая межреспубликанская научно-практическая конференция художников Средней Азии и Казахстана. Она включала экспозицию произведений участников и гостей данного мероприятия. Напомним, что Первая такая конференция с выставкой изобразительного искусства Средней Азии и Казахстана проходила в Ташкенте в 1953 г., на которой демонстрировали свои работы художники Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Таджикистана и Туркмении. Примечательно, что тогда

впервые в столице Таджикистана экспонировались произведения мастеров четырех среднеазиатских республик – Узбекистана, Киргизии, Казахстана и Таджикистана [1, с. 51]. Ко дню ее открытия была приурочена отчетная выставка произведений таджикских живописцев, графиков и скульпторов, которые получили возможность наглядно ознакомиться с достижениями своих коллег из других республик.

Исследователь истории таджикского изобразительного искусства Б. Бойназаров в своей диссертации дал обширную информацию о Второй межреспубликанской научно-практической конференции художников Средней Азии и Казахстана и отметил, что «...тогда в Таджикистане работал дружный, спаянный коллектив живописцев, графиков, скульпторов. Очень хорошим начинанием, давшим импульс развитию изобразительного искусства братских республик, стали межреспубликанские творческие конференции. К сожалению, принятые на этих конференциях решения не всегда приносили результаты, а оставались только пожеланиями. Понятно, какое значение имел тогда Государственный музей изобразительного искусства. Но Министерство культуры явно недооценивало его значение для пропаганды изобразительного искусства» [2, с. 45].

Очень важным событием в культурной жизни Таджикистана стало празднование 500-летия крупнейшего художника Востока, знаменитого миниатюриста гератской школы Камолиддина Бехзода. Его творчество олицетворяет период высшего расцвета средневековой миниатюры Востока. Его произведения смогли вобрать в себя устремления и мечты таджикского народа и высокие гуманистические идеи. В декабре 1955 г. в Таджикском Государственном театре оперы и балета имени С. Айни состоялось торжественное собрание, посвященное этой дате, которое открыл министр культуры Таджикской ССР Хакимзаде. С докладом о жизни и творчестве Камолиддина Бехзода выступил действительный член Академии наук Таджикской ССР проф. А. А. Семенов [10, с. 240].

Примечательно, что именно тогда, в связи с проведением праздничных мероприятий, в знак признания исторического значения творчества выдающегося сына таджикского народа и с целью увековечения его имени Государственному музею изобразительных искусств было присвоено имя Камолиддина Бехзода [12, с. 4-5].

В конце марта 1956 г. в Государственном музее изобразительных искусств им. К. Бехзода открылась персональная выставка театрального художника Таджикистана Михаила Никитича Шипулина, посвященная 50-летию со дня рождения и 25-летию творческой деятельности. К вернисажу был подготовлен каталог [4]. Особое место на выставке занимала серия портретов таджикских театральных деятелей, выполненных темперой: «Портрет Народной артистки Таджикской ССР С. Туйбоевой в роли Джулъетты» (1947), «Портрет Народной артистки Туфы Фазиловой в роли Гюли» (1956) и др. Перечисленные работы были приняты в фонд музея, для того чтобы сохранить исторические свидетельства развития культуры таджикского народа. Четырнадцать его политических плакатов были переданы в Государственную Третьяковскую галерею. Работы

художника также находятся в музеях московских театров, Алтайском краевом музее [4, с. 27].

В июле 1958 г. в помещении Музея изобразительных искусств им. Бехзода была открыта экспозиция по материалам выставки советского изобразительного искусства, проходившей в Москве. Жители столицы Таджикистана познакомились не только с произведениями художников Москвы и Ленинграда, но и с работами живописцев, скульпторов и графиков всех союзных республик. Были представлены произведения художников разных поколений: И. Грабаря, Г. Верейского, С. Лебедевой, П. Никонова, М. Самсонова [11, с. 315-316]. Таджикские художники, в том числе М. Хошмухамедов, В. Боборыкин, Б. Серебрянский и С. Краснопольский также участвовали со своими работами, которые они подготовили к 40-летию Октября [5].

В 1959 году Таджикская ССР отметила 30-летие со дня своего образования. Этой дате также была посвящена художественная выставка, которая оказалась не совсем обычной. На ней впервые одновременно представила свои произведения большая группа художников, казалось бы совершенно несовместимых по своим творческим стилям и устремлениям. Основной костяк этого коллектива составляла творческая молодежь, которая в том же году окончила учебу в вузах Москвы и Ленинграда. Это были темпераментные, с острым чувством необычных композиционных построений и смелых ракурсов художники Зухур Хабибуллаев и Николай Ханин, а также более созерцательные, ощущающие мягкость и поэтичность цвета и формы Абдурахман Рахимов и Николай Матасов. Можно назвать и Ивана Лисикова, чьи портреты на этой выставке более свободно скомпонованные, стали интереснее в цвете.

Старшее поколение художников, таких как А. Ашуров, М. Хошмухамедов, А. Камелин, П. Фальбов также участвовали в вернисаже. По богатству, разнообразию и смелости художественных находок в сравнении с предыдущими эта экспозиция воспринималась специалистами и зрителями как настоящий праздник искусства. Казалось, художники впервые для себя открывают красоту живописи советского и мирового искусства: М. Сарьяна, П. Гогена и А. Дейнека, А. Корина и Г. Нисского, импрессионистов, а также художников-примитивистов: произведения «Манеж. 1941 год» (1941) А. Дейнеки; «Воз сена» А. Корина и др. Ныне они все находятся в фонде Национального музея Таджикистана.

Именно в 50-е гг. наблюдалось оживление выставочной деятельности в СССР. В эти годы был организован целый ряд всесоюзных и республиканских художественных вернисажей. Большинство их экспонатов поступали в собрание музеев по решению закупочной комиссии Министерства культуры Таджикской ССР. Формирование коллекции музея также шло через Правление Союза художников Таджикистана и согласно закупкам у частных лиц, общественных организаций и т.д. Таким образом, лучшие произведения художников непременно пополняли музейную коллекцию.

Надо особо отметить, что 1959 г. согласно приказу Министерства культуры Таджикской ССР №290-К от 4 декабря 1959 г. Государственный музей изобразительных искусств им. К. Бехзода был объединен с Республиканским историко-краеведческим музеем [12, с. 4-5].

Таким образом, деятельность музея изобразительных искусств, в том числе огромные республиканские и всесоюзные художественные выставки представляли собой заметное явление культурной жизни республики. Художественные произведения приобщают человека к непрекращающим традициям, оказывая активное воздействие на его мировосприятие и исподволь воспитывая эстетический вкус. Оригинальные произведения таджикских и русских мастеров живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, которые были собраны в собрание музея изобразительных искусств в 50-е годы XX в. сегодня хранятся и экспонируются в выставочных залах Национального музея Таджикистана, показывая широкому зрителю уникальную художественную культуру нашего края.

### Литература

1. Белинская, Н.А., Мешкерис, В. А. Межреспубликанская выставка художников Средней Азии и Казахстана 1955 г. – Душанбе: Академия наук Таджикской ССР, 1956. –256 с.
2. Бойназаров, Б. История становления и развития изобразительного искусства таджикского народа (20-80-е годы XX века): дис. ...канд. истор. наук / Б. Бойназаров. – Душанбе, 2004. – 156 с.
3. Всесоюзная художественная выставка 1950 года. URL: <https://www.maslovka.org/modules.php?Name=Content&pa=showpage&pid=1394&page=21>. (дата обращения 18.01.2021)
4. Долгоносова, Е. Каталог выставки произведений М. Н. Шипулина к 50-летию со дня рождения и 25-летию творческой деятельности / Е. Долгоносова. – Сталинабад, 1956. – 44 с.
5. Долгоносова, Е. Всесоюзная художественная выставка, посвященная 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Живопись. Скульптура. Графика. Работы художников театра и кино. Каталог / Е. Долгоносова. – Сталинабад, 1957. – 41 с.
6. Долгоносова, Е., Чудович, Е. Передвижная художественная выставка. Каталог. – Сталинабад, 1954. – 33 с.
7. Долгоносова, Е. Изобразительное искусство Таджикской ССР / Е. Долгоносова. – М., 1957. – 92 с.
8. Из истории культурного строительства в Таджикистане 1941-1960 гг. Том 2. – Душанбе: Ирфон, 1972. – 672 с.
9. Искусство таджикского народа. Вып. 2. – Сталинабад, 1960. – 375 с.
10. Мешкерис, В. Изобразительное искусство / В. Мешкерис. – Сталинабад, 1956. –256 с.

11. Мешкерис, В. А., Страдомская, М. П. Изобразительное искусство / В. А. Мешкерис, М. П. Страдомская // Искусство таджикского народа. Вып. 3. – Душанбе, 1965. – 347 с.
12. Музей изобразительных искусств. Путеводитель / составители: Э. П. Букреева, Т. И. Овчарова, К. П. Терентьева, Е. Н. Чудович. – Душанбе: Ирфон, 1981. – 193 с.
13. На Всесоюзной художественной выставке // Правда. – 1957. – 8 декабря.
14. Нуров, Г. Формирование и развитие музеиного дела в Таджикистане (30-е годы XX – начало XXI вв.): дис. ...канд. истор. наук: 07.00.02 / Г. З. Нуров. – Душанбе, 2011. – 144 с.
15. Текущий архив Национального музея Таджикистан. Оп. 3. Д. 2. – Л. 21. (Книга отзывов. 1947-1948 гг.).
16. Текущий архив Национального музея Таджикистан. (ТА НМТ). - Оп. 3. Д. 1. – Л. 2.

### **Боймуродова З.**

## **ФАЪОЛИЯТИ ОСОРХОНАИ САНЪАТИ ТАСВИРӢ ҲАМЧУН ЯК МУАССИСАИ ФАРҲАНГИЮ МАҶРИФАТӢ ДАР ТОЧИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ 50-УМИ АСРИ XX**

Дар мақола фаъолияти Осорхонаи санъати тасвирии Тоҷикистон дар солҳои 50-уми асри XX, ҳамчун як муассисаи фарҳангии маҷрифатӣ баррасӣ шудааст. Осорхона тавассути коллексияҳояш, ашёҳои осорхонаро ҳифз намуда, мероси таърихио фарҳангиро тарғиб менамояд. Осорхонаи санъати тасвирий дар Сталинобод соли 1947 таъсис ёфта, дар рушди фарҳангӣ бадеи ҳаёти кишвар аҳамияти хоса дошт.

Санъати тасвирий яке аз оғаридаҳои ачиби инсоният аст. Тасвири як шаҳс дар асар, эҷоди манзара, натюрморт, тасвири баъзе давраи ҳаёт, сарнавишти одамон, эҷодкор дар замони худ, даврони худ ва дар бораи худ нақл мекунад, аз он ҷумла рассом низ инъикоси умумии воқеяитро дар асар нигоҳ дошта эҳсоси пуррагии зиндагӣ ва воқеяити кориашро инъикос мекунад. Вазифаи музей, пеш аз ҳама, ҳифз, омӯзиш, намоиш ва таблиғи осори бадеӣ дар ҷомеа мебошад.

Дар солҳои 50-ум дар ИҶШС эҳёи фаъолияти намоишгоҳҳо ба амал омад. Дар ин солҳо як қатор намоишгоҳҳои рассомии умумии тифоқӣ ва ҷумҳуриявӣ ташкил карда шуданд, аксарияти экспонатҳои онҳо бо қарори комиссияи ҳариди Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фонди осорхонаҳо ворид шуданд. Маҷмӯаи осорхона инчунин тавассути Раёсати Иттифоқи рассомони Тоҷикистон ва тибқи ҳариди шаҳсони алоҳида, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва гайра гирдоварӣ шудааст.

Ҳамин тариқ, беҳтарин асарҳои рассомон фонди осорхонаро пурра карданд. Барои такмил додани фонди осорхонаи ҷумҳуриявии санъати тасвирии Тоҷикистон муассисаҳои марказии осорхонаҳои ИҶШС - Галереяи давлатии Третъяков, Осорхонаи давлатии санъати

тасвирии ба номи А. Пушкин, Осорхонаи давлатии Русия, Осорхонаи давлатии санъати халқҳои Шарқ ёрӣ расониданд.

**Калидвожаҳо:** фарҳанг, таъриҳ, осорхона, коллексия, Иттифоқи рассомон, санъати тасвирий, мусаввада, графика, мӯҷассама, рассом, эҷод, номоишҳои рассомӣ, санъати касбӣ.

**Boimurodova Z.**

### **THE MUSEUM OF FINE ARTS AS AN INSTITUTION OF CULTURAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES IN TAJIKISTAN IN THE 50's OF XX CENTURY**

The article examines the activities of the Museum of Fine Arts in Tajikistan in the 50s. XX century, as a cultural and educational institution. The museum, through the interpretation of its collections, preserves museum items and promotes the historical and cultural heritage. The Museum of Fine Arts in Stalinabad was founded in 1947 and was of particular importance in the development of the artistic culture of the country's life.

Fine art is one of the most amazing creations of humanity. Depicting one person on the canvas, creating a landscape, still life, describing in a picture some period of life, the fate of people, the creator talks about his time, era and about himself the artist, giving a generalized reflection of reality, retains the feeling of the fullness of life and reflects in his work reality. The mission of the museum is first of all, to preserve, study, exhibit and promote the work of art in the community.

In the 50s of the last century. There was a revival of exhibition activity in the USSR. During these years, a number of All-Union and republican art exhibitions were organized. Most of their exhibits entered the collection of museums by decision of the procurement commission of the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan.

The collection of the museum was also formed through the Board of the Union of Artists of Tajikistan and according to purchases from individuals, public organizations, etc. Thus, the best works of artists were certainly added to the museum collection.

The central museum institutions of the USSR - the State Tretyakov Gallery, the State Museum of Fine Arts named after V.I. A.S. Pushkin, State Russian Museum, State Museum of Arts of the Peoples of the East.

**Keywords:** culture, history, museum, collection, Union of Artists, fine arts, painting, graphics, sculpture, artist, creativity, art exhibitions, professional art.

ТДУ: 78точик+008+37точик+782/784=39точик+792точик

**Ҷумъаев М.,  
Шарифзода Ф.**

## **БАРРАСИИ МАСОИЛИ САНЪАТ ВА САНЪАТШИНОСӢ ДАР «ОСОР»-И ПИТФИ**

*Дар мақолаи илмӣ сухан дар бораи инъикоси масъалаҳои санъатшиносӣ дар шаши ҷилди силсила маҷмӯаи «Осор»-и Пажӯҳшигиҳои илмӣ-тадқиқотии фарҳанг ва иттилооти Вазорати Фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон (ПИТФИ) меравад. Таъкид карда мешавад, ки дар бахшии «Санъатшиносӣ»-и «Осор» – муҳимтарин масъалаҳои назарию амалии санъати тасвири, мусикӣ, театр, санъати рақсу опера ва гайра мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд.*

*Ҳар як мақолаи ин бахши пажӯҳши мукаммал буда, заминаи устувори илмию назариявӣ дорад. Ҳунари тасвирии ҳалқи тоҷик дар оғози асри XX аз тарафи профессор Саидалӣ Муҳиддинов баррасӣ гардида, масъалаҳои хушиоҳангӣ дар монодияҳои шарқӣ ва «Шашмақом» мавзӯи пажӯҳшиҳои доктори илмҳои санъатшиносӣ Фирӯз Улмасов мебошад. Силсила пажӯҳшиҳои муҳакқиқи шодравон Абӯбакр Зубайдӣ ба масъалаҳои муҳимми таъриху назария ва амалии мусикӣ бахшида шудаанд. Осори намояндагони адабиёти тоҷик ва илми мусикӣ паҳлуи дигари пажӯҳшиҳои шодравон Абӯбакр Зубайдиро дар бар мегирад. Таҷассуми қаҳрамонҳои «Шоҳнома»-и безаволи Фирдавсӣ ва қаҳрамонҳои эҷодиёти мардумӣ дар саҳнаи театри тоҷик ва робитаи театрии Тоҷикистону Россия дар замони пасошӯравӣ аз масъалаҳои мебошанд, ки дар маркази таваҷҷӯҳи номзади илмҳои таърих Махмадулло Табаров қарор доранд. Проблемаи омӯзиши нусхайи тоҷикии Гуругли ва бандубасти соҳтории ин достонҳои мардумӣ аз мавзӯъҳои таҳқиқотҳои илмии муҳакқиқи соҳаи мусикӣ Кароматулло Раҳимов мебошанд. Дар корҳои илмии мусикиишиноси ҷавон Шаҳноза Мирзоева ба соҳти композитсионии операҳои тоҷикӣ ва симони занон дар асарҳои операвӣ таваҷҷӯҳ зоҳир гардидааст. Масъалаи номгузории қисму бахшиҳои «Шашмақом» муҳтавои пажӯҳши Абдувалӣ Абдурашидовро ташкил медиҳад. Пуҷӯҳшиҳои маҳакқиқи шодравон Назокат Қличева ба масъалаҳои муҳталифи рақси мардумӣ ва санъати хореографияи қисбӣ бахшида шудаанд. Аз пажӯҳшиҳои профессор Аскаралӣ Раҷабов дар бораи масъалаҳои муҳталифи шеъру мусикӣ ва аз пажӯҳшиҳои профессор Ҷӯраҳон Обидпур дар бораи вазни рӯбӯй ва мусикӣ маълумоти муфид пайдо кардан имконпазир аст.*

*Дар маҷмӯъ силсила пажӯҳшиҳо, ки дар бахшии «Санъатшиносӣ»-и «Осор»-и ПИТФИ ҷой дода шудаанд, дар ҳалли бисёр масъалаҳои соҳаи санъат мусоидат намуда, барои дар оянда анҷом додани тҳдқиқотҳои мукаммали илмӣ замина фароҳам меоранд.*

**Калидвоҷаҳо:** санъатшиносӣ, санъатшинос, мусикиишинос, санъати тасвири, нақошӣ, ороишӣ амалӣ, эҷодиёти мусикӣ, мусикии мардумӣ, суруд, театр, рақс, опера, пажӯҳши, муҳакқиқ, проблема, мутриб.

Ба шарофати Истиқолияти давлатии ҷумҳурий сол аз сол барои тарғиби дастовардҳои илмию фарҳангӣ имкониятҳои бештар фароҳам меояд. Агар ин, аз як тараф, баракати истиқолият бошад, аз тарафи дигар, ба сиёсати фарҳангсолории давлату ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста аст, ки сол то сол ба пешрафти илму фарҳанг таваҷҷуҳи бештар зоҳир карда мешавад.

Дар самти тарғиби арзишҳои фарҳангии ҷомеа нақши ПИТФИ ниҳоят назаррас аст. Ҳамасола даҳҳо номгӯй асару мақолаҳои илмии олимону кормандони пажӯҳишгоҳ ба табъ мерасанд, ки дар онҳо муҳимтарин масоили омӯзиши мероси фарҳангӣ, фарҳангшиносию санъатшиносӣ, мусиқиву китобдорӣ, осорхонашиносиву сайёҳӣ, ВАО ва табъу нашр мавриди баррасӣ қарор мегиранд.

Агар мо мундариҷаи шаш ҷилди то ба имрӯз ба табърасидаи маҷмӯаи илмии «Осор»-ро аз назар гузаронида муқоиса намоем, ба хубӣ аён мегардад, ки баҳши «Санъатшиносӣ» ҳам аз ҷиҳати миқдор ва ҳам аз ҷиҳати сифат яке аз пурмаҳсултарин баҳшҳо ба ҳисоб меравад ва дар ин баҳши ҳар ҷилд аз 1 то 7 мақолаи бунёдии илмӣ ҷой дода шудааст. Ҳар як мақолаи баҳш пажӯҳиши мустақил ва дорои заминаи қавии илмию назарӣ мебошад. Дар ин баҳш муҳимтарин масъалаҳои назарию амалии санъати тасвирий, мусиқӣ, театр, санъати раксу опера ва ғайра мавриди баррасӣ қарор дода шудаанд. Бояд гуфт, ки санъат дарки воқеяят, ҷараён ё натиҷаи ифодай олами зоҳириву ботинӣ дар образи бадей аст. Ба ибораи дигар, дар санъат ҳунари эҷод чунин нигаронида мешавад, ки он на танҳо ҷизи ба ҳуди муаллиф мароқангез, балки ҷизи ба дигарон шавқоварро низ инъикос намояд. «Мазмун ва мундариҷаи санъат дар ҳаёт барои ҳама мароқангез аст», – навишта буд Чернишевский. Албатта, агар санъат барои ҳама мароқангез бошад, барои пажӯҳишгарони соҳа мароқангезтар аст. Шояд ҳамин мароқангезии санъат бошад, ки дар шаш ҷилди силсила маҷмӯаи илмии ПИТФИ таҳқиқҳои аз ҳама бештар ба соҳаи санъат тааллуқ доранд.

Аз ҷумла баҳши «Санъатшиносӣ»-и ҷилди якуми «Осор» шаш мақолаи илмиро дар бар мегирад. Ин баҳш бо мақолаи «Ҳунари тасвирии ҳалқи тоҷик дар оғози асри XX» (масъалаҳои омӯзиш) [ниг.: 13] шурӯй мешавад. Мақола ба қалами доктори илмҳои таъриҳ, профессор Саидалӣ Муҳиддинов тааллуқ дошта, дар бораи дар жанрҳои наққошӣ, ороиши амалий ва меморио ороиши шакл гирифтани ҳунари тасвирии ин давра баҳс мекунад. Таъқид карда мешавад, ки дар оғози асри XX нақшу нигор ва ғулкорӣ дар матоъҳои гуногун, наққошӣ дар рӯйи асбобҳои сафолӣ хелу ҷолиб будааст, ки ин аз тарафи муҳаққиқони соҳа мавриди пажӯҳиши қарор дода шудааст. Таҳқиқоти муҳаққиқон ҳамчунин гувоҳ аст, ки дар ин давра ҳунари канҷакорӣ дар чӯб ва гач низ ниҳоят пеш рафта буд [ниг.: 13, с. 54]. Ҷиҳатҳои омӯзишӣ доштани ҳунари мемории ин давра маҳсус таъқид карда мешавад, ки мутахассисон истифодай унсурҳои пешқадами ин ҳунарро дар таҷрибаи соҳтмону мемории мусоир муҳиму ба мақсад мувофиқ донистаанд [ниг.: 13, с. 54-55]. Ба андешаи муаллифи мақола дар оғози асри XX дар шаҳрҳои Ҳуҷанду Истаравшан, Конибодому Исфара, Панҷакент ва дигар шаҳрҳои тоҷикнишин наққошии мемории полихромӣ (ҳарранга) мавқеи намоён пайдо карда буд, ки намунаҳои он то ба имрӯз мавҷуданд, вале мутаассифона онҳо пурра мавриди омӯзиш қарор дода нашудаанд. Ороиши маҳсулоти металлӣ, аз қабили сикказанӣ дар мис, рехтагарӣ ва маснуоти заргарӣ низ дар ин давра рӯ ба инкишоф

арзёбӣ мегардад. Дар ривоҷи санъати рассомӣ нақши рассомони қасбӣ ва ҳаваскор муҳим дониста мешавад [ниг.: 13, с. 55]. Аз як тараф, тангназариву хурофотпариастии ҳукуматдорон ва, аз тарафи дигар, пайдоиши чопи сангии китоб омилҳои асосии ба қостагӣ рӯ овардани ҳунари ороиши китоб дониста мешаванд [ниг.: 13, с. 57]. Таъкид карда мешавад, ки дар ин давра амалдорону рӯхониёни мутаассиб китобату ороиши дастнависҳоро зери назорат гирифта, намегузоштанд, ки китобҳо бо ороишоти минётурӣ зебу зиннат дода шаванд. Аз ин рӯ ҳунари ороиши китоб дар охири асри XIX ва аввали асри XX нисбат ба ду-се асри қаблӣ рӯ ба пастравӣ ниҳод [ниг.: 13, с. 59]. Ҳатто аз боиси муносиботи ҷоҳилонаи рӯхониён бисёр тасвирҳои минётурии дори аҳамияти бузурги таъриҳӣ, ки дар асарҳои дастнавис тасвир ёфта, ҷонзоди зиндаро инъикос менамуданд, ағбору нобуд карда шуданд [ниг.: 13, с. 60]. Зимни пажӯҳиш муаллиф ба ҳулосае меояд, ки сарфи назар аз монеаҳои зиёд ва аз тарафи рӯхониёни мутаассиб манъ гардидани тасвири аксҳои ҷонзоди зинда дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX санъати тасвирӣ дар қаламрави Осиёи Миёна арзи вучуд дошт. Баъзе жанрҳои ин ҳунар рӯ ба инкишоф ниҳода буд, ки ба таври мутассил идома ёфтани ороиши китобҳои чопи сангӣ далели ин гуфтаҳо мебошад [ниг.: 13, с. 61-62].

Ду мақолаи мусиқишинос, доктори илмҳои санъатшиносӣ Фирӯз Улмасов бо номҳои «О мелодическом пространстве в монодии и некоторых его видах структурирования в Шашмакоме» («Роҷеъ ба фазои ҳулоҳонгӣ дар монодия ва баъзе навъҳои соҳтории он дар Шашмақом») [ниг.: 21] ва «О многомерности пространственного структурирования в восточной монодии» («Дар бораи бисёрпаҳлу будани соҳтори фазоӣ дар монодиии шарқӣ») [ниг.: 22] дар ду ҷилди аввали «Осор» ҷой дода шудаанд. Дар пажӯҳиши аввал ба муайян намудани нишондиҳандаҳои фазои ҳулоҳонгӣ дар монодия (оҳанги яковоза) ҳамчун соҳаи мустақили таҳқиқоти фактурӣ, ҳамчунин муайян намудани баъзе навъҳои соҳтории он дар мусиқии анъанавии классикии Шашмақом таваҷҷуҳ зохир карда шудааст [ниг.: 21]. Дар мақолаи дуюм проблемаи бисёрпаҳлу будани соҳтори монодиии шарқӣ ҳамчун ҷанбаи муҳимми ташаккули назарияи монодиии муосир арзёбӣ гардида, масъалаи мазкур дар заминаи маводи мусиқии анъанавии Осиёи Миёна баррасӣ мешавад. Муаллиф ҳангоми таҳлили масъала бештари мисолҳоро аз мусиқии анъанавии ҳалқҳои тоҷику ӯзбек меорад [ниг.: 22].

Силсила пажӯҳиҳои муҳаққики шодравон, номзади илми таъриҳ Абӯбакр Зубайдӣ, ки дар бахши «Санъатшиносӣ»-и шаш ҷилди «Осор» ҷой дода шудаанд, ба паҳлӯҳои мухталифи ташаккул ва таҳаввули фаъолияти қасбии мусиқачиёни ҳалқии Тоҷикистон дар замони муосир, ташаккули фаъолияти оммавии навозандагони ҳалқӣ, ташаккул ва таҳаввули Шашмақом, ташаккули эҷодиёти мусиқии ҳалқи тоҷик ва дигар паҳлӯҳои санъати мусиқӣ баҳшида шудаанд. Аз ҷумла дар мақолаи «Становление новых форм публичной концертной деятельности народных музыкантов Таджикистана в 30-е – 80-е годы XX века» («Ташаккули шаклҳои нави фаъолияти оммавии консертҳои навозандагони ҳалқии Тоҷикистон дар солҳои 30-80-уми садаи XX») [ниг.: 2], заминаҳои иҷтимоию фарҳонгӣ ва ҳунарии ба вучуд омадани шаклҳои нави ҳунарномоии навозандагони тоҷик бо нишон додани омилҳои объективию субъективӣ ба риштаи таҳқиқ қашида шудааст. Муаллиф ҷараёни рушди санъати мусиқии тоҷикро марҳила ба марҳила баррасӣ

намуда, хусусиятҳои умумӣ ва фарқи онҳоро нишон дода, ба ин роҳ тарҳи мукаммали ташаккул ва инкишофи ин навъи санъатро дар тӯли беш аз 50 сол пешниҳод кардааст. Аз ҷумла ӯ таъкид менамояд, ки баргузории аввалин слёти сарояндагону навозандагони мардумӣ дар баҳори соли 1931 соҳибистеъдодҳоеро ошкор намуд, ки минбаъд дар пешрафти санъати касбии тоҷик саҳми арзанд гузоштанд [ниг.: 2, с. 101-102]. Таъсиси Ҳонаи эҷодиёти ҳалқ ва Филармонияи давлатии Тоҷикистон барои пешрафти санъати мусиқии тоҷик воқеаи муҳим арзёбӣ карда мешавад [ниг.: 2, с. 105-109]. Зимни таҳлилу баррасӣ муаллиф ба хулоса меояд, ки аз ҳуд кардан ва дар амалияи мусиқӣ ба роҳ мондани шаклҳои оммавии фаъолияти консертӣ, намоишҳои васеи эҷодиёти мусиқачиёни мардумӣ, ки дар он иштирок ва ҳунарномоии баробари намояндагони мардону занони тамоми минтақаҳои Тоҷикистон таъмин мегардид, дар таърихи ташаккули анъанаи иҷрои санъати мусиқии тоҷик зуҳуроти нави иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад [ниг.: 2, с. 117].

Масъалаҳои рушду пешрафти фаъолияти касбии мутрибони ҳалқии Тоҷикистон дар замони имрӯза дар таҳқиқоти дигари Абӯбакр Зубайдӣ баррасӣ гардидаанд. Ин мақола «Этапы становления и развития профессиональной деятельности народных музыкантов Таджикистана в современную эпоху» («Марҳилаҳои ташаккул ва инкишофи фаъолияти касбии мутрибони ҳалқии Тоҷикистон дар замони муосир») унвон дорад [ниг.: 3]. Он асари мукаммали илмӣ буда, таҳлилу баррасии се марҳилаи ташаккули мутрибони ҳалқиро дар иртибот ба се давраи синнусолии онҳо – бачагӣ, ҷавонӣ ва камолот фаро гирифтааст [ниг.: 3, с. 79]. Ба ақидаи муаллифи мақола ин се марҳила барои фаъолияти мутрибон нақши муҳим мебозанд, зоро дар марҳилаи аввал муҳабbat ба мусиқии мардумӣ тавлид меёбаду марҳилаи дуюм барои ташаккули мустақилонаи равияи эҷодӣ шароит ба вучуд меорад ва марҳилаи сеюм фаъолияти касбӣ ва камолоти эҷодии мутрибро дар бар мегирад [ниг.: 3, с. 79]. Нақши оила, муаллимони мусиқӣ ва маҳфилҳои ҳудфаъолиятии бадей барои тарбияи мутрибони боистеъдод хеле муҳим арзёбӣ карда мешавад. Махсусан анъанаи оиласии тарбия дар инкишофи санъати мусиқии миллии тоҷик муҳим арзёбӣ карда мешавад. Муаллиф таъкид медорад, ки ин анъана аз замонҳои қадим идома дорад ва бисёр мутрибони машҳур, аз Содирхони Ҳофизу Боймуҳаммад Ниёзов то Абдулло Назриеву Ҷӯрабек Муродов, Одина Ҳошимову Нуқра Раҳматова ва Файзали Ҳасанову Давлатманд Ҳолов маҳз ба шарофати ҳунари волои падарону бобоёни ҳуд ба санъати мусиқӣ дил бохтаанд ва мутрибиро ба ҳуд касб ихтиёр намудаанд. Муаллиф аз ҳаёти мутрибон мисолҳои зиёде оварда, событ намудааст, ки бисёр санъаткорони машҳур, ки дар солҳои 30-ум – 60-уми асри XX ба дунё омадаанд, аввалин таассуроти мусиқии ҳудро дар оила бардоштаанд [ниг.: 3, с. 80-87]. Ҳамчунин нақши дастаҳои ҳудфаъолияти муассисаҳои таълимӣ, мактабҳои маҳсуси мусиқӣ, омӯзишгоҳҳои мусиқӣ ва Донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи М. Турсунзодаро (ҳоло Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи М. Турсунзода) дар тарбияи санъаткорони бомаҳорат баланд арзёбӣ гардида, таъкид мешавад, ки дастаҳои ҳунарие, ки дар Филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Ақашариф Ҷӯраев ва дар Комитети телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият менамоянд, дар баланд бардоштани маҳорати касбии мутрибон мактаби бузурги эҷодӣ ба ҳисоб рафта, таъсиси Академияи мақом ва Консерваторияи миллии

Тоҷикистон тақозои давру замон мебошад, ки барои дар оянда боз ҳам инкишоф ёфтани санъати мусиқии тоҷик нақши қалон бозида метавонад [ниг.: 3, с. 92-115].

Умуман, дар таҳқиқотҳои Абӯбакр Зубайдӣ ба муҳимтарин масъалаҳои таърихи ташаккул ва назарияи мусиқии тоҷик таваҷҷӯҳ зохир карда шудааст. Пажӯҳише, ки номбурда дар бахши «Санъатшиносӣ»-и ҷилди сеюми «Осор» дарҷ намудааст, ба мусиқидонии шоири машҳури оҳири асри XIX ва ибтидои асри XX Нақибхон Туғраги Аҳорӣ бахшида шудааст. Дар пажӯҳиши мазкур [ниг.: 4] таъқид карда мешавад, ки бисёр ҳунармандони мардумӣ ва оҳангсозони қасбӣ дар эҷоди таронаҳои шашмақому фалак ва сурудҳои классиқиву ҳалқӣ ҳангоми интиҳоби матн ба ашъори Туғрагл рӯ овардаанд ва ин бесабаб нест. Аз як тараф, ашъори Нақибхон Туғрагл хеле равон буда, зуд ба оҳанг медарояд ва ин имкон додааст, ки бар ашъори безаволи Туғрагл на танҳо сурудҳои Шашмақому классикӣ ва фалак, балки сурудҳо дар равияни мусиқии қасбии композиторӣ низ оғарида шудаанд [ниг.: 4, с. 136-139]. Аз тарафи дигар, ӯ бори аввал чунин андеша пешниҳод менамояд, ки Нақибхон Туғрагл дар баробари андӯҳтани дигар илмҳои замонааш аз илм ва амалияи мусиқӣ низ хуб барҳӯрдор будааст, зоро дар байтҳои ҷудогонай шоир номи созҳои мусиқии қадимаву имрӯзай мардуми тоҷик ва истилоҳоти соҳаи мусиқӣ хеле бамавриду устодона оварда шудаанд, ки ин ҳуд далели донандаи назария ва амалияи мусиқӣ будани шоир аст [ниг.: 4, с. 139]. Муаллифи мақола байтҳои зиёди Туғраглро, ки дар онҳо истилоҳоти муҳталифи соҳаи мусиқӣ хеле моҳирона истифода шудаанд, ҳамчун далел оварда, таъқид менамояд, ки танҳо шаҳси донандаи назарияи мусиқӣ метавонад, чунин истилоҳотро моҳирона дар назм истифода барад [ниг.: 4, с. 139-152]. Албатта, донандаи илми мусиқӣ будани Нақибхон Туғрагл фарзияе мебошад, ки онро муаллифи пажӯҳиши дар натиҷаи омӯзишу таҳқиқи ашъори ӯ пешниҳод намудааст. Аз ин рӯ доир ба ин паҳлуи эҷодиёти Туғрагл анҷом додани таҳқиқоти муфассали илмӣ ба мақсад мувоғиқ дониста мешавад [ниг.: 4, с. 152].

Дар бахшҳои «Санъатшиносӣ»-и ҷилдҳои ҷорум ва панҷуми силсила маҷмӯа низ ду пажӯҳиши пурмуҳтавои Абӯбакр Зубайдӣ ҷой дода шудаанд, ки яке «Нигоҳе ба ташаккул ва таҳаввули Шашмақом» [ниг.: 5] ва дигаре «Нақши Сайдои Насафӣ дар тавсифи ҳунармандӣ ва рушди мусиқии тоҷик» [ниг.: 6] унвон дорад. Дар пажӯҳиши аввал дар истинод ба адабиёти илмӣ соҳту таркиби Шашмақом, ҳусусиятҳои шеъру оҳанг дар ин шоҳасари мусиқии классикӣ, раванди ба Шашмақом табдил ёфтани Ҷувоздаҳмақом ва инкишофи Шашмақом дар марҳилаҳои муҳталифи таъриҳӣ нишон дода шуда, роҳҳои эҳё ва рушди анъанаҳои суннатии омӯзиши он асоснок, нақши ҳофизону мутрибони гузашта дар ҷовидон мондан ва аз насл ба насл гузаштани Шашмақом таъқид карда мешавад. Ба андешаи муаллиф давраи ташаккули пурраи Шашмақом асрҳои XVIII-XIX буда, ин шоҳасари мукаммали мусиқии қасбии классикӣ аз навою суруд ва таронаҳои мардумӣ сарчашма мегирад [ниг.: 5, с. 112]. На танҳо дӯст доштану шунидан, балки омӯхттану ҳамаҷониба таҳқиқ намудан ва инкишоф додану ба наслҳои оянда мерос гузаштани ин шоҳасари мусиқӣ муҳим дониста мешавад [ниг.: 5, с. 113].

Дар таҳқиқоти дуюм [ниг.: 6] таъқид карда мешавад, ки дар баробари тавсифи ҳунармандӣ Сайдои Насафӣ дар пешрафти санъати мусиқии тоҷик низ саҳм гузаштааст. Муҳаққиқ дар истинод ба баъзе

сарчашмаҳо ва аз рӯйи он ки дар ашъори шоир истилоҳоти соҳаи мусикиву номи бисёр созҳо бамавқеъ ва мувофиқи мазмун ба кор бурда шудаанд, ба хулосае меояд, ки Сайидо дар баробари шоир будан аз илми мусикий низ боҳабар будааст. Ҳамчунин газалу мухаммасоти шоир дар баробари маъноҳои баланди иҷтимоӣ оҳангӣ хос дошта, дар пешрафти санъати мусикии халқи тоҷик нақши назаррас гузоштаанд. Аз ҳамин сабаб як силсила газалҳои шоир ба сифати матни мусикиҳои Шашмақом интихоб гардидаву аз тарафи сарояндагони маъруфи ин шоҳасари мусикии классикӣ суруда мешаванд. Дар баробари ин, бисёр сарояндаҳои сурудҳои халқӣ ба ашъори Сайидо оҳанг бастаанд, ки оҳангӣ ин сурудҳо марғубу дилписанд ва рӯҳнавоз буда, писанди мардум гардидаанд. Сабаби равону салис ва ба навои мусикий мувофиқ будани бисёр газалу мухаммасоти Сайидо низ ба донандай илми мусикий будани ў нисбат дода мешавад.

Ниҳоят мақолаи дар бахши «Санъатшиносӣ»-и ҷилди шашуми «Осор» батабърасидаи А. Зубайдӣ «Эҷодиёти мусикии халқи тоҷик» унвон дошта [ниг.: 7], дар соҳаи таърихи мусикии халқи тоҷик пажӯҳиши мукаммал ба ҳисоб меравад. Дар он соҳт ва жанрҳои эҷодиёти мусикии анъанавии тоҷик, ки дар давоми садсолаҳо ташаккул ёфтааст, таҳлилу баррасӣ мегардад. Муаллиф дар асоси далелҳои мӯътамад таърихи фарҳанги мусикии тоҷиконро ба замонҳои қадим ва ташаккули тафаккури мусикии халқи тоҷикро ба давраи гуломдорӣ мансуб медонад. Ба андешаи ў аввалин маълумотҳоро дар бораи мусикий ва созҳову жанрҳои муҳталифи он аз китоби «Авесто» пайдо кардан мумкин аст. Қисмҳои таркибии ин китоб – «Готҳо»-ву «Яштҳо» ва «Ясноҳо» дар шакли суруд ва овозхонӣ иҷро карда мешуданд [ниг.: 7, с. 44]. Дар омӯзиши таърихи фарҳанги мусикии халқи тоҷик дар замонҳои қадим ва асрҳои миёна аҳамияти хос доштани сарчашмаҳои адабию таъриҳӣ таъкид карда мешавад [ниг.: 7, с. 45]. Дар мақола навъҳои мусикий аз рӯйи мундариҷа, вобаста ба тарзи иҷроиш, аз рӯйи алоқамандӣ бо дигар навъҳои санъат ва вобаста ба иҷроиш саҳнавӣ тасниф карда мешаванд. Дар иртибот ба ин дар бораи мусикии мардумӣ-анъанавии халқи тоҷик ва жанрҳои он, мусикии фолклории тоҷик, жанрҳои мусикии касбӣ-мардумии тоҷик ва Фалак – ҳамчун навъи мусикии касбии мардуми тоҷик, жанрҳои мусикии касбӣ-анъанавии тоҷик ва Шашмақом ҳамчун мусикии касбии классикии тоҷик, инчунин дар бораи эҷодиёти оҳангсозони мардумӣ маълумот дода шудааст. Масъалаҳои таърихи мусикии тоҷик, ки дар мақола мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд, барои муҳаққиқони ин соҳа бисёр муҳиманд.

Дар бахши «Санъатшиносӣ»-и ҷилдои якум ва дуюми «Осор» ду пажӯҳиш ба соҳаи театр бахшида шудааст, ки ба қалами номзади илмҳои таъриҳи Махмадулло Табаров тааллук доранд. «Персонажи «Шахнаме» А. Фирдоуси и современное отображение фольклорных героев в таджикском театре» («Персонажҳои «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ва таҷассуми имрӯзан қаҳрамонҳои эҷодиёти мардумӣ дар театри тоҷик») [ниг.: 19] ба масъалаи комёбиҳои театри тоҷик дар ҷодаи гузоштани намоишномаҳо аз рӯйи асари безаволи Абулқосими Фирдавсӣ бахшида шудааст. Муаллифи мақола зимни таҳлили намоишномаҳое, ки аз рӯйи достонҳои «Шоҳнома»-и безаволи Фирдавсӣ дар саҳнаи театри тоҷик нишон дода шудаанд, ба хулосае меояд, ки бисёр образҳои «Шоҳнома» фолклорӣ буда, маҳсули анъанаҳои милливу мардумӣ ва тафаккури достонофарии миллӣ ва шифоҳию бадеии халқи тоҷик мебошад. Маҳз ба шароғатии ба саҳна

гузоштани намоишномаҳо дар асоси достонҳои «Шоҳнома» театри тоҷик дар ҷодаи оғаридани қаҳрамонҳои мардумӣ таҷрибаи қалонро соҳиб гардид ва сарфи назар аз он ки қаҳрамонони достонҳои «Шоҳнома» хусусияти мифологӣ доранд, онҳо дар саҳнаи театр як навъ тобиши воқеӣ қасб мекунанд. Таъкид карда мешавад, ки тамоми намоишҳое, ки дар заминаи маводи достонҳои безаволи «Шоҳнома» дар саҳнаи театри тоҷик гузошта шудаанд, дорои тамоми хусусиятҳои санъати саҳнавӣ мебошанд. Дар тамоми намоишҳои театрӣ, пеш аз ҳама, ба инъикоси ғояҳои башардӯстонаи эҷодиёти Фирдавсӣ таваҷҷӯҳ зохир карда шудааст [ниг.: 19, с. 136-137]. Дар заминаи таҳлили намоишномаҳои театрии «Рустам ва Суҳроб», «Сиёвуш», «Бежан ва Манижа», «Исфандиёр» ва «Шоҳ Фаридун», ки пас аз солҳои сиёми асри гузашта, бо саъю қӯшиши коргардонҳои театр ба саҳна гузошта шудаанд, муаллиф ба хулосае меояд, ки ҳангоми ба саҳна гузоштани намоишномаҳо коргардонҳо ба матни писсаҳо маҳдул нагардида, ҳам ба эҷодиёти нотакори Фирдавсӣ ва ҳам ба эҷодиёти фолклории ҳалқӣ тоҷик муроҷиат намудаанд, ки ин барои таъсирбахшу ҷолиб ва тамошобоб баромадани намоишҳои театрӣ аз рӯйи достонҳои безаволи «Шоҳнома» мусоидат намудааст. Ин аст, ки сарфи назар аз хусусиятҳои мифологӣ доштани образҳо дар «Шоҳнома», зимни намоишҳои театрӣ қаҳрамонҳои ин асар ҷилои реалистӣ қасб кардаанд [ниг.: 19, с. 137].

Дар мақолаи дигари Маҳмадулло Табаров перомуни равобити театрҳои тоҷику рус дар замони пасошӯравӣ сухан меравад. Ин мақола «Таджикско-российские театральные связи постсоветского периода» («Робитаҳои театрии Тоҷикистону Россия дар замони пасошӯравӣ») унвон дорад [ниг.: 20]. Муаллиф таъкид менамояд, ки ҳарчанд театри анъанавии тоҷикон аз давраҳои ниҳоят қадим манша мегираду ҷараёни пешрафти он дар асарҳои эпикӣ классикони адабиёти тоҷик инъикос ёфта, дар асарҳои театршиносӣ ҷамъбаст гардидааст, вале театр мусоидати касбии тоҷик дар заминаи мактаби театрии рус, ки анъанаҳои бой дошта, дар ҷаҳон яке аз беҳтаринҳо ба ҳисоб меравад, ба вучӯд омадааст [ниг.: 20, с. 136]. Аз ин рӯ дар замони истиқлолият низ дар баробари густариши робитаҳои мутақобилаи фарҳангӣ дар байни ҳалқҳои Тоҷикистону Россия ҳамкориҳо дар соҳаи санъати театрӣ низ сол то сол инкишиф мейёбанд. Таъкид карда мешавад, ки робитаҳои театрии тоҷику рус дар замони нав ба таври бояду шояд таҳқиқ карда нашудааст ва омӯзиши амиқро меҳоҳад. Муаллиф дар бораи густариши ҳамкориҳои театрии тоҷику рус дар замони истиқлолият мисолҳои фаровон оварда, таъкид медорад, ки чунин ҳамкориҳо барои ҳар ду ҷониб судманд буда, ба пешрафти санъати театрӣ мусоидат менамоянд [ниг.: 20, с. 149]. Пешниҳод карда мешавад, ки барои ҳамоҳанг соҳтани чунин робитаҳо бояд фаъолияти Иттифоқи ходимони санъати театрӣ ҷоннок ва дар назди ин ниҳод бахши робитаҳои театрӣ таъсис дода шавад, то ҷорабиниҳое, ки дар ин самт баргузор мегарданд, саривақт тарҳрезӣ ва амалӣ карда шаванд [ниг.: 20, с. 149].

Аз бахшҳои «Санъатшиносӣ»-и ҷилдҳои якум ва дуюмии «Осор» дар бораи проблемаи омӯзиши версияи тоҷикӣ эпоси Гуруғлӣ [ниг.: 15], соҳту бандубасти достонҳои Гуруғлӣ [ниг.: 16], инчунин роҷеъ ба соҳти композитсионии операҳои тоҷикӣ [ниг.: 11] ва маҳсусиятҳои симои занон дар операҳои тоҷикӣ [ниг.: 12] маълумоти ҷолиб ба даст овардан мумкин аст. Ин пажӯҳишҳо ба қалами Кароматулло Раҳимов мансубанд.

Пажӯҳиши якум – «К проблеме изучения таджикской версии Гуругли» («Доир ба проблемаи омузиши нусхай тоҷикии Гуруғлӣ») ба паҳлуҳои мухталифи иҷро ва соҳтори ин осори барҷастаи мусиқии тоҷикон баҳшида шудааст [ниг.: 15]. Муаллиф ба бисёр масъалаҳои маҷудият ҳамчун мерос аз насл ба насл гузаштан ва то ба имрӯз бокӣ мондани ин санъати иҷроӣ низ таваҷҷуҳ зоҳир намудааст [ниг.: 15, с. 139]. Дар мақола ба ҷанбаҳои филологӣ- этнографӣ ва таърихии таҳқиқи достонҳои Гуруғлӣ, вазну оҳанг ва шакли назми достонҳо таваҷҷуҳ зоҳир гардида, саҳми сарояндагони мардумии достонҳои Гуруғлӣ барои аз насл ба насл мерос мондани достонҳои он муҳим арзёбӣ мегардад. Баррасии мусиқии достонҳои ин эпоси ҳалқӣ аз муҳимтарин масъалаҳои таҳқиқ ба хисоб меравад.

Дар пажӯҳиши дигари ин муҳаққиқ – «Композиционное строение дастанов Гуругли» (на примере дастана «Махмудхон» в традициях школы Хикмата Ризо) [Бандубасти соҳтории достонҳои Гуруғлӣ (дар мисоли достони «Махмудхон» дар анъанаҳои мактаби Ҳикмат Ризо)] хусусиятҳои соҳториву бандубастии достонҳои Гуруғлӣ дар заминаи анъанаи сурудани достони «Махмудхон» дар мактаби сарояндаи маъруфи достонҳои эпикии мардумӣ Ҳикмат Ризо мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст [ниг.: 16]. Муаллиф дар натиҷаи таҳлили хусусиятҳои композитсионии ҳамаи қисматҳои достони «Махмудхон» дар заминаи инкишофи сюжет ва драматургии достон ба хулоасе меояд, ки азбаски соҳти композитсионии достон ниҳоят устувор аст, дар ташаккули композитсияи ривояти эпикӣ моделҳои стандартӣ нақши калон бозидаанд. Дар сароидани чунин достонҳои эпикӣ маҳорати бадеии сароянда маҳсус таъкид карда мешавад.

Дар мақолаи муҳаққиқи ҷавон Шаҳноза Мирзоева – «Композиционное строение таджикских опер» (1939-2001 гг.) («Соҳти композитсионии операҳои тоҷикӣ» (солҳои 1939-2001) [ниг.: 11] ба масъалаҳои аз ҳуд кардан ва ташаккулу пешрафти навъи санъати мусиқии қасбӣ – опера таваҷҷуҳ шудааст. Муаллиф ташаккули санъати операро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷаи омезиши санъати мусиқии миллӣ бо мусиқии аврупой медонад. Таъкид карда мешавад, ки ташкили театри опера ва балет дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои пешрафти санъати опера заминаи мусоид гузошт. Муаллиф ташаккули санъати операро дар ҷумҳурӣ ба ҷор давра тақсим намуда, хусусиятҳои хоси ҳар як давраго бо мисолҳои мушаххас нишон медиҳад [ниг.: 11, с. 162-178]. Ӯ нақши композиторонро дар пешрафти мусиқии қасбии опера маҳсус таъкид карда, аҳамияти ин навъи санъатро дар фарҳанг муҳим медонад ва онро қуллаи баланди пешрафти санъати миллӣ арзёбӣ менамояд.

Ҳаёти инсониро дар ҳама давру замон бидуни симои зебои зан тасаввур кардан номумкин аст. Симои зан дар адабиёт то анҷозае мавриди таҳқиқотҳои ҷудогона қарор гирифта бошад ҳам, vale таҷассуми он дар соҳаҳои мухталифи фарҳангу ҳунар як андоза аз мадди назари пажӯҳишгарон дур монда, дар ин бора, то ҳанӯз пажӯҳиши алоҳида анҷом дода нашудааст. Аз ин рӯ, мақолаи санъатшиносӣ ҷавон Шаҳноза Мирзоева – «Женские образы в таджикской опере как продолжение национальных художественных традиций» («Образи занон дар опереи тоҷик ҳамчун идомаи анъанаҳои бадеии миллӣ») [ниг.: 12], аз он ҷиҳат муҳим мебошад, ки дар шароити кунунӣ ба мавқеи зан дар ҷомеа таваҷҷуҳи зиёд равона карда мешавад. Аз тарафи дигар, метавон гуфт, ки ин мавзӯъ дар илми санъатшиносии тоҷик нисбатан нав буда, барои

таҳқиқотҳои минбаъда дар ин самт заминай мусоид фароҳам меорад. Муаллифи мақола таъкид медорад, ки шоирона дар образи бадеӣ тасвир намудани симои зан – модар дар фарҳангӣ адабиёти тоҷик аз замонҳои қадим сарчашма мегирад. Симои модар ҳамчун рамзи эҳсосоти амику самимӣ тамоми анъанаҳои маънавии мардуми моро ба ҳам пайвастааст. Ҳамин аст, ки дар оилаи тоҷик зан – модар аз обрӯю нуфузи маҳсус барҳӯрдор аст [ниг.: 12, с. 223]. Муҳаққиқ ҳангоми баррасии мавзӯй ба хулосае меояд, ки симои зан – модар дар композитсияи операҳои тоҷикӣ мақоми маҳсус дошта, хеле тобону дураҳшон ба назар мерасад ва идомаи он анъанаҳои неке мебошад, ки дар адабиёти ҳазорсолаи мо мавҷуд буд. Ҳамин аст, ки дар операҳои тоҷикӣ симои зан – модар пурра мусбат тасвир шудааст ва дар ин жанри мусиқӣ симои манғии зан вучуд надорад [ниг.: 12, с. 235].

Шашмақом шоҳасари пурқимати мусиқии қасбии ҳалқи тоҷик буда, ташаккулу таҳаввули он давраи тӯлонии таърихирро дар бар мегирад ва ба фаъолияти устодони бузурги соҳибқасби соҳа иртиботи қавӣ дорад. Мутахассисон онро баландтарин қуллаи фарҳангӣ маърифати мусиқии суннатии ҳалқи тоҷик арзёбӣ намудаанд. Дар бораи ин шоҳасар бисёр мутахассисони соҳаҳои мусиқӣ, таъриҳ ва фарҳангӣ аданаи изҳори ақида намудаанд. Дар шаш ҷилди силсилемачмӯаи «Осор» низ якчанд таҳқиқи илмӣ ба ин шоҳасари мусиқӣ бахшида шудааст. Аз ҷумла дар бораи истифодай дурусти номи баъзе қисму бахшҳои он ақидаҳои муҳаққиқон мухталифанд. Аз ин рӯ мақолаи санъатшинос Абдувалий Абдурашидов – «Проблемы наименований частей и разделов, используемых в Шашмақоме» («Проблемаҳои номгузории қисму бахшҳое, ки дар Шашмақом иҷро мешаванд») ба ҳамин масъала бахшида шудааст [ниг.: 1]. Дар мақола таъкид карда мешавад, ки дар баробари тоҷикон дар пешрафту инкишофи санъати Шашмақом мардуми туркзабони Осиёи Миёна низ саҳм гузоштаанд. Аз ин рӯ баъзе номи қисму бобҳои Шашмақом аз боиси талафузи туркӣ баъди солҳои 20-уми асри XX дар шакли нодуруст навишта шудаанд. Масалан, дар ин давра мақоми «Бузург» дар шакли нодурусти «Бузрук» сабт гардид [ниг.: 1, с. 120]. Яке аз қисмҳои оҳири мақоми «Дугоҳ» бо номи «Сақили Ашқулло» ёд мешавад, ки нодуруст аст. Шакли дурусти он «Ишқулло» мебошад, ки маънояш «муҳаббат ба Худо» аст [ниг.: 1, с. 133]. Муаллиф чунин тарзи нодурусти истифодай номҳои Шашмақомро ба таъсири забонҳои туркӣ вобаста медонад. Ба андешаи ўпас аз солҳои 20-уми асри XX бисёр муҳаққиқони рус, номи қисму бахшҳои Шашмақомро аз даҳони сарояндагони ин мусиқӣ шунида, дар корҳои илмиашон истифода намудаанд. Дар натиҷа ба чунин тарзи нодуруст истифода бурданӣ онҳо маъмул гардид. Дар оҳир муаллиф таъкид медорад, ки имрӯз вакти он фаро расидааст, то мӯ дар такя ба анъанаи ҷондонаи номгузории қисму бобҳои Шашмақом, асолати номҳои қисму бахшҳои онро барқарор намоем, зеро номи қисму бобҳои Шашмақом бо қалимаҳои аслии тоҷикӣ ё бо қалимаҳои иқтибосии арабӣ ифода шудаанд, на бо қалимаҳои туркӣ [ниг.: 1, с. 133].

Санъат ҳадафи дугона дорад: он барои эҷодкор ҳештангароиӣ бадеӣ, барои бинандагӣ ҳаловат бурдан аз зебоӣ мебошад. Умуман зебоӣ низ бо санъат алоқаи зич дорад, ба монанди он ки ҳақиқат бо илм ва некӣ бо ахлоқ алоқаманд аст. Яке аз зеботарин намудҳои санъат рақс аст, ки зебоии онро на танҳо пажӯҳандай нозукбин, балки ҳар бинандай одӣ низ дарк карда метавонад. Санъати рақс аз замонҳои бостон арзи вучуд

намуда, қадимтарин шакли хештангарои инсоният ба ҳисоб меравад. Ба ақидаи муҳаққикон дар гузаштаи дури таърихӣ бисёр маросимҳои динӣ, шаклҳои меҳнату шикор ва дигар расму анъанаҳо на танҳо бо асбобҳои мусиқӣ, балки тавассути шаклҳои гуногуни рақс низ ичро мегардиданд. Рақс санъатест, ки ба воситаи ҳаракати чисм инсон на танҳо эҳсосоти ботинии хешро ба атрофиён пешкаш менамояд, балки худ низ бо ҷаҳони маънавию эҳсосот алоқаи ботинӣ барқарор менамояд. Барои ичрои он на қалам лозим асту на мӯқалам. Ягона олати ичрои ин навъи санъат, чисми инсон мебошад, ки ҳар як ҳаракати он бояд дар хотири санъаткор нақш бандад, ваде дар рақс на танҳо чисм, балки рӯҳу ақл низ иштирок менамояд. Рақс ҳам меҳнат, ҳам интизом, ҳам омӯзиш ва ҳам санъати муносибат аст. Забони рақс универсалий буда, сарҳад надорад ва ба ҳамаву ҳар кас фахмо аст. Бехуда нест, ки Арасту рақсро латофату нафосати чисм номидааст. Аз ҳамин сабаб дар бахши «Санъатшиносӣ» низ яке аз масъалаҳои пажӯҳишӣ санъати рақси миллӣ мебошад. Пажӯҳишҳои ин соҳаи санъат ба қалами муҳаққики соҳаи хореография, шодравон Назокат Қличева тааллук доранд. Яке аз ин пажӯҳишҳо «Традиционные танцы таджиков: вопросы исследования» («Рақсҳои анъанавии тоҷикон: масъалаҳои таҳқиқӣ») унвон дошта [ниг.: 8], масъалаҳои ганогуншаклӣ, беназирию беҳамтой ва ғановати бемисли ин ганҷинаи санъати рақси тоҷикон, ҳусусиятҳои жанрии санъаткорони алоҳида ва гурӯҳҳои рақсиро дар бар гирифтааст [ниг.: 8, с. 150]. Дар он ҳусусиятҳои ҳалқии рақсҳои анъанавӣ, ҳелҳои суруд бо рақсҳо, аз ҷумла рақсҳои лирикию қаҳрамонӣ, мазҳакавиу ҳандаовар ва рақсҳои шӯҳ мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Пажӯҳиш маҳсули экспедитсияҳои илмию таҳқиқие мебошад, ки бо ибтикори фонди «Ташаббуси рақси тоҷик» дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ анҷом дода шудааст. Зикр карда шудааст, ки рақс ва сурудҳои рақсии тоҷикӣ ниҳоят бою серпаҳлу мебошанд ва аз анъанаву маросимҳои мардумӣ сарчашма мегиранд. Муаллиф ғановату рангорангӣ ва зебоиву ҳуشوҳангии мусиқии рақсии мардумии тоҷикро дақиқназарона ба риштai таҳлил қашида, ба ҳулосае меояд, ки рақси анъанавии тоҷикон дар фолклори рақсӣ, санъати ҳудфаъолияти ва қасбӣ амал мекунад. Дар санъати рақси тоҷикӣ садҳо ҳаракатҳои нағису нозӯк мавҷуданд, ки бояд аз тарафи забоншиносон, муарриҳон ва санъатшиносону хореографҳо ҳамаҷониба таҳқиқ карда шаванд. Дар ин робита ўтартиб додани лугати рақси миллии тоҷикро ба мақсад мувоғиқ медонад [ниг.: 8, с. 172].

Мақолаи дигари Назокат Қличева «Гаффар Валамат-заде и его роль в развитии хореографического искусства Таджикистана» («Ғаффор Валаматзода ва нақши ўдар рушди санъати хореографии тоҷик») аст [ниг.: 9]. Ин мақола таҳқиқоти комили илмӣ буда, дар он се марҳилаи фаъолияти эҷодии Артисти ҳалқии СССР, барандаи ҷоизаи давлатии СССР, ҷоизаи давлатии ба номи Рӯдакӣ Ғаффор Валаматзода мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. Бояд гуфт, ки соли 2016 бо қарори ЮНЕСКО 100-солагии Ғаффор Валаматзода таҷлил карда шуд ва таҳқиқоти мазкур ба ҷаҳони яқасраи зодрӯзи устоди рақс бахшида шудааст. Нақши ҳунарманди мумтоз дар пешрафту инкишофи санъати хореографии тоҷик, ҳамчун иҷроқунандай моҳири рақсҳои тоҷикӣ, балетмейстери Театри давлатии академии опера ва балети ба номи С. Айнӣ, ташкилкунанда ва роҳбари бадеии Ансамбли давлатии рақсии «Лола» нишон дода мешавад. Муҳаққик таъкид менамояд, ки дар эҷодиёти ин марди ҳунар омезиш ёфтани анъанаю навоварӣ барои оғаридани шаклҳои нави рақсҳои

мардуми саҳнавӣ мусоидат намудааст. Муаллиф навоварии Фаффор Валаматзодаро дар санъати рақс на танҳо ба маҳорат, балки ба часорати ў низ вобаста дониста, таъкид медорад, ки мавсуф тамоми умр аз пайи омӯзишу чустучӯ буд, аз мушкилиҳо наметарсид ва барои ҳалли масъалаҳо бо часорату мардонагӣ мубориза мебурд. Натиҷаи ҳамин буд, ки ў бисёр унсурҳои рақси анъанавии мардуми тоҷикро дар омезиш бо рақсҳои замонавӣ саҳнавӣ намуд, ки минбаъд дигар устодони рақс низ аз ин таҷриба бархӯрдор гардидаанд [ниг.: 9, с. 242-243].

Пажӯхиши дигари Назокат Қличева «Исполнительское искусство танца согдийцев» («Санъати ичроии рақси сүғдиён») [ниг.: 10] дар заминаи маводи экспедиціонӣ, ки дар солҳои 2015-2017 аз шаҳрҳои Конибодом, Хуҷанд, Бӯстон, Истаравшан ва ноҳияҳои Ашту Зафарободи вилояти Суғд ҷамъ оварда шудаанд, иншо гардидааст. Муаллиф унсурҳои зиёди рақсҳои мардумиро бо санъати рақси қасбӣ муқоиса намуда, ҷараёни таҳаввулу дигаргуншавии онро таъкид менамояд. Истифодаи унсурҳои рақсҳои мардумиро дар таҳаввул ва пешрафти санъати рақси қасбӣ муҳим меҳисобад. Зимни баррасии мавзӯъ аз он изҳори нигаронӣ карда мешавад, ки дар бештари мавзеъҳои вилояти Суғд бисёр унсурҳои рақси мардумиро танҳо шахсони қалонсол дар маросимҳои тӯю хурсандӣ ичро мекунанду ҳалос ва табиист, ки байд аз сари насли қалонсол ин рақсҳо низ аз байн мераванд, зоро ҷавонон бештар дар маъракаҳои хурсандӣ ҳаракатҳои рақсиро дар зери суруду оҳангҳои эстрадӣ ичро менамоянд ва барои омӯхтани унсурҳои рақси мардумӣ майлурагбат надоранд [ниг.: 10, с. 168].

Пажӯхиши доктори илмҳои таъриҳ, ҳодими пешбари илмии шуъбаи санъатшиносии ПИТФИ Аскаралӣ Раҷабов ба муҳимтарин масъалаҳои таъриху назарияи мусиқӣ бахшида шудаанд. Дар ҷилдҳои сеом ва ҷоруми силсилемаҷмӯаи «Осор» бо ду пажӯхиши ин донишманд шинос шудан мумкин аст. Пажӯхиши аввал «Назари гузаро ба баёзнигории шеърию мусиқӣ дар анъанаи эҷодиу ичроии мақом ва мақомсароӣ» [ниг.: 17] ном дорад. Муаллиф дар заминаи омӯзиши сарчашмаҳои таърихиву бадей ташаккули баёзнигории тоҷику форсро мавриди баррасӣ қарор медиҳад ва дар ин замина мавзӯи анъанаҳои эҷодиву ичроии мақом ва мақомсароиро дар баёзнигории шеъру мусиқӣ дар давраҳои гуногун пажӯҳиш менамояд. Дар пажӯҳиш бо далелҳои мушахҳас ҳулоса бароварда мешавад, ки ба инкишофи баёзнигории мусиқӣ ва инкишофи анъанаҳои мақомсароӣ ҳавзаҳои муҳталиф таъсир расонда бошанд ҳам, вале дар ин ҷода ҳавзаҳои Бухору Самарқанд мақоми пешоҳангро ишғол мекардаанд. Маҳз ба шарофати ин ҳавзаҳо мактабҳои мақом ва мақомсароӣ ташаккул ёфта, ҳар қадоми онҳо шева ва услуби ба ҳуд ҳос кассб кардаанд, ки омӯзишашон имрӯз ҳам барои ҳунармандони мақомсаро ва ҳам барои таълимгирандагони ин соҳаи мусиқии миллӣ аҳамияти қалон дорад.

Дар мақолаи «Аҳмади Доњиш ва вазъи мусиқии замони ў» [ниг.: 18] муаллиф нуқтаи назар ва андешаҳои танқидии Аҳмади Доњишро дар бораи вазъи мусиқии нимаи дуюми асри XIX мавриди баррасӣ қарор дода, дар заминаи таҳлили асарҳои илмӣ нақши ин донишманди замонро барои идома ёфтани суннатҳои мактаб ва ҳавзаҳои мусиқӣ, пажӯхиши масоили мусиқӣ, ташкили мактабҳои ҳунарӣ ва тарбияи ҳунармандони соҳаи муҳим арзёбӣ менамояд. Мақолаи мазкур аз он ҷиҳат муҳим мебошад, ки дар он бори аввал андешаҳои танқидии Аҳмади Доњиш нисбат ба мусиқии замони ҳуд ва муносибати ҳукуматдорони вақт ба

музиқӣ мавриди таҳқиқи амиқ қарор дода шудааст. Муаллиф дар охир ба хулосае меояд, ки сарфи назар аз номуназзамӣ дар соҳтори идориву сиёсӣ ва иқтисодии он давру замон музикӣ ҳамчун шоҳай муҳимми фарҳанг нақши созанд дошта, дар тарбияи маънавии мардум саҳми муносиб гузаштааст.

Дигар пажӯҳиши муҳимму арзишманди баҳши «Санъатшиносӣ»-и силсилаасар таҳқиқоти Арбоби ҳунари Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳодими пешбари илмии ПИТФИ, профессор Ҷӯраҳон Обидпур – «Вазни рубой ва андешаҳо атрофи он» мебошад [ниг.: 14]. Дар ин мақола дар заминаи далелҳо зикр карда мешавад, ки рубоиёти асосгузори адабиёти тоҷику форс Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ на дар қолаби вазни арӯз, балки бар асоси ритми оҳанг эҷод гардидаанд. Ба андешаи муаллифи мақола устод Рӯдакӣ донандай хуби илми музикӣ буд ва аз айёми наврасӣ навохтани якчанд сози мусиқиро омӯхта, суруд низ меҳондааст. Аз ин рӯ, шеърҳои ў, ба хусус рубоиёташ бисёр равону хушоҳанг баромада, дар ин ё он ритми оҳанг озод ва табии суруда мешаванд. Дар ашъори Одам-уш-шуаро матн бо музикӣ дар тавъямии пурра қарор дошта, тавлиди силсилаи нағмару усул (ритмика)-и оҳангҳои тоҷикӣ ба назар мерасад, ки имрӯз низ дар ҳамин шакл мавриди истифода қарор дорад. Дар асоси далелҳо муаллиф таъкид медорад, ки устод Рӯдакӣ эҳтимол на вазни рубой, балки шакли мукаммали ин жанри шеъриро дар чор мисраъ ва қофияву радиф муқаррар намуда бошад. Муаллиф ба асоси қонунҳои музикӣ рубоиёти ва дигар анвои ашъори Рӯдакиро тақтез намуда, ба чунин хулоса меояд, ки дар ашъори асосгузори адабиёти тоҷику форс на вазни арӯзи арабӣ, балки ритми музикӣ мавқеи назаррас дорад, зеро қабл аз замони Рӯдакӣ дар шеъри тоҷикӣ роиҷ гардиданӣ арӯзи арабӣ низ шеър бо ритми музикӣ оғарида мешуд, ки устод Рӯдакӣ низ ин анъанаро идома додааст. Дар асоси таҳлили намунаҳои ашъори Рӯдакӣ аз рӯйи ритми музикӣ муаллиф ба хулоса меояд, ки устод дар баробари эҷоди шеър, мутриб, сароянда ва оҳангсози барҷаста низ будааст, зеро дар намунаҳои боқимондаи ашъори ин суханвари бузург бисёр навъҳои мукаммали ритми музикӣ ба назар мерасанд, ки онҳоро ба 9 гурӯҳи комил чудо қардан мумкин аст [ниг.: 14, с. 39]. Баъди муайян намудани андозаҳои мусиқии ашъори Одам-уш-шуаро муаллиф чунин хулоса мебарорад, ки шеърҳои устод қариб дар андозаҳои музикӣ, ки дар тамоми ҳалқу миллатҳои олам мавҷуданд, оғарида шудаанд ва аз ҳамин сабаб имрӯз ҳам дар мусиқии классикӣ, ҳам дар сурудҳои ҳалқӣ ва ҳам дар мусиқии қасбӣ васеъ истифода мешаванд. Дар охир муаллиф ба хулоса меояд, ки устод Рӯдакӣ на танҳо асосгузори адабиёти классикии тоҷику форс, балки оғарандай ритмика – нағмару усули сурудҳои тоҷикӣ низ мебошад ва месазад, ки дар ин соҳа низ ў асосгузор номида шавад [ниг.: 14, с. 39].

Албатта, пажӯҳиши мазкур ниҳоят баҳсбарангез буда, дар байни мусиқидонону арӯзшиносон баҳсҳои домандор ба бор оварда метавонад. Илм майдони баҳс аст ва ҳақиқати илмӣ низ дар натиҷаи баҳсҳои созандай илмӣ ҳосил мешавад. Аммо дар бораи оғарида шудани рубой бо ритми музикӣ (на бо вазни арӯз) муҳаққиқи соҳаи музикӣ Ҷӯраҳон Обидпур бори аввал изҳори андеша намудааст. Шояд мақолаи мазкур барои идома ёфтани таҳқиқотҳо дар ин самт роҳ мекушояд. Дар ҳар сурат ин самти таҳқиқ пажӯҳиши мукаммалро меҳоҳад.

Хулоса, таҳқиқи масъалаҳои санъатшиносӣ дар «Осор»-и ПИТФИ мавқеи назаррас дошта, дар онҳо муҳимтарин масъалаҳои таъриҳи ва

назарияву амалияи мусикӣ, санъати театрӣ ва ракс мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Ин пажӯҳишҳои бунёдӣ барои дар оянда анҷом додани таҳқиқотҳои мукаммали илмӣ заминаи мусоид фароҳам меоранд ва дар ҳалли бисёр маъсалаҳои соҳаи санъат мусоидат менамоянд.

### Адабиёт

1. Абдурашидов, А. Проблемы наименований частей и разделов, используемых в Шашмакоме / А. Абдурашидов // Осор / муҳаррири масъул Қ. Бӯриев. – Душанбе: Ирфон, 2014. – Ҷ. I. – С. 118-135.
2. Зубайдов, А. Становление новых форм публичной концертной деятельности народных музыкантов Таджикистана в 30-е – 80-е годы XX века / А. Зубайдов // Осор / муҳаррири масъул Қ. Бӯриев. – Душанбе: Ирфон, 2014. – Ҷ. I. – С. 98-118.
3. Зубайдов, А. Этапы становления и развития профессиональной деятельности народных музыкантов Таджикистана в современную эпоху / А. Зубайдов // Осор / муҳаррири масъул Қ. Бӯриев. – Душанбе: Ирфон, 2015. – Ҷ. II. – С. 79-117.
4. Зубайдов, А. Сахми Туграл дар рушди мусикии тоҷик / А. Зубайдов // Осор / мураттиб Ш. Комилзода; муҳаррири масъул М. Муродов. – Душанбе: Аржанг, 2016. – Ҷ. III. – С. 131-153.
5. Зубайдов, А. Нигоҳе ба ташаккул ва таҳаввули «Шашмақом» / А. Зубайдов // Осор / мураттиб Ш. Комилзода; муҳаррири масъул М. Муродов. – Душанбе: Аржанг, 2017. – Ҷ. IV. – С. 83-115.
6. Зубайдов, А. Нақши Сайидои Насафӣ дар тавсифи ҳунармандӣ ва рушди мусикии анъанавии тоҷик / А. Зубайдов // Осор / мураттиб Ш. Комилзода; муҳаррири масъул М. Муродов. – Душанбе: Аржанг, 2018. – Ҷ. V. – С. 72-104.
7. Зубайдов, А. Эҷодиёти мусикии ҳалқи тоҷик / А. Зубайдов // Осор / мураттиб Ш. Комилзода; муҳаррири масъул М. Муродов. – Душанбе: Аржанг, 2019. – Ҷ. VI. – С. 43-181.
8. Клычева, Н. Традиционные танцы таджиков: вопросы исследования / Н. Клычева // Осор / муҳаррири масъул Қ. Бӯриев. – Душанбе: Ирфон, 2015. – Ҷ. II. – С. 150-175.
9. Клычева, Н. Гаффар Валамат-заде и его роль в развитии хореографического искусства Таджикистана / Н. Клычева // Осор / мураттиб Ш. Комилзода; муҳаррири масъул М. Муродов. – Душанбе: Аржанг, 2016. – Ҷ. III. – С. 154-251.
10. Клычева, Н. Исполнительное искусство согдийцев / Н. Клычева // Осор / мураттиб Ш. Комилзода; муҳаррири масъул М. Муродов. – Душанбе: Аржанг, 2017. – Ҷ. IV. – С. 115-172.
11. Мирзоева, Ш. Композиционное строение таджикских опер (1939-2001 гг.) / Ш. Мирзоева // Осор / муҳаррири масъул Қ. Бӯриев. – Душанбе: Ирфон, 2014. – Ҷ. I. – С. 160-180.
12. Мирзоева, Ш. Женские образы в таджикской опере как продолжение национальных художественных традиций / Ш. Мирзоева // Осор / муҳаррири масъул Қ. Бӯриев. – Душанбе: Ирфон, 2015. – Ҷ. II. – С. 222-236.
13. Мухиддинов, С. Ҳунари тасвирии ҳалқи тоҷик дар оғози асри XX (маъсалаҳои омӯзиш) / С. Мухиддинов // Осор / муҳаррири масъул Қ. Бӯриев. – Душанбе: Ирфон, 2014. – Ҷ. I. – С. 52-64.

14. Обидпур, Ҷ. Вазни рубой ва андешаҳо атрофи он / Ҷ. Обидпур // Осор / мураттиб Ш. Комилзода; муҳаррири масъул М. Муродов. – Душанбе: Аржанг, 2019. – Ч. VI. – С. 17-42.
15. Рахимов, К. К проблеме изучения таджикской версии эпоса Гуругли / К. Рахимов // Осор / муҳаррири масъул Қ. Бӯриев. – Душанбе: Ирфон, 2014. – Ч. I. – С. 139-159.
16. Рахимов, К. Композиционное строение дастанов Гуругли (на примере дастана «Махмудхан» в традициях школы Хикмата Ризо / К. Рахимов // Осор / муҳаррири масъул Қ. Бӯриев. – Душанбе: Ирфон, 2015. – Ч. II. – С. 176-221.
17. Раҷабов, А. Назари гузаро ба байданигории шеърию мусиқӣ дар анъанаи эҷоди иҷроии мақом ва мақомсароӣ / А. Раҷабов // Осор / мураттиб Ш. Комилзода; муҳаррири масъул М. Муродов. – Душанбе: Аржанг, 2016. – Ч. III. – С. 88-130.
18. Раҷабов, А. Аҳмади Доњиш ва вазъи мусиқии замони ў / А. Раҷабов // Осор / мураттиб Ш. Комилзода; муҳаррири масъул М. Муродов. – Душанбе: Аржанг, 2017. – Ч. IV. – С. 13-82.
19. Табаров, М. Персонажи «Шахнаме» А. Фирдоуси и современное отображение фольклорных героев в таджикском театре / М. Табаров // Осор / муҳаррири масъул Қ. Бӯриев. – Душанбе: Ирфон, 2014. – Ч. I. – С. 119-138.
20. Табаров, М. Таджикско-российские театральные связи постсоветского периода / М. Табаров // Осор / муҳаррири масъул Қ. Бӯриев. – Душанбе: Ирфон, 2015. – Ч. II. – С. 136-149.
21. Ульмасов, Ф. О мелодическом пространстве в монодии и некоторых видах его структурирования в Шашмакоме / Ф. Ульмасов // Осор / муҳаррири масъул Қ. Бӯриев. – Душанбе: Ирфон, 2014. – Ч. I. – С. 65-97.
22. Ульмасов, Ф. О многомерности пространственного структурирования в восточной монодии / Ф. Ульмасов // Осор / муҳаррири масъул Қ. Бӯриев. – Душанбе: Ирфон, 2015. – Ч. II. – С. 30-78.

**Джумаев М.,  
Шарифзода Ф.**

### **ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВА И ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ В «ТРУДАХ» НИИКИ**

Статья посвящена анализу вопросов искусства шести томов серийного научного издания «Труды» Научно-исследовательского института культуры и информации Министерства культуры Республики Таджикистан (НИИКИ). Авторами отмечается, что в разделе «Искусствоведение» «Трудов» НИИКИ исследуются наиболее важные теоретические и практические вопросы изобразительного искусства, музыки, театра, хореографии, оперы и т.д. Каждая статья в этом разделе тщательно проработана и имеет прочную научно-теоретическую базу. Изобразительное искусство таджикского народа в начале XX века рассматривалось профессором Саидали Мухиддиновым, а вопросы мелодического пространства в восточных монадиях и «Шашмакоме» - являлись предметом исследования доктора искусствоведения Фирзуза Ульмасова. Ряд трудов исследователя Абубакра Зубайди посвящены

важным вопросам истории, теории и практики музыки. Представители таджикской литературы и музыковедения подошли с другой стороны к исследованию творчества Абубакра Зубайди. Воплощение героев бессмертной «Шахнаме» Фирдоуси и героев народного творчества на сцене таджикского театра, а также вопросы сотрудничества между театрами Таджикистана и России в постсоветский период являются проблемами, находящимися в центре внимания кандидата исторических наук Махмадулло Табарова. Проблема изучения таджикской версии Гуругли и композиции этих народных сказок являются предметом исследования музыканта Кароматулло Рахимова. В исследовательской работе молодого музыканта Шахнозы Мирзоевой уделяется внимание вопросам композиционной структуры таджикских опер и образу женщин в оперных произведениях. Вопрос о наименовании подразделений «Шашмакома» является содержанием исследования Абдували Абдурашидова. Исследование Назокат Кличевой посвящено различным аспектам народного танца и профессиональной хореографии. Из исследований профессора Аскарали Раджабова по различным вопросам поэзии и музыки и исследований профессора Джурахона Обидпуря можно найти полезную информацию о мелодике рубай и музыки.

В целом, серия исследований, проведенных в разделе «История искусства» «Трудов» НИИКИ, могут способствовать решению многих проблем в области искусства и служить основой для дальнейших научных исследований.

**Ключевые слова:** искусствовед, искусствоведение, музыкант, изобразительное искусство, живопись, прикладной дизайн, музыкальное творчество, народная музыка, песня, театр, танец, опера, исследование, исследователь, проблема, музыкант, певец.

Jumaev M.,  
Sharifzoda F.

### DISCUSSION OF THE PROBLEM OF ART AND ARTS IN "OSOR" OF THE RESEARCH INSTITUTE OF CULTURE AND INFORMATION

The article is devoted to the analysis of art issues in six volumes of the serial scientific publication "Proceedings" of the Scientific Research Institute of Culture and Information of the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan. The authors note that the section "Art History" of the "Proceedings" of the Scientific Research Institute of Culture and Information of the Ministry of Culture of the Republic of Tajikistan examines the most important theoretical and practical issues of fine arts, music, theater, choreography, opera, etc. Each article in this section is thoroughly worked out and has a solid scientific and theoretical basis. The fine arts of the Tajik people at the beginning of the twentieth century were considered by Professor Saidali Mukhiddinov, and the questions of melodic space in the oriental monads and "Shashmakome" were the subject of research of the doctor of art history Firuz Ulmasov. A number of works by the researcher Abubakr Zubaydi are devoted to important issues of the history, theory and practice of music. Representatives of Tajik literature and musicology approached the study of the work of Abubakr Zubaydi from a different angle. The incarnation of the heroes of the immortal "Shahnameh"

Ferdowsi and the heroes of folk art on the stage of the Tajik theater, as well as the issues of cooperation between the theaters of Tajikistan and Russia in the post-Soviet period, are the problems that are in the center of attention of the candidate of historical sciences Mahmullo Tabarov. The problem of studying the Tajik version of Gurugli and the composition of these folk tales is the subject of study by the musicologist Karomatullo Rakhimov. In the research work of the young musicologist Shakhnoza Mirzoeva, attention is paid to the compositional structure of Tajik operas and the image of women in operatic works. The question of the name of the Shashmakom divisions is the content of the study by Abduvali Abdurashidov. Nazokat Klicheva's research focuses on various aspects of folk dance and professional choreography. From the research of Professor Askarali Rajabov on various issues of poetry and music and the research of Professor Jurakhon Obidpur, you can find useful information about the melodies of Rubai and music.

In general, a series of studies conducted in the "History of Art" section of the "Proceedings" of NIIKI can contribute to solving many problems in the field of art and serve as a basis for further scientific research.

**Keywords:** art critic, art history, musicologist, fine arts, painting, applied design, musical creativity, folk music, song, theater, dance, opera, research, researcher, problem, musician, singer.

**УДК 792.03**

**Махмадов А.**

## **ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРВЫХ РОЛЕЙ НА СЦЕНЕ ТАДЖИКСКОГО ТЕАТРА**

*В данной статье автор отмечает, что актер – это одновременно и самое начало, исток театрального искусства, и его вершина, завершающий итог. И сегодня, при огромных возможностях театра и разнообразии его средств художественной выразительности, во время спектакля актер по-прежнему один выходит на непосредственный контакт со зрительным залом, воврав в себя во время репетиционного периода подготовки спектакля весь опыт и возможности смежных театральных профессий. Как бы ни велик был вклад режиссера, художника, композитора, балетмейстера, дирижера и других в создание спектакля, конечный его успех зависит в первую очередь от актера, являющегося накопителем и проводником идей постановочной группы. Высокий уровень актерского мастерства способен многократно умножить и укрупнить творческий замысел спектакля; низкий, непрофессиональный уровень – уничтожить самое блестательное постановочное решение.*

*В статье раскрывается взаимосвязь традиций и новаторства в современном актёрском искусстве Таджикистана. Автор рассматривает вопрос становления и дальнейшее развитие таджикской актёрской школы на примере первого поколения актёров Таджикского государственного академического театра имени Абулкасима Лахути: М. Косимова, А. Сайдова, А. Сулаймонова, А. Бурхонова, Х. Рахматуллоева, М. Халилова, Т. Фозиловой, Т. Гаффоровой, С. Туйбоевой, Г. Бакоевой, Х. Назаровой.*

*Автор отмечает, что с первых сезонов в театр пришла талантливая молодёжь: участники драматических и музыкальных*

кружков Ходжента, Бухары, Самарканда, Ташкента, а также других районов и городов республики - Куляба, Хорога и Курган-Тюбе, которые впоследствии стали основоположниками таджикской актерской школы.

Удивительным обаянием, внутренней красотой, душевной теплотой и особой грацией отличалось первое поколение исполнительниц театра С. Туйбоева, Т. Фозилова, Т. Гаффорова, Г. Бакоева и другие. За эти годы театр вырос и окреп организационно и творчески.

Для многих актёров театра имени Лахути шекспировские роли стали важным этапом в их творческой биографии. Наиболее красноречивым примером является искусство Народного артиста СССР М. Косимова.

Так же автор поднимает проблему воспитания актёра, соответствующего требованиям современности, опираясь на опыт и инновации этого ведущего театрального коллектива страны.

**Ключевые слова:** актёрское искусство, творчество, образное мышление, зритель, традиции, импровизационное самочувствие, новаторство, современность, инновационные технологии воспитания актера.

В театре есть режиссёры, художники, а также драматурги, которые предлагают свою работу. Но всё-таки главной его ценностью остаётся актёр, которого К. С. Станиславский называл «единственным владыкой сцены». Любая идея мертвла, пока её не воплотит актёр. Великолепная декорация окажется ненужной, если её не оживит актёр [1, с. 124].

После Великой Октябрьской социалистической революции в Таджикистане возник театр европейского типа, сперва любительской, а на рубеже 20 – 30-х годов – профессиональный.

В течение 1931 – 1934 гг. в театр пришла талантливая молодёжь, участники драматических и музыкальных кружков Худжанда, Бухары, Самарканда, Ташкента, а также других районов и городов республики – Куляба, Хорога и Курган-Тюбе, многие из которых стали основоположниками таджикского театра. Среди них М. Косимов, А. Саидов, А. Бурханов, М. Халилов, Т. Гафорова, С. Туйбаева, Г. Бакоева и другие.

К сезону 1931 – 1932 гг. коллектив значительно скреп. Можно было бороться за постановку и более сложных произведений. Но так таджикских многоактных пьес не было, театр обратился к пьесе узбекского драматурга К. Яшина «Два коммуниста». Премьера состоялась 31 января 1931 года (реж. Ф. Умаров). Центральная роль в спектакле – коммунист Арслон, его играл Ш. Бакоев, а потом роль была передана М. Косимову. Косимов создал цельный характер стойкого большевика. Успех спектакля «Два коммуниста» свидетельствовал о возросших творческих возможностях коллектива, о его крупнейшем мастерстве [1, с. 112].

В марте 1931 года была показана инсценировка романа Д. Фурманова «Мятеж» в постановке Я. Танальского. Это был первый опыт работы коллектива над русской пьесой и с русским режиссёром. Это было следствием того, что автор понимал историю своего народа, субъективно оценивал события недавнего прошлого. Драма «Эмир Алимхан» Дж. Багдодбекова театр показал в конце 1931 года. В ней изображались события в Бухаре накануне революции. И эмир, и его чиновники в Бухаре – эти беспощадные угнетатели и кровопийцы выглядели как глупые

никчемные люди, не представляющие никакой опасности. Режиссёр Х. Махмудов придумал немало трюков, костюмы отрицательных персонажей были сшиты из старой и новой материи, что символизировало двуличие врагов, выдававших себя за бедняков. В конце спектакля все отрицательные персонажи собирались в одну группу в масках домашних животных, например, бой появляется под маской мулла – собаки, служитель мечети под маской имама и т. д. [8, с.152].

В начале 1934 года в театре сменилось художественное руководство. На пост главного режиссера был приглашён В. В. Тихонович, А. Х. Махмудов пришёл в Ленинабадский музыкально-драматический театр.

Руководил В. В. Тихонович в сезон 1935 – 1936 гг., впервые таджикские актёры знакомились с бытом людей, живущих за пределами Средней Азии. После его отъезда из республики новым художественным руководителем был назначен Е. И. Мительман, с именем которого связан новый этап в таджикском сценическом искусстве. Мительман руководил занятиями по изучению основы системы К. С. Станиславского.

5 апреля 1937 года состоялась премьера спектакля «Коварство и любовь». Исполнитель роли Миллера Касымов подчеркивал в характере старого музыканта прямоту и смелость перед властью имущими, нежную любовь к дочери, к семье. Зритель мог видеть, как изменяются мировоззрения этого человека, как недовольство перерастает в социальный протест.

Пьеса «Вогня» С. Улугзаде была написана по горячим следам войны, на основе непосредственных впечатлений автора, побывавшего в действующей армии.

В этом спектакле А. Бурханов создал запоминающийся образ воина, храброго командира Сафара Хайдарова. Внешне он подтянут, собран, движения его скромны, но в них ощущаются сила воли и решимость грудью отстоять любой натиск врага.

В конце декабря 1934 года Государственный театр имени Лахути отмечал свой десятилетний юбилей, театру присвоили звание «академического», а целому ряду актёров – звания заслуженных артистов республики [5, с. 95].

За эти годы театр вырос и окреп организационно и творчески. Красноречивые тому примеры – спектакли «Краснопалочки» С. Улугзаде, «Рустам и Сухроб» А. Пирмухаммадзаде и «Отелло» У. Шекспира. Сюжетом для драмы «Краснопалочки» послужили подлинные события 1931 года, режиссёр постановщик А. Платанов, в отличие от ранних постановок театра отрицательные персонажи не показывались в карикатурном виде: враги были сообразительны.

Главарь басмачей Рахимбек в исполнении М. Касымова – это умный враг, находчивый, жестокий, с большой выдержкой. В начале спектакля Рахимбек ведёт себя как восточный тиран: Он беспощадно расправляется со своими противниками. Этот опытный и опасный противник не лишен таланта военноначальника. Им движет непреодолимая ненависть к народу, изгнавшему его. По мере того, как Рахимбек убеждается в их непреклонности и в том, что новая жизнь страны стала для них родной. Атаман басмачей часто теряет самообладание и приходит в ярость от сознания своего бессилия. Совсем ничтожным предстаёт Рахимбек в последнем акте: измученный, жалкий – он идёт медленным шагом, прислушиваясь и вздрагивая от малейшего шороха [3, с. 25].

Салим – представитель нового поколения, рожденного революцией. Роль эту играл А. Бурханов. Во внешне собранном молодом человеке чувствовался горячий темперамент, мужество и стойкость: он крепок духом, способен преодолевать любые трудности в борьбе за новую жизнь.

Старого дехканина с большой теплотой сыграл Х. Раҳматуллоев. Его хоркаш вызвал искреннее сочувствие зрителей. Басмачи, похитив его единственную дочь Хурмой, внушают дехканину, что девушку украл и продал ее жених Салим, и тем самым вызывают у отца ненависть к нему. Зритель отлично видел, как самые противоречивые чувства борются в его душе.

Благодаря сложной работе всей труппы в спектакле «Краснопалочки» был создан прекрасный ансамбль. 20 апреля 1941 года герои «Шахнаме» появились на таджикской сцене. Режиссёр Е. Мительман создал яркое пластическое зрелище. Рустама играл Ахад Сулаймонов, артист большого обаяния и бурного темперамента. Да и артист А. Сулаймонов не жалел иногда зловещих красок для своего героя.

Сухроб в спектакле был полной противоположностью Рустаму. Это ощущалось и в трактовке образа, и в манере игры Саидова. Сухроб охвачен страстью мыслью помочь народу и восстановить справедливость. Саидов играл легко и непринужденно. Его герой был благороден и мужественен.

С настоящим мастерством были исполнены женские роли. Трогательна была г. Бакоева – Тахмина в своей материнской любви и страданиях. С. Туйбоева создала замечательный образ храброй и хитрой красавицы Гурдофарида. Бесстрашие и воля удивительно сочетались в этой девушке с женственностью и красотой. Игру артистки можно охарактеризовать словами критика Н. Г. Чернышевского об образе Гурдофарида. Во всем турецком войске никто не может выдержать поединок с нею, когда она надевает шлем: если руки ее не слабее руки Хеджира. Её сердце твёрдое и она – первая защитница Ирана. У самого Шекспира нет лица более прелестного. Дездемона и сама Джульетта далеко уступают ей дивною нежною прелестью.

«Рустам и Сухроб» стал одним из лучших героико-романтических спектаклей театра.

Трагедия «Отелло» – первое произведение Шекспира, переведенное на таджикский язык. Работа оказалась довольно сложной, так как белый стих, которым написана трагедия, отсутствовал в национальной поэзии. Поэты переводчики А. Лохути и Ц. Бону сошли возможным передать произведения Шекспира в особой литературной форме: для Е. Мительмана трагедии, но и эти идеи [6, с. 23].

Роль Отелло играли М. Самадов и М. Касымов. Трактовали актёры образ благородного мавра по-разному. Творческие данные их были настолько различны, что партнёрам и режиссуре приходились видоизменять отдельные сцены спектакля в зависимости от того, кто участвовал в данном спектакле.

Отелло Саидова – красивый, безумно полюбив Дездемону, Отелло Саидов тяжело воспринял измену жены, что было несовместимо с его благородными и чистыми понятиями о любви. Актёр нашел необыкновенно выразительные и широкие жесты. В глазах его, больших, черных, ясно отражался душевный мир человека.

Отелло Косымова переживал трагедию утраченной любви и веры в человека. Его герой намного старше, сдержаннее и человечнее. Но в минуты горя и гнева он становится страшным и неукротимым. Любовь Дездемоны для него – великое счастье, нескончаемая радость. Это она принесла ему полное довольство жизнью и душевный покой после долгих скитаний в годы войны. Отелло Косымов благодарен Дездемоне и глубоко ценит ее. Тем трагичнее был исход событий: вот тихо входит Отелло в сенат: ярость Брабантио не тревожит его: он уверен в своей правоте, полон сознания собственного достоинства, и потому его движения спокойны и скромны. Просто говорит он и о любви к Дездемоне, но в интонациях его появляются новые нотки: Рассказ Отелло звучит, так романтическая поэма, и даже престарелые сенаторы обезоружены силой и красотой чувств мавра. Косымов очень тонко показывает борьбу чувств Отелло, в которых сплетаются оскорблённое достоинство и любовь к Дездемоне [8, с. 124].

В исполнении А. Сулеймонова не просто мстительный злодей, а человек очень тщеславный и самолюбивый. Сулеймонов самозабвенно плетет сложную интригу. Кажется, он порой сам верит, что говорит, артист несколько упростили его характер, ему не хватало ума, благодаря которому он ловко восполняет свой злодейский план.

Выразительна была игра и других исполнителей Эмилии – Г. Бакоевой, Кассии – А. Бурхонова и Х. Рахматуллоева, М. Халилова и Н. Илёсова.

В 1957 г. состоялась новая встреча артистов Театра имени Лахути с творчеством Шекспира. Была подготовлена трагедия «Король Лир» Е. Исаевич задумал создать величественный, подлинно театральный спектакль. Трагедия Лира заключалось не только в неблагодарности детей, но, главным образом, в кружении его мировоззрения, в том, что он слишком поздно понял, на чьей стороне правда.

Мир – М. Косымов привлекал внимание зрителей многообразием красок: простотой и властностью, глубокой человечностью и мудростью. Старшие дочери заверяют отца в своей горячей любви к нему, и лишь младшая затрудняясь в ответе, ничего не хочет сказать.

Из отрицательных персонажей наиболее интересна была Гонрилья в исполнении Туфы Фозиловой, - властолюбивая и черствая женщина, такая сложная драматическая роль была большим творческим достижением.

Удивительным обаянием, красотой и душевной грацией отличался образ Корделии, созданный Х. Назаровой. Главное в этой милой девушке, - сердечность, устремляет на него любящий взор, один ее взгляд становится порукой её дочерней любви и почтительной преданности отцу [10, с. 70].

В финале спектакля, после многочисленных потрясений и страданий, Лир убеждается, что Корделия для него самая большая ценность жизни, ибо она – правда. Корделия уходит из жизни. Глубокие страдания душевно очистившегося Лиры, когда он, расставаясь с дочерью, с нежной грустью осыпает ее труп цветами [2, с. 4].

Несмотря на частные недостатки, спектакль «Король Лир» вызвал интерес среди москвичей во время декады. Юрий Заводской писал: «Зрелость мастерства, убежденность в замыслах и решениях обязывают нас оценивать искусство таджикских артистов по высокому счёту, без всяких скидок.... В спектакле нет плохой, внешней театральности, нет

потуг на звонкую, раскатистую трагедийность, нет грохочущей декламации».

Для многих актёров Театра имени Лахути шекспировские роли стали важным этапом в их творческой биографии. Наиболее красноречивым примером является искусство Народного артиста СССР М. Косымова.

### Литература

1. Гоголь, Н. В. Собрание сочинений / Н. В. Гоголь. – М.: Искусство, 1949. – 112 с.
2. Гоян, Г. Театр, рожденный Октябрем / Г. Гоян. – Душанбе: Таджикгосиздат, 1943. – 4 с.
3. Львов, Н. Материалы к истории таджикского театра / Н. Львов // Труды Государственного центрального театрального музея им. А. Бахрушина. – М. – Л.: Искусство, 1941. – 25 с.
4. Махмадов, А. Встреча с прошлым / А. Махмадов. – Душанбе: Империал Групп, 2005. – 100 с.
5. Махмадов, А. Дунёи театр / А. Махмадов. – Душанбе: Империал Групп, 2005. – 70 с.
6. Нурджанов, Н. История таджикского советского театра (1917-1941) / Н. Нурджанов. – Душанбе: Дониш, 1967. – 95 с.
7. Нурджанов, Н. Таджикский театр. Очерк истории / Н. Нурджанов; под общ. ред. проф. Г. Гояна. – М.: Искусство, 1968. – 23 с.
8. Тизенгаузен, В. Шекспир на таджикской сцене / В. Тизенгаузен // Советское искусство. – 1941. – 20 апреля. – С. 22.
9. Царёв, М. Дороги, которые мы выбираем / М. Царёв. – М.: Просвещение, 1987. – 124 с.
10. Чернышевский, Н. Собрание сочинений / Н. Чернышевский. – М.: Книга, 1985. – 132 с.

### Махмадов А.

#### ИЧРОИ АВВАЛИН НАҚШХО ДАР ТЕАТРИ ТОЧИК

Хунарманд (актёр) аз ибтидо дар баробари сарчашмаи санъати театрӣ будан, қулла ва анҷоми натиҷавии он аст. Имрӯз ҳам, бо вучуди зиёд гардидан имкониятҳои театрӣ ва гуногунрангии воситаҳои бадеињо баёни, ҳангоми намоиш хунарманд чун пештара бо тамошобинони толор мустақиман робита барқарор мекунад, таҷриба ва имкониятҳои ҳамҷавори қасбҳои театрии дар давраи машқ ҳосилнамудаашро ба кор медарорад.

Дар таҳияи намоиш чи қадар саҳми коргардон, рассом, оҳангсоз, композитор, балетмайстер, дирижер ва дигарон бузург бошад ҳам, муваффақияти ниҳоии он, пеш аз ҳама, аз актёр – гункунанда ва интиқолдиҳандаи ғояи гурӯҳи басаҳнагузоранда, вобаста аст.

Дар мақола алоқамандии анъана ва навовариҳо дар санъати мусоиди актерии Тоҷикистон нишон дода шудааст. Дар он масъалаи ташаккул ва рушди минбаъдаи мактаби актёрии тоҷик дар мисоли насли аввали актёрони Театри давлатию академии ба номи Абулқосим Лахутӣ:

М. Қосимова, А. Саидов, А. Сулаймонова, А. Бурхонова, Ҳ. Раҳматуллоева, М. Халилова, Т. Фозилова, Т. Гаффорова, С. Туйбоева, Ш. Бақоева, Ҳ. Назарова баррасӣ гардидааст.

Муаллиф қайд мекунад, ки аз аввалин мавсимиҳои намоиши ба театр ҷавонони боистеъдод, иштирокчиёни гурӯҳҳои драмавӣ ва мусикии шаҳрҳои Ҳучанд, Бухоро, Самарқанд, Тошкент ва дигар ноҳияҳои ҷумҳурий Кӯлоб, Ҳоруғ, Қурғонтеппа ҷалб карда шуданд, ки баъдан поягузорони мактаби актёрии тоҷик гардидаанд.

Дар насли аввали иҷроқунандагони нақшҳои театрӣ С. Тӯйбоева, Т. Фозилова, Т. Гаффорова, Г. Бақоева ва дигарон бо фаттонии олӣ, зебони ботинӣ, гармии рӯҳӣ ва малоҳати хос фарқ мекунанд. Дар давоми ин солҳо театр инкишоф ёфта, аз ҷиҳати ташкилию эҷодӣ мустаҳкам гардид.

Дар ҳаёти эҷодии аксарияти ҳунармандони театр ба номи Лоҳутӣ нақши шекспирӣ ба давраи муҳим табдил ёфт. Мисоли нисбатан возех санъати ҳунарпешаи ҳалқии СССР М. Қосимов маҳсуб меёбад.

Ҳамчунин муаллиф дар такя ба таҷриба ва навғониҳои колективи театроҳои пешбари қишвар, масъалаи тарбияи ҳунарманд ба талаботи замони муосир мувоғиқро ба миён мегузорад.

**Қадидвожаҳо:** санъати актёри эҷод, тафаккури образӣ, тамошобин, анъана, эҳсоси ногаҳонӣ, навғонӣ, замони муосир, технологияи инноватсионии тарбияи ҳунарманд.

**Mahmadov A.**

### THE ROLE OF AN ACTOR IN THE THEATER

An actor is both the very beginning, the source of theatrical art, and its peak, the final result. Today with the huge possibilities of the theater and the variety of its means of artistic expression, during the performance the actor still comes into direct contact with the audience alone, having absorbed all the experience and opportunities of related theatrical professions during the rehearsal period of the preparation of the performance. Don't matter how great the contribution of the director, artist, composer, choreographer, conductor and others to the creation of the performance, its final success depends primarily on the actor, who is the accumulator and conductor of the ideas of the production group. A high level of acting skills can multiply and enlarge the creative idea of the performance many times: as low unprofessional level can destroy the most brilliant staging solution.

The article reveals the relationship between traditions and innovation in the modern acting art of Tajikistan. The author considers the question of the formation and further development of the Tajik acting school on the example of the first generation of actors of the Tajik State Academic Theater named after Abulkasim Lahuti: M. Qosimov, A. Saidov, A. Sulaimonov, A. Burkhanov, H. Rahmatulloev, M. Khalilov, T. Fozilova, T. Gafforova, S. Tuiboeva, G. Baqoeva, Kh. Nazarova.

The author notes that from the first seasons, talented young people came to the theater: participants of drama and music circles of Khujant, Bukhara, Samarqand, Tashkent and other districts of Tajikistan: Kulob, Khorog and Kurgan-Tube, who later became the founders of the tajik acting school.

The first generation of performers of the theater S. Tuyboeva, T. Fozilova, T. Gafforova, G. Baqoeva and others were distinguished by their amazing charm, inner beauty, spiritual warmth and special grace. Over the years, the theater has grown and strengthened organizationally and creatively.

For many actors of the Lahuti theater, Shakespeare's roles have become an important stage in their creative biography. The most eloquent example is the art of the People's Artist of the USSR M. Qosimov.

The author also raises the problem of educating an actor who meets the requirements of modernity, relying on the experience and innovations of this leading theater group of the country.

**Keywords:** acting, creativity, imaginative thinking, the audience, traditions, improvisational well-being, innovation, modernity, innovative technologies of actor education.

**ТДУ: 781.97:787(575.3)**

**Дамдоров И.**

## СОЗИ ФИЖАК ВА НАВЪХОИ ОН

*Муаллиф дар ин мақола масъалаи омӯзии мусиқии суннатиро дар таносуби сози мусиқии камончадор (гижак)-ро хеле бамаврид ва муҳимму зарур таҳлил намудааст. Зикр шудааст, ки маҳз дар таносуби сози мусиқӣ усули дақиқу амиқ омӯхтани чиҳатҳои муҳимми онро метавонем бубинем. Зоро дар заминай дастаи овозии соз унсурҳои мусиқӣ мушаҳҳас аён гашта, муҳимтарин чиҳатҳои он равишан мегардад. Ба андешаи муаллиф, сози мусиқии суннатӣ чунин мавқеро дорад ва моҳияти онро худи навозандা дар таносуби мусиқӣ метавонад муайян намояд. Аз нигоҳи муаллифи мақола муайян намудани соҳт ва намудҳои сози гижак истифодаи он дар ансамблу оркестр аз манфиат холӣ нест.*

*Дар илми мусиқиишиносӣ яке аз масъалаҳои муҳим муқаррар намудани шакл ва намудҳои сози мусиқӣ мебошад. Аз ин рӯ дар ин мақола вобаста ба сози мусиқии гижак тадқиқот гузаронида аз таърихи пайдоии ва марҳилаҳои рушиди он гуфта шудааст. Аз ҷумла дар баҳши созҳои мусиқӣ созҳои ба ғурӯҳи камончадор доҳилишавандаро муайян намудан, ба шаклу пайдоии, рушиду равнақ ҷудо намудани сози мусиқии гижак аз масъалаҳои муҳим аст.*

*Омӯзии ва таҳқиқи намудҳои созҳои мусиқӣ, таърихи пайдоии ва таълими истифодаи онҳо муҳимтарин қисми таркибии раванди муракаби инкишиоф додани шахсияти насли ҷавон маҳсуб меёбад. Омӯзии мусиқӣ азҳуд кардани тарзи дурустӣ навозии дар ин ё он сози мусиқӣ, донистани таърихи пайдоии он аз дигар соҳаҳои қасбият ҷудо набуда, ба тарбияи ахлоқӣ, фикрӣ, ҷисмонӣ робиташ қавӣ дорад.*

**Калидвоожаҳо:** мусиқӣ, омӯзии, камонча, гижак, соз, намуд, фарҳанг, ташаккул, вазифа, тарбия.

Санъати мусиқӣ падидаест, ки аз замони пайдоиш то ба имрӯз таъсири худро ба инсоният расонидааст. Муҳаббати инсоният ҳам ба мусиқӣ азалист. Омӯзиши намудҳои созҳои мусиқӣ, таърихи пайдоии онҳо муҳимтарин қисми таркибии раванди ҳамаҷонибаи инкишиоф

додани шахсияти насли ҷавон маҳсуб меёбад. Дар айни замон тарбияи мусиқӣ – тарзи дурусти навозиш дар ин ё он сози мусиқӣ, донистани таърихи пайдоиши он аз дигар соҳаҳои ташаккули муҳассилин чудо набуда, барьакс ба тарбияи ахлоқӣ, фикрӣ, ҷисмонӣ робитаи қавӣ дорад.

Дар масири таърихи ҳалқи тоҷик пайвастагӣ ба мусиқӣ ҷойгоҳи маҳсус касб кардааст ва аксари аҳли ҳунар аз Борбад то имрӯз баробари ҳузури падидоҳои гуногуни ҳунарии худ ба мусиқӣ низ пайванди маҳкам доштанд ва ё ба ибораи дигар, ҳатман яке аз созҳои мусиқиро менавохтанд. Ҳамзамон, дар ҳолатҳои фориг аз шуғлҳои гуногун дар баробари навозиш, инчунин ба сурудҳонӣ машғул мешуданд. Вақте «Рӯдакӣ ҷанг бигрифту навоҳт»-ро меҳонему аз Мавлоно андешаи «дар садои рубоб садои боз шудани дарҳои биҳишт»-ро берун мекашем ва бо ҳазорон шахсони аҳли назар дар фурсатҳои форигашон бо васоили мусиқӣ иртибот мегирем, то он ҷо, ки ҳатто дар қарни XX шоирони мо аз уди Рӯдакӣ ҳарф мезананд, дигарбора ин пайванди зебо ва ин ҷойгоҳу арчи мусиқиро ба ҳақиқат мешиноsem. Вақте мусиқиро дар ниҳоду ҳастии миллати тоҷик дар масири таъриҳи ба мушоҳида мегирем, бешак вуҷуди «Шашмақом» ва «Фалак» коғист, ки мо аз ҷунин як шоҳкории беназири мусикии ҷаҳонӣ ҳарф ба забон оварем, ки он маҳсуси миллати созандаву оғаринандай мост. Бисёре аз нобигагони миллати тоҷик ҷавҳари аслии мусиқиро дарк намуда, асарҳо барои санъати сарояндагиву навозандагӣ эҷод намудаанд.

Дар илми мусиқӣ яке аз масъалаҳои муҳим муқаррар намудани шакл ва намудҳои сози мусиқӣ аст. Дар ин самт корҳои зиёдеро метавон ба анҷом расонд. Аз ҷумла, дар бахши созҳои мусиқӣ ба гурӯҳи созҳои камончадор доҳилшаванд муйян намудан ва ба шаклу пайдоиш, рушду равнақ чудо намудани сози мусикии гижак, аз масъалаҳои муҳим аст, ки мо бояд мавриди пажӯҳӣ қарор дихем.

Гижак дар санъати мусикии мардумии ҳалқи тоҷик дар миёни созҳои ҳалқӣ мавқеи ҳосса дорад. Гижак сози торӣ - камонии мусиқӣ буда, дар Осиёи Марказӣ, Эрону Афғонистон, баъзе ҷумҳуриҳои Қафқоз аз давраҳои қадим бо номҳои гуногун маъмул буд. Тавре ки муҳаққики тоҷик Ҷураҳон Обидпур зикр кардааст, «...онро тоҷикон - гижак ё гиҷак, озарӣҳои арманиҳо - кеманча, ағонҳо - дилрабо, ҳиндӯҳо - сиринча меноманд» [6, с. 94].


Гижак сози тории камончадор буда, таърихи тӯлонӣ дорад. Он аз ҷӯби дароҳти зардолу, тут, ҷормагӯз соҳта шуда, аз даста ва қосаҳонаи бо пӯст пӯшонида иборат аст. Ин сози мусиқӣ чор тор дорад, ки ба тарзи қвирта ва қвирта ҷӯр шуда, бо камонча навоҳта мешавад. Нотааш дар қалиди скрипкавӣ навишта мешавад. Диапазонаш аз нотаи *сол*-и октаваи ҳурд то нотаи *ля*-и октаваи ҷорум буда, аплекатурааш ба сози скрипка монанд аст. Дар тамоми регистрҳо истифодаи ҳамаи фосилаҳо (интервал), инчунин аккордҳои севоза ва ҷорӯз, питсикато имконият дорад. Садояш дар тори якум равшан, дуюм ва сеюм маҳину зебо ва ҷорум ғафси на он қадар баланд аст. Яъне, гижак соҳтори муйяни ҳудро дошта, ба қисмҳои алоҳида тақсим мешавад.

Абунасри Форобӣ дар китоби “Мусикии кабир” аз созе гуфтугӯ мекунад, ки шабехӣ гижак аст ва дорои ду тор буда, камон барои ба садо даровардани он надошта, номи ин соз рубоб аст, ки шуарои мутаҳхир, назири Форобӣ аз он ёд кардаанд [11]. Рубоб созест шабехӣ танбӯр.

Бузургшикам ва дастакӯтоҳ ва сафҳаи рӯйи он ба ҷои истифода аз ҷӯб, ки ҳамакнун бар рӯйи рубобҳои феълӣ ҳаст аз пӯст истифода мекардаанд, бештар аз пӯсти оҳу истифода мекардаанд. Камонча дар Луристон дорои се тор буда, ки тори савум ба сурати **мазоиф** ба ҳам мепечид ва дар қадим аз симҳои барқ истифода мешуд. Масъуди Саъди Салмон дар ашъораш аз камонча ёд мекунад ва Фаррухӣ ҳам дар мавриди ғиж ё гижак ва **нузҳат** ашъоре дорад:

Ҳар рӯз яке давлату ҳар рӯз яке **ғиж**,  
Ҳар рӯз яке **нузҳату** ҳар рӯз яке тор.

Дар вилоят ва шаҳру ноҳияҳои кишварамон, аз ҷумла дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон созтарошон гижакро бо шаклҳои гуногун метарошанд. Қуҳансолтарин ва маъмултарин сози бадаҳшониҳо гижаки чоркунҷаи ҷӯбин мебошад, ки аз ҷӯби дарахти тут ва зардолу сохта мешавад. Ин сози мусиқӣ бори аввал гӯё дар қарнҳои XII-XIII сохта шудааст. Намуди ин гуна гижак аз ҷор таҳтаи ҷӯби алоҳида тарошидашуда иборат буда, баъд онҳоро бо ҳам васл менамоянд. Дарозии таҳтаи косааш 20 см, андозаи барааш 14 см, чуқурии косааш 8 см, дарозии дастааш бе косахона 45 см мебошад. Ин навъи сози мусиқӣ дорои 4 тор буда, аз косаи чоркунҷа, даста, сарпанҷа, торғирҳо ва ҳарак иборат аст. Сози гижакро бо камонча менавозанд. Камонча аз ҷӯби дарахти бед тайёр карда мешавад, мӯйинаи камончаро аз мӯйинаи думи асп тайёр мекунанд. Мобайни косаи ин намуди гижак сӯроҳии доирашакли 13-сантиметра дорад ва онро бо пардаи шикамбаи ҳайвон ширешбанӣ менамоянд. Сози гижаки чоркунҷа танҳо хоси мардуми Бадаҳшон аст. Сарпанҷаи ин навъи гижак се доираи гунбазмонанд дорад.



### Намуди 1. Гижаки тунукагӣ



Дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадаҳшон ҷанд намуди гижак ба назар мерасад. Ватани аслии ин сози мусиқӣ шаҳри Ҳоруғ буда, он охири солҳои 70-уми қарни XVII сохта шудааст. Солҳои 50-уми қарни XVI дар тарафи чапи рӯди Фунд бозори ағонҳо будааст, ки молҳои истеҳсоли Ингилистону Чинро ба фурӯш мемонданд. Савдогарон дар қуттиҳои тунукагӣ чой, равған, ранг, моеъ барои ранг кардани мӯйина мефурӯҳтанд. Азбаски мардуми таҳҷӯй пули зиёде надоштанд, савдогарон молашонро бо қошуқ савдо мекарданд ва, вакте ки қуттӣ ҳолӣ мешуд, онро дар як кунҷи бозор мемонданд. Устоҳои он замон ба қуттии тунукагӣ даста пайваст намуда, тор мекашиданд. Вакте ки онро менавоҳтанд, аз он овози хеле ҳуби мусиқӣ мебаромад. Овози ин намуди гижак гӯё маҳсус барои сурудҳои гарӣӣ, фалакӣ, роқ, лалаик, даргилик, дувдувик, шириндона ва суруду таронаҳои ҳалқӣ эҷод шуда бошад. Ин намуди гижак ду тор дошт.

Бо ин сози мусиқӣ бори аввал Ҳофизи ҳалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон Файз Ҷорӯбов соли 1936 дар якумин олимпиадаи санъаткорони тоҷик дар шаҳри Москва баромад карда, дили ҳаводорони мусиқиро ба шӯр оварда буд. Файз Ҷорӯбов бори нахуст

дар Москав жанри оригинални суруду мусиқии рақсиро ичро менамояд, яъне ў ҳам бо гижакаш менавохт, ҳам месуруд ва ҳам рақс мекард. Солҳои 50-60-уми қарни XX ин сози мусиқӣ ҳазинаи созҳои мусиқии ансамбли тарона ва рақси «Помир»-и Филармонияи давлатии Тоҷикистонро ғаний мегардонад. Навозандагони беҳтарини ин сози мусиқӣ Файз Ҷорӯбов, Қиматшоҳ Давлатшоев, Наҷом Мубалиев, Мусаввар Минаков, Ҷонбоз Душанбиев мебошанд.

### **Намуди 2. Давлатбекгижак**

Давлатбек устоест, ки аввалин шуда ин намуди сози гижакро сохтааст. Ин намуди гижак аз дигар намудҳои он аз ҷиҳати соҳт фарқ мекунад. Ин намуди гижак мурӯдшакл буда, косахонааш он қадар чуқур нест [5, с. 25]. Даста ва сарпанҷаи он ба рубоби помирӣ монанд аст. Бари косахонааш 12 см, дарозии косахонааш 18 см, дарозии дастааш 85 см аст. Ин намуди гижак ҷаҳор тор дошта, камонҷаи он аз ҷӯби бед ва мӯинаи камонҷааш аз қили думи асп тайёр карда мешавад. Ин соз бори аввал, гӯё, ибтидои солҳои 50-уми қарни XX сохта шудааст.




### **Намуди 3. Наҷмонғижак**

Наҷмон аввалин устои ин намуди гижак буда, онро соли 1988 дар деҳаи Шидзи ноҳияи Рӯшон сохтааст. Наҷмон худ ромишгари хеле соҳибистеъдод ва овозхони шуҳратёри диёри хеш низ буд. Ин соз ба узаки дил шабоҳат дошта, дарозиаш 76 см (дарозии даста бо сарпанҷааш 47 см, дарозии бари нимдиораи косааш 27 см), баландиаш 26 см, дарозии бари нимкосаи дуюмаш 28 см, баландиаш 14 см, сарпанҷааш чоркунча буда, нӯғаш аз се давраи доирашакл иборат аст. Рӯйи косахонаашро бо таҳтаи хеле суфтакардаи дарахти зардолу пӯшонидаанд. Ин соз аз ҷорӯб ҷаҳор буда, торғирҳояш оҳанинанд. Камонҷаи он аз ҷӯби дарахти бед соҳта шуда, мӯинааш аз қили думи асп тайёр карда шудааст. Ҷӯраш ба ҷӯри гижакҳои дар боло зикршуда монанд аст.

### **Намуди 4. Ҷонбозғижак**

Ин намуди гижак соли 1989 аз тарафи мутриби чирадаст, овозхон, раққоси бомаҳорат Ҷонбози Душанбе дар деҳаи Сипончи ноҳияи Рӯшон сохта шудааст. Дарозии он 75 см, чуқурии косааш ба андозаи 5 см, бари косааш 26 см, баландии косааш 28 см, бар ва баландии косаи дуюмаш 20 см мебошад. Дарозии даста бо сарпанҷааш 48 см, даста аз секунҷа оғоз ёфта, дарозии он 36 см буда, он шакли нимдиораи дошта, аз 26 см иборат аст. Ҳарду косааш бо таҳтаи хеле суфташудаи дарахти тут рӯйпӯш шудааст. Рӯйи косаи аввал се сӯроҳии калон, косаи дуюмаш ҳафт сӯроҳии майдон монанд. Ин намуди гижак ҷорӯб ҷаҳор буда, торғирҳояш оҳанин мебошанд.




Камончай он аз чӯби бед сохта шуда, мӯйинааш аз қили думи асп тайёр карда шудааст. Ҷӯраш бо чӯри гижакҳои дигар монанд аст.

### Намуди 5. Масайнгижак [1]

Масайнгижак сози чаҳортара буда, солҳои 70-уми асри XX сохта шудааст ва то имрӯз дар ансамбли навозандагони тарона ва рақси ноҳияи Ишкошим ва дастаҳои мусикии ҳаваскории ин ноҳия истифода мешавад. Масайн номи устои ин намуди гижак аст. Ин соз аз ду косахона иборат буда, косаи аввалаш 10 см, косаи дуюмаш 4 см, умқаш 11 см, сарпанчааш шакли сари аспро дорад, косаи дуюм 6 см аст. Ин навъи соз аз ду косахона, даста, сарпанча, ҳаракҳо ва торғирҳо иборат аст. Ин соз асосан аз чӯби дарахти тут сохта мешавад. Дарозии даста бо косаҳояш 45 см мебошад.

### Намуди 6. Гижаки алт

Гижаки алт – дар асоси гижаки одӣ, таҳминан солҳои 40-уми асри XX иҳтироъ шудааст. Аз чӯби дарахтҳои зардолу, тут, чормағз сохта мешавад. Аз даста ва косахона иборат буда, косахонааш бо пӯст пӯшонида шудааст. Чор топ дошта, бо камонча навохта мешавад [12, с. 84]. Нотааш асосан дар калиди алтӣ (бинобар ин унвони гижаки алтро гирифтааст) ва нотаҳои баландаш дар калиди скрипкавӣ сабт мегарданд. Садодиҳиаш регистри мобайни гурӯҳи гижакҳоро фаро мегирад. Ҷӯраш квинта аст. Дар тамоми регистрҳо истифодаи ҳамаи фосилаҳо (интервал), инчунин аккордҳои сеовоза ва чоровоза, питсикато имконият дорад. Диапазонаш аз *до*-и оқтаваи хурд то *ля*-и оқтаваи сеюмро дарбар мегирад. Имкониятҳои васеи техникӣ ва садои гафси маргуладор дорад. Асосан сози оркестрӣ буда, вобаста ба имкониятҳои зиёди техникӣ ва садобарорӣ баъзан дар асарҳои оркестрӣ ҳам барои якканавозӣ ва ҳам барои ҷӯршавӣ (аккомпонемент) истифода мешавад. Тарзи иҷрояш монанди дигар созҳои тории камончадор мебошад.



Намуди гижаки алт ба гижаки чортораи прима монанд буда, бо тембри садояш фарқ мекунад. Гижаки алт бо фосилаи квинта ҷӯр шуда, тори якум бо нотаи *ля*-и оқтаваи якум, тори дуюм бо нотаи *ре*-и оқтаваи якум, тори сеюм бо нотаи *сол*-и оқтаваи хурд ва тори чорум бо нотаи *до*-и оқтаваи хурд садо медиҳад. Ҳаҷми гижаки алт аз гижаки муқаррарӣ қалонтар буда, дастаи камончай он ба тарзи камончай скрипка дошта мешавад. Дар услуби нотанависии партитура дар хати сеюм, баъд аз гижакҳои 1 ва 2 ҷойгир аст. Услуби навозандагӣ, аппликатура (ангуштгузорӣ) ва штриҳҳо монанди гижаки урғӣ буда, аз ҷиҳати техникӣ имконияташ маҳдудтар аст. Дар ҷӯршавии гижаки алт бо гижаки бас форам ба гӯш мерасад.

Ин намуди гижакҳо бо фосилаи квартагӣ ҷӯр шуда, ду ё баъзан се топ доранд. Тори якум ноти *ре*-и оқтаваи дуюм, тори дуюм нотаи *ля*-и оқтаваи якум ва тори сеюм нотаи *ми*-и (дар баъзе созҳо дучор меояд) оқтаваи якум ном дорад. Тори сеюми ин гуна гижакро баъзан бо нотаи *ре*-и оқтаваи якум низ ҷӯр мекунанд. Гижаки кӯҳистонӣ аз косахона

(тунукагин ва баъзан аз кадухои маҳсус), сутун, дастай доирашакл, торҳо, хараки поёни ва болой (остона), гӯшакхона ва гӯшак иборат аст. Дарозии умумии ин намуди гижак 55-60 см-ро ташкил медиҳад. Диапазонаш аз нотаи ми-и октаваи якум тақрибан то нотаи ре-и октаваи сеюмро дар бар мегирад. Гижаки косахонаааш доирашакл, нисбат ба гижаки кӯҳистонӣ маъмултар буда, бартариҳои зиёдро дорост. Ин намуди гижакҳо бештар дар байни халқои Осиёи Миёна ва чумхуриҳои Қафқоз маъмул буда, бештар аз ҷӯби тут, зардолу ва ҷорнагӣ тайёр карда мешаванд. Устоҳои номдори гижактарош дар Тоҷикистон З. Наҷмиддинов, П. Пасевин, Х. Савров, Д. Раҷабов, М. Галимов буданд.

Мутрибони халқӣ бештар гижаки кӯҳистонии дутораро истифода мебаранд. Гижаки кӯҳистонии косахонаааш ҷоркунҷа ба фосилаи кварта ҷӯр шуда, ду ё баъзан се тор дорад. Тори якум ба нотаи ре-и октаваи дуюм, тори дуюм ба ля-и октаваи якум ва тори сеюм ба ми-и (дар баъзе созҳо дучор меояд) октаваи якум соз мешаванд. Мутрибоне, ки тори сеюмро истифода мебаранд, онро баъзан бо нотаи ре-и октаваи якум низ ҷӯр мекунанд. Гижаки кӯҳистонӣ аз косахона (ҷӯбин, тунукагин, баъзан аз кадухои маҳсус), сутун, даста, торҳо, хараки поёни ва болой (остона), гӯшакхона ва гӯшакҳо иборат аст. Дарозии умумиаш 55-60 см аст. Дастан ин намуди гижаки кӯҳистонӣ доирашакл буда, диапазонаш аз нотаи ми-и октаваи якум (баъзан нотаи ре) то ре-и октаваи сеюмро дар бар мегирад.

Омӯзиши сози гижак ва низоми овозии дастан он дар таносуби мусиқии суннатӣ имкон медиҳад, аз як тараф, мероси мусиқии суннатӣ ва муосираронро тавассути ин соз аз нигоҳи илмӣ-такассусӣ шиноsem ва аз тарафи дигар, вазъи қунунии омӯзиши ин соз ва даствуру барномаҳои таълимии онро дар мусиқишиносии ватаниамон тартиб дихем.

Бовар дорем, ки эътибори омӯзиши сози гижак ва баррасии маводҳои таълимии он дар ҷумҳуриамон минбаъд меафзояд ва мавриди омӯзиши муҳаққиқону ҳунармандон ва коршиносони соҳа қарор мегирад. Мо низ мекӯшем, ки омӯзиши ин мавзӯро идома дода, ҷиҳатҳои муҳимми онро дар амалияи мусиқии суннатӣ ва муосир татбиқ намоем.

### Адабиёт

1. Берунӣ, А. Осор – ул - бокия анил қурунил, ҳолия / Абдурайҳони Берунӣ. – Техрон: Ибни Сино, – 1352с.
2. Вызо, Т. С. Музыкальные инструменты Средней Азии: исторические очерки / Т. С. Вызо. – М: Музыка, 1980. – 191 с.
3. Ҳофиз, А. Гижак / А. Ҳофиз, М. Отаканов. – Душанбе, 2012. – 64 с.
4. Муҳамадамонов, Ҳ. Созҳои мусиқии Бадаҳшон / Ҳ. Муҳамадамонов. – Душанбе: Маориф ва Фарҳанг, 2013. – 84 с.
5. Мӯсо, А. Рози гижак [Матн] А. Мусо. – Душанбе, 1997. – 63 с.
6. Назаров, Ҳ. Сози гижак [Матн] / Ҳ. Назаров. – Душанбе: 2011. – 14 с.
7. Низомов, Ҳ. Созшиносӣ [Матн] / Ҳ. Низомов. – Душанбе:

Адиб, 2016 – 132 с.

8. Пиров, X. Сӯзи дил [Матн] / X. Пиров. – Душанбе: Паёми ошно, 2012. – 78 с.
9. Ҳафизов, А. Фижакнавози наврас. Қисми 2 [Матн] / А. Ҳафизов. – Душанбе: Ирфон, 1983. – 14 с.
10. Ҳафизов, А. Навои ғижак [Матн] / А. Ҳафизов. – Душанбе, 2012. – 64 с.
11. Ҷумаев, X. Созу навои ғижак [Матн] / X. Ҷумаев. – Душанбе: Ирфон, 1987. – 128 с.
12. Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. Иборат аз 3 чилд. Ҷ. 3 [Матн]. – Душанбе, 2004. – 524 с.

**Дамдоров И.**

## ГИДЖАК И ЕГО РАЗНОВИДНОСТИ

В данной статье автор анализирует проблему изучения традиционной музыки в контексте композиции смычкового инструмента. Отмечается, что именно в композиции музыки мы можем увидеть точный и глубокий способ изучения важных аспектов музыки. Потому что на основе вокальной группы становятся понятными элементы музыки и становятся понятными самые важные аспекты музыки. По мнению автора, традиционная музыка имеет такую позицию, и ее суть может быть определена самим музыкантом в пропорциях музыки. С точки зрения автора статьи об определении структуры и типов струнных инструментов, их использование в ансамблях и оркестрах не лишено своих преимуществ.

В музыковедении одним из важнейших вопросов является определение форм и типов музыки. Поэтому в данной статье история его возникновения и этапы развития изучаются в связи с составлением гиджака. В частности, в области музыкальных инструментов идентификация инструментов, принадлежащих к группе смычковых инструментов, и разделение формы, происхождения, развития и развития арфы является одним из наиболее важных вопросов, которые нам необходимо изучить. Изучение и владение видами музыкальных инструментов, истории их происхождения, а также обучение и владение музыкальными инструментами - важная часть сложного процесса развития личности подрастающего поколения. В то же время музыкальное образование или овладение правильной техникой игры на определенном инструменте, знание истории его происхождения не отделено от других областей развития учащихся, а, скорее, имеет прочную связь с моральным, интеллектуальным и физическим воспитанием.

**Ключевые слова:** музыка, обучение, смычок, гиджак, композиция, тип, культура, образование, задание, воспитание, образование, культура, искусство.

Damdorov I.

## GHIZHAK AND ITS VARIETIES

In this article, the author analyzes the problem of studying traditional music in the context of the composition of the bow instrument. He noted that it is in the composition of music that we can see an accurate and profound way of studying important aspects of music. Because on the basis of a vocal group the elements of music become clear and the most important aspects of music become clear. According to the author, traditional music has such a position, and its essence can be determined by the musician himself in the proportions of music.

From the author's point of view of the article on the definition of the structure and types of strings, its use in ensembles and orchestras is not without its advantages.

In musicology, one of the most important issues is the definition of the forms and types of music. Therefore, in this article, the history of its origin and the stages of development are studied in connection with the compilation of the ghijak. Particularly in the field of musical instruments, the identification of instruments belonging to the group of bowed instruments and the separation of the form, origin, development and development of the harp is one of the most important issues that we need to study. Studying and mastering the types of musical instruments, the history of their origin, as well as learning and mastering musical instruments is an important part of the complex process of developing the personality of the younger generation. At the same time, musical education or mastering the correct technique of playing a certain instrument, knowledge of the history of its origin is not separated from other areas of student development, but rather has a strong connection with moral, intellectual and physical education.

**Keywords:** music, teaching, bow instrument, composition, type, culture, education, task, upbringing, education, culture, art.

**ТДУ:002+07+05+003.075+82точик+008**  
**Муродӣ М.**

## **ВИЖАГИҲОИ ПУБЛИТСИСТИКАИ ҚАБЛ АЗ ЖУРНАЛИСТИЙ**

*Дар ин мақола хусусиятҳои публитсистикаи қабл аз журналистӣ мавриди баррасӣ қарор грифтаст. Ин масъала дар пажӯҳишҳои илмӣ ба таври муҳталиф арзёбӣ шудааст. Бархе аз муҳакқиқон мавҷудияти публитсистикаи қабл аз журналистиро қабул надоранд, бархе дигар бар онанд, ки чунин публитсистика ва ё журналистика дар шаклҳои гуногун вучуд дошт. Ин шаклҳо воизиву қаландарӣ ва таърихнигорӣ будаанд. Муаллифи ин мақола ҷонибдори ақидай дуюм буда, кӯшиши намудааст, ки шаклҳои дигари публитсистикаи қабл аз журналистӣ: осори фолклорӣ, адабиёти бадеи дорои ҷанбаи иҷтимоӣ ва публитсистикаи китобиро асоснок намуда, вижагиҳояшонро ниишон дихад.*

*Аглаби осори фолклории дорои рӯҳи публитсистӣ ҷанбаи воқеӣ дошта, аз ин ё он воқеаи таърихӣ ва ё лаҳзай ҳаёти адабиву фарҳангӣ манишав гирифтаанд. Аз ин рӯ онҳо баёнгари воқеиёти давру замони муайянанд. Дар чунин осор муносибати гӯяндагон ба воқеаҳои ҳаётӣ ва шахсони мушаҳҳаси илму адаб ифода ёфтааст. Дар аглаби сурӯдҳои ҳалқӣ натанҳо воқеиятҳои муайяни таърихӣ инъикос шудаанд, балки дар онҳо тарғиби публитсистӣ афзалият пайдо кардааст.*

*Осори адабиёти классикии тоҷик аз ҷиҳати ғановати бадеӣ, тарзи типофарӣ ва образзорӣ ғаниву рангин бошанд ҳам, дар аглаби онҳо аносиро воқеӣ, оҳангҳои иҷтимоӣ, тасвири воқеиёти муайяни мушаҳҳас баравъло мушоҳҳда мешавад. Заминаи асосии ҳақиқати воқеӣ пайдо карданӣ ин гуна осорро таҷассуми ҳодисаҳои таърихӣ, лаҳзашои муайяни ҳаёти адабӣ, муносибати мушаҳҳаси шахсони алоҳида, ҳисси нафрату ғадовати муаллифон ба нобасомониҳои замон, танқиди хислату ҳарактери нафарони ҷудогона ва амсоли ин ташикли медиҳанд.*

*Публитсистикаи китобӣ дар оҳири садаи XIX ва ибтидои асри XX рушд карда, тадриҷан аз унсурҳои воқеанигории умумӣ («Рӯзномаи Искандаркӯл»), тавсифҳои таърихиву ҷуғрофӣ («Савонеҳ-ул-масолик ва фаросиҳ-ул-мамолик») ва маълумотномаҳои фарҳангиву адабӣ («Таърихи ҳумоюн») дур шуда, сабки нисбатан тоза пайдо кардааст. Вижагии асосии ин сабк мавриди таваҷҷӯҳи аҳли ҷомеа қарор додани масъалаҳои мубрами замон аст, ки дар ҳаллу фасли онҳо пештару бештар афкори иҷтимоии созандагӣ гузошта метавонад. Намунаи олии ин сабк дар ин марҳала «Түҳафи аҳли Бухоро»-и Мирзо Сироҷи Ҳаким аст.*

**Калидвоҷсаҳо:** публитсистика, қабл аз журналистӣ, вижагӣ, шакл, фолклор, оҳанги иҷтимоӣ, сафарноманависӣ, фикри иҷтимоӣ, таҳлил, таъсиррасонӣ, публитсистикаи китобӣ, воқеиятҳои таърихӣ, зиддиятҳои иҷтимоӣ.

Дар бораи публитсистикаи қабл аз журналистӣ андешаҳои муҳакқиқон гуногун аст. Бархе мавҷудияти чунин публитсистикаро

қабул надоранд, бархе дигар бар онанд, ки чунин публистика ва ё журналистика дар шаклҳои гуногун вуҷуд дошт. Аз ҷумла, муаллифони китоби «Таърихи журналистикаи тоҷик» мавҷудияти журналистикаи қабл аз журналистиро тасдиқ карда, чунин масъала мегузоранд: «Аммо пеш аз таҳқики ин самтҳои инкишофи журналистикаи тоҷик донистан зарур аст, ки оё он такомули таърихиеро, ки журналистикаи дунё ба номи журналистикаи қабл аз журналистӣ ба сар бурдаст, журналистикаи тоҷик ҳам тай кардаст ё не ва агар тай карда бошад, вай чӣ сифатеро дар худ доштаст?» [15, с. 6].

Сифат ва ё вижагии публистикаи қабл аз журналистӣ, пеш аз ҳама, «таъсиррасонӣ бо сухан» аст. Аслан, бо сухан таъсир расонидан, афкори мардумро ба шакл даровардан, мардумро ба ҳам овардан, онҳоро ба ахлоқи хуб ва корҳои шоиста ҳидоят кардан вазифаи асосии публистика аст. Чунин шакли таъсиррасонӣ дар таърихи давлатдории мардуми Шарқ, аз ҷумла тоҷикон маъмул будааст. Муҳаққиқон И. Усмонов ва Д. Давронов дар умури давлатдории мардуми Шарқ, аз ҷумла тоҷикон ду шеваи фаъолияти эҷодӣ: таърихнависии фаъолияти шоҳаншоҳон ва ҷорҷигро ба мушоҳида гирифтаанд, ки ба фаъолияти журналистӣ алоқаманданд. Ин муҳаққиқон бо далелу бурҳонҳо собит месозанд, ки чунин шеваҳои таъсир дар таърихи давлатдории ниёғони мо маъмул будааст...

Дар ин пажӯҳиш мо шаклҳои таъсиррасонии публистика – таърихнигориву ҷорҷигӣ ва ё воизиро сарфи назар намуда, ба шаклҳои дигари он таваҷҷӯҳ менамоем. Ин шаклҳо осори фолклорӣ, адабиёти бадеи дорои ҷанбаи иҷтимоӣ ва публистикаи китобӣ мебошанд.

Чунин осор дар адабиёти классикии тоҷику форс кам нест. Намунаҳои беҳтарини онро ҳам дар эҷодиёти даҳонакии ҳалқ ва ҳам дар осори намояндагони давраҳои гуногуни таърихи адабиётамон мушоҳида карда метавонем. «Ба ин маънӣ, осори дорои оҳангӣ публистиро метавон аз ашъори Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ва ҳамасрони ў инҷониб то намояндагони феълии адабиёти мусоир ҷӯё шуд. Ба вижа осори насрӣ адабиёти классикии тоҷику форсро бе тасвири воқеаҳои муайяни таърихиро ба мушоҳида гирифтан мумкин аст. Масалан, порчаи суруди машҳури зерро пурра маҳсули тафаккури ҳаёлӣ номидан дуруст нест.» [10, с. 3].

1. Яке аз шаклҳои публистикаи қабл аз журналистӣ фолклор, ба хусус ҳаҷви он аст. Ҳарчанд шаклҳои гуногуни ҳаҷви фолклорӣ – афсона, латифа, асқия, қитъа, достон ва гайра аз зиндагии воқеӣ дуртаранд, аммо дар онҳо лаҳзаҳои таъриҳӣ, заминаҳои воқеӣ, фактҳои ҳаётӣ низ кам нест. Аз чунин осор вазъ ва ҳолатҳои давраҳои муайяни таърихиро ба мушоҳида гирифтан мумкин аст. Масалан, порчаи суруди машҳури зерро пурра маҳсули тафаккури ҳаёлӣ номидан дуруст нест.

Аз Ҳуталон омадия,  
Ба рӯ табоҳ омадия  
Обор боз омадия  
Хашанг низор омадия...

Ин рубои заминаи воқеӣ дорад. Он ба муқобили истилогарони араб, хосса Асад ибни Абдулло – халифаи Хуросон, ки бо лашкари худ

соли 725 ба Хатлонзамин ҳамла оварда, бо зарбаи халқи маҳаллий шармандасор гурехта рафтааст, гуфта шудааст.

Ин порчай шеърӣ қувваи баланди таъсиррасонӣ дорад. Дар он натанҳо шикасти халифаи Хурӯсон Ҳасан ибни Абдулло масхара мешавад, балки рӯҳи муборизаҳонаи мардум талқин мегардад. Ба ин мазмун С. Маҳдиев дуруст дарк кардааст, ки «Таърихи инкишофи ҳаҷву ҳазл ба тараққиёти ҷамъият вобаста буда дар он бисёр ҳодисаҳои реалии давраҳои гуногун акс гардидааст» [7, с. 5].

Дараҷаи воқеӣ ва ҷанбаи публисистии осори ҳаҷвии фолклорӣ гуногун ва муҳталиф буда, паҳнони рӯҳи публисистии ҷунун осор аз дараҷаи қабули иттилоъ ва дарки моҳияти он вобаста аст. Чи қадаре ки гӯяндаи осори фолклорӣ, ҳосса латифаҳои ҳаҷвӣ, аз воқеияти ҳол огоҳ гардида, ба дарки он расида бошад, ҳамон қадар матлаби ў ҷанбаи публисистӣ пайдо мекунад. Дар акси ҳол таҳайюл афзалият пайдо қада, рӯҳи публисистӣ камтар мегардад ва ё нопадид мешавад. Ин аст, ки латифаҳои ҳалқии дар бораи шаҳсиятҳои адабиву фарҳангӣ ҷун Рӯдакиву Сино, Саъдиву Ҷомӣ, Мушғиқиву Аҳмади Доғониш ва дигарон ба вучуд омада, аз нигоҳи баёни воқеияти ҳол фарқ мекунанд. Ҷойи шубҳае нест, ки ин шаҳсиятҳои фарҳангӣ воқеан одамони доно, оқил, зирақ, хушӯбилията, дурбин, сухандон, ростқавл буданд, аммо сабаби қаҳрамони латифаҳои ҳалқӣ гардидани онҳо танҳо хислатҳои беҳтарини инсонии эшон набуда, балки муносибаташон ба пеша, ба иҷтимоъ ва мардум низ будааст. Ба ин мазмун, устод Айнӣ сабаби дар бораи Абуалӣ ибни Сино пайдо шудани нақлу афсона ва латифаҳои ҳалқиро дар ҳамин ҷиҳатҳо пиндошта, навиштаанд: «Шояд аз ҷиҳати аз одат берун олимӣ бузург буданаш ва ба муносибати пешааш – табобат ба ҳалқ наздик буданаш бошад, дар бораи Абуалӣ ибни Сино дар миёни омма афсонаҳои зиёде паҳн шудааст» [1, с. 55].

Маҳз муносибат ба мардум фикри иҷтимоиро ба вучуд меорад. Ин фикри иҷтимоӣ гарчанде мушахҳас нест, он бо факт асоснок карда нашудааст, аммо аз рӯҳи публисистӣ низ орӣ нест. Рӯҳи публисистӣ дар ин ҷо шинохти Абуалӣ ибни Сино ҳамчун шаҳсияти таъриҳӣ, олимӣ бузург ва дармонбахши мардум аст, ки дар давраи муайяни ҳаёти иҷтимоӣ умр ба сар бурдааст. Аз ин рӯ, ҷунун латифаҳоро публисистика номидан дуруст набошад ҳам, онҳо то андозае ифодагари ҳақиқати ҳоланд.

Ҳамин тарик, мазмун ва муҳтавои латифаҳои ҳаҷвии дар бораи аҳли адаб эҷод шударо ҳодисаву воқеаҳои мушахҳас, мушоҳидаҳои рӯзу айём ва таҷрибаҳои ҳаёт ташкил медиҳанд, ки бо ҳунару маҳорати гӯяндагонашон унсурҳои образӣ пайдо кардаанд. Ҳонандае, ки аз гузашта воқиғ аст ва лаҳзаҳои ҷудогонаи ҳаёти иҷтимоиву сиёсӣ ва адабиву фарҳангии марҳалаҳои таъриҳиро медонад, бегумон аз ҳар як латифа ҳаҷвӣ заминаи воқеӣ ва ё оҳанги публисистиро ба мушоҳида гирифта метавонад.

Рӯҳи таъсиррасонии публисистӣ дар осори фолклорӣ, ба ҳусус дар сурудҳои таъриҳӣ, ки ба қаҳрамониҳои диловари ҳалқ – Муқаннӣ, Темурмалиқ, Восеъ, Қаландар ва дигарон бахшида шудаанд, равшантар эҳсос мешавад. Масалан, дар суруди ҳалқии «Шӯриши Восеъ» аз қалонтарин шӯришҳои дехқонон, ки соли 1885 дар навоҳии Балҷувону Ҳовалинг бо сардории Восеъ сар зада буд, нақл шудааст. Дар он натанҳо

чараёни шўриши дехқонон тасвир мешавад, балки чо-что нафрату адовати мардум нисбати золимони давр низ баён мегардад:

Аз ҷавру зулми амiron,  
Гардида мулк вайрон,  
Чазир гаштай факирон.

Дар ин асар натанҳо воқеяти таърихӣ нақл шудааст, балки дар он оҳанги даъват ба муттаҳидӣ, талаби ҳуқуқҳои худ, ба тарзи содалавҳона бошад ҳам, эҳсос мешавад. Ин даъват, ки баёнгари тафаккури ҳалқи заҳматкаши он замон аст, бо рӯҳи публитсистӣ баён шудааст:

Мақсади мо на мириӣ,  
Маломатам накунӣ,  
Эй ҳалқ, чува меҳовӣ.

Чамъ шавен эй ёрон,  
Асири нашавен ба мирион,  
Зулме дидед бепоён [2, с. 90].

Бо чунин оҳанг муроҷиат намудани Восеъ ба мардум як навъи тарғиб аст, ки дар фаҳмиши қасбии рӯзноманигорӣ рисолати публитсистика мебошад.

Чунин оҳанги даъват дар суруди «Шўриши Қаландар» низ мушоҳида мешавад. Саркардаи шўриши Қаландар чун Восеъ мардумро ба муттаҳидӣ ва барои мубориза бар зидди ҳокимону амалдорон даъват мекунад:

Эй рафиқони азиз,  
Ай дasti и ҷаллодун,  
На хуна монду на чиз,  
Ба аҳли мо факирун  
Ӯ гаҳ ба қаҳру ғазаб,  
Гуфтак: «Биёен ин шав  
Равем ба сӯи Қалъа,  
Кунем душманро ғав-ғав»

Таҳлилу баррасии осори фолклории дорои рӯҳи публитсистӣ имкон медиҳад, ки чанд вижагии хоси онҳоро муайян намоем. Аввалан, ағлаби чунин осор ҷанбаи воқеӣ дошта, аз ин ё он воқеаи таърихӣ ва ё лаҳзаи ҳаёти адабиву фарҳангӣ маншаъ гирифтаанд. Аз ин рӯ онҳо баёнгари воқеиёти давру замони муайянанд. Баъдан, дар чунин осор муносибати гӯяндагон ба воқеаҳои ҳаёти ва шахсони мушаҳҳаси аҳли илму адаб ифода ёфтааст. Гоҳо ин муносибат аз доираи шаҳсӣ берун шуда, хусусияти умумӣ пайдо кардааст. Солисан, дар ағлаби сурудҳои ҳалқӣ натанҳо воқеаҳои муайяни таърихӣ инъикос шудаанд, балки дар онҳо тарғиби публитсистӣ низ афзалият пайдо кардааст. Ниҳоятан, чунин осор муносибати ҳалқро ба ҳаёти реалий инъикос намуда, мавзӯъ ва мундариҷаи он то андозае моҳияти ҳодисаҳои муайяни таърихиву иҷтимоиро мекушояд.

2. Шакли дигари таъсиррасонии публитсистӣ дар публитсистики қабл аз журналистӣ асарҳои адабии дорои оҳанги иҷтимоӣ мебошанд. Ба таъбири муҳаққиқон И. Усмонов ва Д. Давронов «оҳанги публитсистии осори адабии класикии тоҷик, ки аз «Авесто» то ба «Шоҳнома» ва аз

«Калила ва Димна»-и Рӯдакӣ то ашъори Ҳайрат мавҷуд буд, ҳамеша қисми таркибии адабиёти бадеъ боқӣ монд ва дар эътибори иҷтимоӣ ва байналхалқии адабиёт ва тамаддуномон низ муассир аст» [15, с. 10].

Ин хulosai муҳаққикон комилан дуруст аст. Зоро адабиёт ҳамеша ба талабот ва рӯҳияи давру замони муайян вобастагӣ пайдо мекунад ва рисолати асли он, ки таранnumи ахлоқи воло ва тарбияи завқи зебоипарастии мардум аст, тавассути корбасти омилҳои замонавӣ сурат мегирад. Ин ҳолат тақозо менамояд, ки аҳли қалам омилҳои иҷтимоӣ ва фарҳангиву адабии замони худро ба инобат гиранд. Ба ин манзур, оҳанги иҷтимоӣ ҷузъи таркибии осори адабӣ, аз ҷумла осори адабиёти классикии тоҷик маҳсуб мёбад.

Дар баробари ин дар адабиёти классикӣ асарҳо низ мавҷуданд, ки дар онҳо оҳанги публицистӣ ва ё воқеяти иҷтимоӣ дар ҷойи аввал қарор дорад. Мундариҷаи чунин асарҳо аз вижагии публицистии онҳо дарак медиҳад. «Гуфтор дар ҳачви Султон Маҳмуд»-и Абулқосим Фирдавсӣ, «Сафарнома» ва «Мунозира бо Худо»-и Носири Ҳусрав, «Сиёсатнома»-и Низомулмулки Тӯсӣ, «Ахлоқ-ул-ашроф», «Ришнома», «Сад панд» ва «Муш ва ғурба»-и Убайди Зоконӣ, «Бадоеъ-ул-вақоء»-и Восифӣ, «Наводир-ул-вақоء»-и Аҳмади Дониш намунаи чунин осор буда метавонанд. Дар ин радиф ҳамчунин асарҳои таърихии «Таърихи Байҳақӣ», «Зафарнома»-и Шарғиддин Алии Яздӣ ва баъзе қисматҳои тазкираҳоро шомил намудан мумкин аст. Дар ин гуна асарҳо натанҳо воқеаҳои муайяни таърихиву иҷтимоӣ таҷассум ёфтаанд, балки гоҳо «болоравии ташвиқу тарғиби масъалаи мавриди муҳокима зохир мегардад» [13, с. 4].

Масалан, «Гуфтор дар ҳачви Султон Маҳмуд»-и Фирдавсӣ ба мухотаби муайян равона шуда, гуфтори тезу тунди шоир ба унвони шоҳ Маҳмуд сурат мегирад, ҳулқу атвори ў ҳачву мазаммат мешавад. Шоир бо нафаре дар гуфтор аст, ки намояндаи ҷамъияти муайян ва ифодакунандаи афкору андешаи табақаи мушахҳаси иҷтимоӣ аст. Мундариҷаи онро аз лаҳза ва воқеаҳои мушахҳаси ҳаётӣ чудо кардан нашояд. Ин вижагиҳо аз ҷанбай публицистии асари мазкур дарак медиҳад. Аз ин рӯ «Гуфтор дар ҳачви Султон Маҳмуд»-ро аз аввалин асари саршор аз үнсурҳои публицистӣ дар адабиёти асри X тоҷику форс номидан мумкин аст.

Дар бораи таассуроти бевоситаи муаллиф будани «Сафарнома»-и Носири Ҳусрав ҷойи баҳс нест, аммо ҷиҳати хоссаи ин асор дар он аст, ки воқеа ва манзараву лаҳзаҳои тасвиршуда аҳамияти иҷтимоӣ доранд, онҳо бо эҳсосоти баланд баён шудаанд, ки хонандаро ба ҳаяҷон меоранд. Асари мазкур на дар асоси анъанаи адабӣ, балки дар заминаи воқеаҳои муайяни иҷтимоӣ, ки муаллиф бевосита шоҳиди онҳо будааст, эҷод гардидааст ва аз ҷиҳати тасвири сафар хеле пурҳикмату аҳамиятнок мебошад. Вай, аз як тараф, барои омӯҳтани лаҳзаҳои ҳаёту фаъолияти илмӣ-адабӣ, доираи дониш, ақида, ҷаҳонбинӣ ва муносабати Носири Ҳусрав, аз ҷониби дигар, дар шинохти фарҳангӣ кишварҳои гуногун маълумоти хубу ҷолиб медиҳад.

Асари дигари Носири Ҳусрав «Мунозира бо Худо» мавзӯи иҷтимоӣ – эътиroz ба қонунҳои беадолатонаи замони муайянро фаро гирифтааст. Дар он муборизаҳои мағқуравӣ ба тариқи ҳачви тамасхуромез баррасӣ шудааст. Ба ин мазмун «Мунозира бо Худо»-ро, чи тавре ки Ҳолик

Мирзозода қайд мекунад, «як навъ қасидаи публитсистӣ» [8, с. 133] номидан мумкин аст.

«Сиёсатнома»-и Низомулмулк низ асари сиёсиву иҷтимоӣ буда, аз оҳангӣ публитсистӣ бебаҳра нест. Масъалаҳое, ки дар ин асар мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд, аслан хусусияти иҷтимоӣ доранд ва муносибати муаллиф ба онҳо музокиравӣ аст. Нигорандай асар меҳоҳад моҳияти масъалаҳоро фаҳмонад, ҳақиқати ҳол будани онҳоро собит созад, роҳбаронро ба дурустии тарзи идораи давлат бовар кунонад.

«Дар ин китоб ҳам панд асту ҳам масал аст... ва ҳам сирату ҳикояти подшоҳони одил аст, аз омада ҳабар асту аз наомада ҳабар аст. Ва бо ин ҳама дарозӣ муҳтасар аст ва шоистаи подшоҳи додгар аст. Ҳар чӣ бад-ин кор кунад, бар ҳама олам подшоҳ аст ва ҳар кӣ нақунад, бидон, ки дур аз даргоҳ аст» [4, с.12.]

Назари интиқодиу услуби нигориш дар асарҳои Убайди Зоконӣ хусусияти тамоман дигарро қасб мекунад. Дар адабиёти классикии тоҷику форс Убайди Зоконӣ аз намояндагонест, ки ҳаҷвнигориро ба дараҷаи баланд расонида, намуди тозаи ҳаҷв – ҳаҷви публитсистиро ба шакл даровард ва дар адабиёти тоҷик жанрҳои памфлет, пародия ва эпиграммаро доҳил намуд. Асарҳои ў «Ахлоқ-ул-ашроф», «Рисолаи дилқушо», «Даҳфасл», «Садпанд», «Ришнома» ба қавли муҳаққик Иброҳим Усмонов «ҳарчанд аз неъматҳои ҳунари адабӣ дар канор намондаанд, аз ҳар ҷиҳат ҳислати публитсистӣ доранд» [14, с. 71].

Ба ин мазмун Убайди Зокониро яке аз саромадони публитсистикаи классикий, хусусан бунёдгузори равия ва жанрҳои ҳаҷвии он метавон номид. Таъсири ҳаҷвиёти Убайди Зоконӣ натанҳо дар адабиёти классикий, балки дар адабиёт ва публитсистикаи мусоир зиёд аст.

Баъд аз Убайди Зоконӣ то Аҳмади Доњиш дар адабиёти классикий осори дорои шеваи публитсистӣ чандон ба назар намерасад. Аммо дар осору ашъори шоирони ҷудогона чун Абдураҳмони Ҷомӣ, Абдураҳмони Мушғиқӣ, Сайдои Насафӣ, Савдо ва дигарон намунаҳои ҳаҷв ва хусусан ҳазлу мутобибаҳои шоиронаи саршори оҳангӣ публитсистӣ то андозае мушоҳида мешавад.

Як хусусияти рӯҳи публитсистии осори адабони классики тоҷику форс он будааст, ки нигорандагон то андозае моҳияти иҷтимоии ҳаётро бошуруна дарк карда, кӯшиш намудаанд, ки дар ҳаллу фасли нуқсону камбуҷидои муҳимми замона фаъол бошанд. Аммо ин фаъолмандӣ дар осори ҳамаи адабон яксон набуда, ҳар қадоме вобаста ба авзои замон, ҷаҳонбинӣ ва ҷуръату тавононии худ ба иллату нуқсонҳои мушаххаси айём муносибат намудааст. Муҳити ногувори замон, хусусан ҳаёти дарборӣ, зулму асорат, ришваҳӯрӣ, муҳолифат ва зиддиятҳо, фисқу фасоди аҳли дарбор, ҳамчунин сухантарошию ҳарзагӯӣ ва дигар ҳислатҳои аҳлоқии нафарони муайян – предмети асосии ашъор ва осори ҳаҷвии шуарои адабиёти классикии тоҷику форс будааст.

Инъикоси ҳақиқати воқеӣ дар асарҳои Аҳмади Доњиш «Наводирулвақоء», «Рисолаи таъриҳӣ» ва ҳамчунин дар «Бадоء-ул-вақоء»-и Восифӣ ва ҳаҷвиёти Савдо ранги дигар пайдо мекунад. Дар ин асарҳо ҷоҳилий, бадаҳлокӣ, беҳаёй ва фосикии шоҳзодагону вазирон, рӯҳониёни мутаассиб, инҷунин нуқсонҳои тартиботи давлатдории амирони ноуҳдабаро, соҳти пӯсидаи давр ошкоро фошу танқид мешаванд. Дар онҳо хусусиятҳои таъриҳӣ, ёддоштнависӣ ба ҳам оmezish

ёфта, масъалаҳои муҳимми сиёсии замон дар чойи аввал мебароянд ва муаллифон думболагири мавзӯъҳои рӯз мешаванд. Ин аст, ки чунин осор аз нигоҳи мавзӯъ, мазмун ва тарзи нигориши худ аз тамоми асарҳои қабл аз онҳо таълифгардида фарқ мекунанд. Омили асосии фарқсоз оҳангӣ публитсистӣ будааст. Муаллифони ин гуна асарҳо воқеаҳои таърихи тоҷикӣ барои таърих накл накарда, қӯшиш намудаанд, ки тасвири онҳоро бо обу ранги дилҳоҳ ба роҳ монанд, то мақсаду мароми асосиашон ба хонанада амиқтар мағҳум гардад. Хусусан «адибони маорифпарвари асри XIX дар баробари тарғиби илму маърифат ва танқиди нуқсонҳои таълиму тадрис ба дигар масъалаҳои муҳимми иҷтимоӣ-сиёсӣ ҳам даҳл намуда, қабехтарин ҷиҳатҳои тартиботи ҳукмрони замони ҳудро фош ва мазаммат мекарданд. «Рисолаҳои таърихӣ» ва асарҳои бадеии Аҳмади Дониш, ҳаҷвиёти Савдо ва байзэ шоирони пешқадами он замон, ки бо рӯҳи эътиroz нисбат ба тартиботи мавҷуда фаро гирифта шудаанд, ба туфайли инъикос намудани ҷузъитарин масъалаҳои таъхирнапазири ҳаёти ҷамъият дар худ элементҳои публитсистиро нуҳуфта буданд» [6, с. 73].

Ҳамин тавр, ин гуна осори адабиёти классикии тоҷик аз ҷиҳати ғановати бадеӣ, тарзи типофарӣ ва образсозӣ ғаниву рангин бошанд ҳам, дар онҳо аносими воқеӣ, оҳангҳои иҷтимоӣ, тасвири воқеаҳои муайяну мушахҳас баравъло мушоҳида мешавад. Заминаи асосии ҳақиқати воқеӣ пайдо кардани чунин осорро таҷассуми ҳодисаҳои таърихӣ, лаҳзаҳои муайянни ҳаёти адабӣ, муносибати мушахҳаси шаҳсони алоҳида, хисси нафрату адовати муаллиfon ба нобасомониҳои замон, танқиди хислату ҳарактери нафарони ҷудогона ва амсоли ин ташкил медиҳанд.

3. Публитсистикаи китобӣ. Ин навъи публитсистика асосан мушоҳида ва таассуроти сафарҳои мушахҳасро фаро гирифта, дар охири садаи XIX ва ибтидои асри XX рушд кардааст. Ба ин минвол дар адабиёти ин давра якчанд асарҳое ба вучуд омаданд, ки дар онҳо ҳосили сафари муаллиfon нақл шудааст. Аз ҷумла асарҳои Абдураҳмони Мустаҷир «Рӯзномаи Искандаркӯл» (1870), Қорӣ Раҳматуллои Возеҳ «Савонеҳ-ул-масолик ва фаросиҳ-ул-мамолик» (1887), Мирзо Сироҷи Ҳаким «Туҳафи аҳли Бухоро» (1907), Муҳаммад Саидҳоҷаи Гулишанӣ «Таърихи ҳумоҷон» (1909) ва гайра. Ҳарчанд ин асарҳо ифодагари воқеаҳои ҳаётианд, ҳатти муайянни сафар доранд, муаллиfon барои тақвияти фикр ба фактҳо рӯ мөоранд, аммо на ҳамаи онҳо ба талабот ва таъйиноти публитсистика пурра мувофиқанд. Чунончи, дар «Рӯзномаи Искандаркӯл» вазъи иҷтимоиву иқтисодӣ, сатҳи зиндагӣ ва дараҷаи фарҳангӣ сокинони болооби Зарабшон – миригариҳои Фалғар, Маҷтоҳ, Фон, Киштуд ва Могиён на дар заминаи мушҳидаҳои бевоситаи муаллиf, балки дар такя ба ҳадафҳои ҳайати экспедитсия инъикос шудааст. Муаллиf дар ин сафар нақши тарҷумонро иҷро карда, дар ташаккули афкори иҷтимоӣ ҷандон фаъол нест. Ба ҳамин монанд дар «Савонеҳ-ул-масолик ва фаросиҳ-ул-мамолик» ҳарчанд тарғиби ғояҳои пешқадами замон кам нест, аммо ба ҷанбаҳои таърихиву ҷуғрофӣ бештар таваҷҷӯҳ шудааст.

Миёни ин асарҳо «Туҳафи аҳли Бухоро» шеваи дигар дорад. Он маҳсули се сафари дар тӯли ҳафт сол (1902-1909) анҷомдодаи Мирзо Сироҷ аст. Дар ин асар анъанаи сафарноманависӣ ва китобҳои публитсистии дорои маълумоти таърихӣ риоя шуда бошад ҳам, чунончи адабиётшинос У. Каримов навиштааст: «он танҳо аз тафсили аҷоиботи сафар иборат

набуда, бисёр мулоҳизаҳои чиддии иҷтимоиро низ дар бар гирифтааст [5, с. 463]. Фарки ин асарро аз сафарномаҳои дигар бозгардонандагони «Туҳфаи аҳли Бухоро» Салоҳиддин Солеҳов ва Масрур Мирзоев низ дарк намуда, афзудаанд: «Аммо фарқи асари Мирзо Сироҷиддин аз он қабил таълифот ин аст, ки ҷанбаи публицистии асари ўхелे қавист, маълумоти зиёди ачибе оид ба таърихи навтарини Афғонистону Эрон овардаи муаллиф дорои арзиши маҳсус аст, ҷониши ўшоҳиди бевосита ин воқеаҳо буд. Барои хонандаи муосир боз ҷунун ҳусусияти китоби Мирзо Сироҷ дикқатчалбӯнанда ҳоҳад буд, ки ўчун ватандӯсти оташинсӯҳан аз ҳоли табоҳу зисти ҳақирона, ҷаҳолату бемаърифатии ҳалқи худ бо сузӯ гудоз сӯҳан мегӯяд»[16, с.7-8].

Воқеан сафарҳо барои Мирзо Сироҷ ҷаҳони наверо қушодаанд, ки рӯҳияи маорифпарваронаву ислоҳотҳоҳона дошт. Ў маорифро асоси инкишоғу дигаргунии ҷамъият медиҳ, ҳар боре ин ё он пешравиро дар шаҳрҳои аврупой мушоҳида мекард, бевосита аз ватани худ ёдовар мешуд ва ашқи ҳасрат мерехт, ки ҷаро ватани ў ва мардумони он ба ин ҳол афтодаву дар вазъияти ногувор зиндагӣ мекунанд: «Аз ватан набояд маъюс шуд, ҳубби онро набояд аз дил бадар кард. Айб дар ватани мо нест, айб дар фарзандони ўст, ки ноҳалаф ва ҳаққи модарии ўро намедонанд» [16, с. 87].

Ба ин мазмун «Туҳфаи аҳли Бухоро» танҳо баёнгари аҷоиботи сафар набуда, балки асаrest, ки муаллифи он аносири ҳунаригу воқеиро ба ҳам оmezish дода, бо муроҷиат ба омма фикри иҷтимоии созандаро талқин мекунад, мардумро ба омӯзиши илмҳои дунявӣ даъват менамояд, ба роҳ мондани иқтисодиёти ҳудиро зарур меҳисобад. Ин ҳама рисолати публицистика аст

Ҳамин тавр, публицистикаи китобии оҳири садаи XIX ва ибтидои асри XX тадриҷан аз унсурҳои воқеанигории умумӣ («Рӯзномай Искандаркӯл»), тавсифҳои таърихиву ҷуғрофӣ («Савонех-ул-масолик ва фаросих-ул-мамолик») ва маълумотномаҳои фарҳангиву адабӣ («Таърихи ҳумоюн») дур шуда, шеваи нисбатан тоза пайдо кардааст. Вижагии асосии ин шева мавриди таваҷҷӯҳи аҳли ҷомеа қарор додани масъалаҳои мубрами замон аст, ки дар ҳаллу фасли онҳо пештару бештар афкори иҷтимоии созандга нақш гузошта метавонад. Намунаи олии ин шева дар ин марҳала «Туҳфаи аҳли Бухоро»-и Мирзо Сироҷи Ҳаким аст.

Ба ин манзур, публицистикаи қабл аз журналистии тоҷик дар се шакл: осори шифоҳии дорои оҳанги ҳаҷвӣ, адабиёти бадеии иҷтимоигароёна ва асарҳои сирф публицистӣ инкишоғ ёфтааст. Дар ташаккули публицистикаи тоҷик омилҳои гуногун: воқеаҳои таъриҳӣ, истибдод, зиддиятҳои иҷтимоӣ ва амсоли ин таъсир гузошта бошанд ҳам, таассуроти сафар таъсирӣ бештар доштааст. Маҳз дидани зиндагии дигарон боиси ангезаи фикри иҷтимоӣ гардидааст.

### Адабиёт

1. Айнӣ, С. Шайхурраис Абӯалӣ Сино. Чопи дуюм / С. Айнӣ.– Сталинобод, 1941. – 82 с.
2. Асрорӣ, В. Ҳалқ ва адабиёт / В. Асрорӣ. – Душанбе: Ирфон, 1968. – 258 с.
3. Бозоров, Н. Сафарноманигорӣ воқеанигорист / Н. Бозоров.– Душанбе: Ашуриён, 2018.– 320 с.

4. Девонакулов, А. Низомулмулки Тусӣ ва «Сиёсатнома»- и ў / А. Девонакулов // Низомулмулк Сиёсатнома.– Душанбе, 1989.– С. 3-12.
5. Каримов, У. Тухафи ахли Бухоро / У Каримов // ЭСТ.–Душанбе: Дониш, 1987.– Ч. 7.– С.463.
6. Маниёзов, А. Публитистика ва назми устод С. Айнӣ / А. Маниёзов. – Сталинобод: Нашрдавточик, 1958. – 152 с.
7. Маҳдиев, С. Проблемаи жанри латифа / С. Маҳдиев.–Душанбе: Дониш, 1977.– 156 с.
8. Мирзозода, Х. Мирзозода Х. Таърихи адабиёти тоҷик (аз давраи қадим то асри XIII). Китоби 1 / Х. Мирзозода. – Душанбе: Маориф, 1989. – 488 с.
9. Мирзозода, Х. Афкори рангин / Х. Мирзозода.–Душанбе: Ирфон, 1982.– 352 с.
10. Муродов, М. Аз замон то замон / М. Муродов.– Душанбе: Шучоиён, 2010.– 248 с.
11. Муродов, М. Публитистикаи ҳаҷвӣ / М. Муродов.– Душанбе: Ирфон, 2014.– 320 с.
12. Обидов, Д. Ривоятҳо дар бораи Абӯалӣ ибни Сино аз нигоҳи Садриддин Айнӣ / Д. Обидов // Мардумгиёҳ.– 1995-1996.– №1-2.– С. 34-35.
13. Саъдуллоев, А. Ҳосияти адабиёт / А. Саъдуллоев. – Душанбе: Адаб, 2000. – 256 с.
14. Усмонов, И. Назаре ба ҳаҷвиёти Убайди Зоконӣ / И. Усмонов.– Душанбе, 1991.– 72 с.
15. Усмонов, И. Таърихи журналистикаи тоҷик / И. Усмонов, Д. Давронов.– Душанбе, 2008.– 280 с.
16. Ҳаким, М. Тухафи ахли Бухоро / М. Ҳаким.–Душанбе: Адаб, 1992.– 272 с.

**Муроди М.**

## **ОСОБЕННОСТИ ДО ЖУРНАЛИСТСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ**

В данной статье рассматриваются характерные особенности таджикской публицистики до появления журналистики.

Эта проблема в научных исследованиях оценивается неоднозначно. Некоторые исследователи не признают существование подобной публицистики, есть и другие мнения, что такая публицистика или журналистика существовала в разных формах.

Этими формами являлись проповедничество и летописание. Автор этой статьи является сторонником второго мнения, стремясь обосновать другие формы публицистики до журналистики, рассматривая фольклорные произведения, художественную литературу, содержащую социальную информацию и носящую публицистический характер, а также книжную публицистику и определяет их особенности.

Многие фольклорные произведения имеют реалистичный характер. Они берут начало с того или иного исторического события или момента литературно-культурной жизни. Поэтому они являются настоящим воплощением определённого этапа времени.

В таких произведениях излагается отношение авторов к жизненным событиям и конкретным известным лицам. В большинстве народных песен отражены не только определенные исторические реалии, но в них отдаётся преимущество публицистической пропаганде.

Несмотря на то, что таджикская классическая литература по художественности, типизации и создании образа богата и разнообразна, но в большинстве произведений литературы этого периода наблюдаются элементы реалии, социальный пафос, описание конкретных событий.

Публицистическая сторона такой литературы отражает исторические события, определенные моменты литературной жизни, конкретное отношение отдельных лиц к отдельным личностям, выражение чувства ненависти авторов к предрассудкам времени, критика характера отдельных людей и прочее.

По мнению автора, книжная публицистика начала развиваться в конце XIX – начале XX века и постепенно отвлекалась из стиля общенаписания событий («Газета Искандаркуль»), исторических и географических характеристик («Савоних-уль-масолик и фаросих-уль-мамолик»), описания культурных и литературных событий («Благословенная история»), сравнительно быстро получила наиболее новый стиль.

Основной особенностью является привлечение общественности к актуальным вопросам времени, которые в их решениях, прежде всего, могут играть роль созидательного общественного мнения. Ярким примером этого стиля на данный момент является «Тухафи ахли Бухара» Мирзо Сироджи Хаким.

**Ключевые слова:** публицистика, журналистика, особенность, формы, фольклор, социальный пафос, путевые заметки, социальное мнение, анализ, воздействие, книжная публицистика, исторические события, социальные противоречия.

**Murodi M.**

## FEATURES OF PRE-JOURNALISTIC JOURNALISM

This article is dedicated to the characteristic features of Tajik journalism before the emergence of public journalism. This problem is evaluated differently in scientific research. Some researchers do not recognize the existence of such journalism, there are other opinions that such journalism or journalism in various forms existed.

These forms were preaching and chronicling. The author of this article is a supporter of the second opinion, seeking to justify other forms of journalism before journalism as folklore works, fiction containing a social and journalistic character and book journalism and will determine their features.

Many folklore works have a realistic character. They begin with this and that historical event or a moment of literary and cultural life. Therefore, they are the real embodiment of a certain time.

In such works, the authors' attitude to life experiences and specific famous people is expressed. The majority of folk songs reflect not only certain historical realities, but they gain the advantage of publicistic propaganda.

Despite the fact that the Tajik classical literature on artistry, typification and image creation is rich and diverse, but in the most works of this period of literature there are elements of reality, social pathos, description of concrete events.

The journalistic side of such literature creates historical events, certain moments of literary life, specific attitudes of individuals to individuals, feelings of hatred of authors to the prejudices of the time, criticism of the character of individual people and such.

Book journalism developed at the end of the XIX and the beginning of the XX century and gradually diverted from the style of general writing of events ("Iskandarkul newspaper"), historical and geographical characteristics ("Savonih-ul-masolik va farosih-ul-mamolik"), the description of cultural and literary events ("Royal History"), relatively received the most modern style.

The main features of this style is to attract the public to topical issues of the time, which, first of all, can play the role of creative public opinion in their decisions. The highest example of this style at the moment is "Tuhafi ahli Bukhara" by Mirzo Siroj Hakim.

**Keywords:** journalism, pre-journalism, peculiarity, forms, folklore, social pathos, travel notes, social opinion, analysis, impact, book journalism, historical events, social contradictions.

**ТДУ: 002+008+07+05+9точик+001**

**Муродова Р.**

## **ТАЪСИСИ МАҶАЛЛАИ «РАҲБАРИ ДОНИШ» ВА НАҚШИ СОБИТ МАННОФЗОДА ДАР ТАШАККУЛИ ОН**

*Дар мақола омилҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ, фарҳангиву адабӣ ва қасбии таъсиси маҷаллаи «Раҳбари донии» ва раванди ташаккули он мавриди таҳқиқу таҳлил қарор гирифтааст.*

*«Раҳбари донии» дар низоми маҷаллаҳои соҳавӣ аз аввалин нашрияҳои даврие мебошаад, ки на танҳо дар пешрафти соҳаи маориф нақши гузоштааст, балки дар таъсиси нашрияҳои дигар низ бе таъсир набудааст. Ба ин мазмун, агар дар ташаккул ва инқишифи низоми матбуоти даврии рӯзномавӣ нашрияҳои «Овози тоҷик» ва «Бедории тоҷик» нақши гузошта бошанд, дар ташаккули низоми матбуоти даврии маҷаллавӣ маҷаллаҳои «Донии ва омӯзгор» ва «Раҳбари донии» заминагузор будаанд.*

*Шумораи аввали маҷаллаи «Раҳбари донии» бо номи «Донии-бинии»*

*ба сифати нашрияи назорати маорифи Тоҷикистон моҳи августи соли 1927 дар Самарқанд, зери таҳрири М. Мусавӣ ба табъ расидааст. Ин шумора ҳарчанд аз нигоҳи мазмун хуб буд, аммо аз ҷиҳати шаклу ороши ва соҳт камбудиҳо дошт.*

*Аввалин нафаре, ки камбудиҳои ин нашрияро ошкор намуда, оммавӣ кард, Собит Манноғзода буд. Эродҳои С. Манноғзода писанди ҳайати таҳририя мегардад ва ўро ба ҳамкорӣ даъват мекунанд.*

*Аз шумораи дуюм С. Манноғзода ҳамчун котиби масъул дар чопи маҷаллаи «Раҳбари донии» ва гани гардонидани мундариҷаи он кӯшии мекунаад. Мундариҷаи маҷалла тадриҷан васеъ ва гуногун гардида, дар баробари масъалаҳои таълиму тарбия, мавзӯъҳои марбут ба забон, адабиёт, илм ва фарҳанг низ дар саҳифаҳои он мавқеъ пайдо кардаанд.*

*Бо ташаббуси ў соҳтори маҷалла таҷдид ёфта, ба қисмҳои иҷтимоӣ, таълим ва тарбия, қисми адабӣ, дунёи занон, қисми фанниӣ, қисми тандурустӣ ва китобиёт ҷудо карда мешавад.*

*Үмуман «Раҳбари донии» дар инъикоси муҳити адабии даҳаи дуюми садаи XX, ба хусус нақди адабиву масоили адабӣ ва фаъолияти тарҷумониву публистикии он давра нақши муҳим гузоштааст.*

**Калидвоҷсаҳо:** «Раҳбари донии», омил, таъсис, ташаккул, нақш, мундариҷа, шакл, масъала, инъикос, таҳлил.

Ҳар як миллат дар тӯли мавҷудияти худ ба дигаргуниҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва ҷамъияти дучор гардида, арзишҳои пешинаро тағиیر медиҳад ва ё арзишҳои мъймуншударо ба талабот ва рӯхияи ҷамъиятии нав мувофиқ мегардонад. Миллати тоҷик низ аз ҷунин дигаргуншавиҳо истисно набудааст. Дар таърихи миллати тоҷик ҷунин ҳодисаҳои таҳаввулпазир дар ибтидо ва охири садаи XX рух додааст. Дар раванди таҳаввулпазирӣ ин ду марҳала нақши васоити аҳбори омма, ба хусус матбуоти даврӣ хеле муҳим аст.

Матбуоти даврӣ ҳамчун ниходи сиёсии таъсиррасон дар ташкили соҳтори ҷамъияти шаҳрвандӣ нақши бориз гузоштааст. Ба хусус дар давраҳои болозикр ин типи воситаи аҳбори омма дар инъикоси вазъи шароити ҷомеа нақши босазо ва умдаро иҷро намудааст. Маҳз тавассути матбуоти даврӣ мардум фикру назар, мушкилоту проблема ва розу ниёзи хешро ба аҳли ҷомеа маълум месозанд.

Табиист, ки матбуоти даврии тоҷик аз «Буҳорои шариф» маншавирифта, дар солҳои 1920-1930 низоми муайянӣ худро пайдо кардааст. Дар ташаккули низоми матбуоти даврии тоҷик омилҳои гуногун: сиёсӣ, иҷтимоӣ таъсир гузошта бошанд ҳам, таъсири омили фарҳангиву адабӣ низ кам набудааст. Бо таъсири ин омилҳо дар нимаи дуюми солҳои бистум ва нимаи аввали солҳои 30-юми асари гузашта рӯзномаву маҷаллаҳои таъсис дода шуданд, ки натанҳо ҳаёти як соҳаи муайян, балки ҳаёти иҷтимоии ҷомеаи томро инъикос мекарданд. Ин нашрияҳо дар таъсис ва табъу нашри нашрияҳои дигар замина ба вучуд оварданд. Ба ин мазмун, агар дар ташаккул ва инкишифӣ низоми матбуоти даврии рӯзномавӣ нашрияҳои «Овози тоҷик» ва «Бедории тоҷик» нақш гузошта бошанд, дар ташаккули низоми матбуоти даврии маҷаллавӣ маҷаллаҳои «Дониш ва омӯзгор» ва «Раҳбари дониш» заминагузор будаанд. Ба таъбири X. Андамов «Рушди матбуот, публистика ва нақди адабиву забоншиносии тоҷик дар ин давра маҳз ба фаъолияти маҷаллаи «Раҳбари

дениш» бастаги зиёд дорад» [2, с. 5].

«Раҳбари дениш» ҳамчун мачаллаи чамъиятӣ, сиёсӣ ва адабӣ-публitsистӣ дар низоми мачаллаҳои солҳои 1920-1930 мавқеъ ва мақоми хосса дорад. Ин мачалла, натанҳо дар таъсиси нашрияҳои дигар замина ба вучуд овардааст, балки дар панҷ соли фаъолияти худ ба масъалаҳои бедории фикрӣ ва худшиносии таърихии тоҷикон таваҷҷуҳи бештар намудааст. Мачаллаи «Раҳбари дениш» равшанфикрони зиёдеро дар атрофи худ ҷамъ намуда, бо ёрии онҳо дар рушди маданияти демократии ҳалқи тоҷик ва соири ҳалқҳои Осиёи Марказӣ, ба хусус Эрон, Афғонистон ва Ҳиндустон нақши муҳим гузоштааст.

Солҳои 20-уми асри XX яке аз давраҳои душвор ва басо пурталош буда, бар дӯши аҳли илму адаб вазифаҳои мушкилро ба зима гузошта буд. Дар ин давра, ки барои инкишоф додани арзишҳои милливу адабӣ шароит ва имконият фароҳам шуд, аз аҳли қалам масъулияти дучандро талаб мекард.

Ташаккули матбуоти даврии миллии тоҷикӣ бо душвориҳои зиёде сурат мегирифт. Ба ин раванд омилҳои объективию субъективӣ ҳалал мерасониданд. Сабабҳои объективӣ ҷангӣ шаҳрвандӣ ва идома ёфтани муборизаҳои босмачигарӣ дар ҳудуди Тоҷикистони имрӯза тӯли солҳои (1920-1926) буд, ки пеши роҳи инкишофи иқтисодиву иҷтимоӣ ва маънавии қишварро мегирифт. Омили дигари объективии таъсиррасон, ин дар пойтаҳти Тоҷикистон, шаҳри Душанбе мавҷуд набудани матбаа ва имконоти табъу нашр ба ҳисоб мерафт.

Сабабҳои субъективии ин масъала дар он зоҳир мегардад, ки қисми зиёди кормандони ҳизбӣ-шӯравии ҷумҳурии мардумии Бухорои Шӯрой зери таъсири ғояҳои пантуркистӣ то тақсимоти миллӣ-ҳудудии Осиёи Миёна барои ислоҳи ақибмондагии иқтисодиву мадании тоҷикон накӯшида, баръакс қӯшиши рад намудани ҳастии миллат бо номи «тоҷик» ва фикри дар ҳудуди Осиёи Миёна ташкил кардани «Давлати туркӣ»-ро доштанд. Тавре ки Пайванди Гулмуродзода навиштааст: «Дар матбуоти даврӣ тарғибу ташвиқи ин мақсад сурат мегирифт, ки дар рӯзномаи «Туркестан» дарҷ гардиданни мақолае бо ном «Дар олами тоҷикон» (2-юми январи соли 1924), далели гуфтаҳои болост, ки ба таври зер матлаби онон иброз гардидааст: «Хоҳиши истифодаи ин забон (тоҷикӣ, П. Г.) маънои аз зиндагӣ дур шуданро дорад, зоро ҳаёт ва рафти таърих зидди он аст: дуюм ин, ки далели қабули он маъни қабул кардани лозима набуда, балки нолозима ва забони зиёдатист. Аз ин рӯ тоҷиконро зарур аст, ки зудтар ба забони ӯзбекӣ рӯ оранд.....» [3, с. 24].

Бо назардошти ин ғуна масъалаҳои муҳим ва вазъияти танги солҳои 20-ум барои аҳли қалами тоҷик хело гарон буд ва ҷорабиниҳои амалиро талаб менамуд.

Дар ҷунин шароит аҳли қалам, ба хусус маорифчиёну адабон қӯшиш мекарданд, ки барои тарғиби мактабу маориф ва адабу фарҳангӣ тоҷикон минбари хос ба вучуд оранд. Ба таъбири Раҳим Ҳошим «масъалаи нашри журнале, ки дар он масъалаҳои муҳими маданият ва адабиёти республика дар савияи талаботи нав равшан карда шавад, аз рӯзи аввали таъсиси республика дар назди арбобони маориф ва матбуоти тоҷик меистод. Ба ҷунин журнал талабот торафт зиёд мешуд, шумораи рӯз ба рӯз афзояндаи муаллимон, кормандони соҳаи маданият ва матбуот барои пеш бурдани дениши худ ва барои ба миён гузоштани

масъалаҳои муҳими ҳаёти маданий ва адабӣ ба чунин журнал ташна буданд» [14, с. 292].

Аввалин чунин минбар маҷаллаи «Дониш ва омӯзгор» шуд, ки ҳамчун маҷаллаи сиёсӣ, иҷтимоӣ, таълим ва тарбиявӣ, адабӣ, фаннӣ, илмӣ ва танқидӣ аз тарафи Назорати маорифи Тоҷикистон 5 марта соли 1926 бо төъдоди 500 нусха ба табъ расид. Ба таъбири имрӯзаи қасбӣ ин аз аввалин нашрияи соҳавӣ маҳсуб мебад [Ниг.11, с.79].

Баъд аз як соли бо сабабҳои техникӣ аз чоп мондани аввалин нашрияи даврии соҳаи маориф – «Дониш ва омӯзгор» бюрои марказии сексияи коммунистии тоҷикӣ дар бораи баровардани журнали илмӣ, адабӣ, фаннӣ, иҷтимоӣ ва педагогӣ қарор қабул мекунад.

Рӯзномаи «Овози тоҷик» доир ба ин қарор зери унвони «Журнали тоҷикӣ» (1927.– 11 май) хабар дарҷ намуда, зарурати интишори чунин маҷалларо дар тараққии иқтисодии ҷомеа ва ҳалли душвориҳои соҳаи маориф маъидод кардааст. Аз ҷумла, дар хабар омадааст: «Агар мо бо ҷашми диққат ба мактабҳои тоҷикӣ, ки дар Самарқанд, дар округи тоҷикии Ҳуҷанд, ҳамчунин дар Тоҷикистон давом дорад, нигоҳ карда, дар роҳи таълим ва тарбия ҷиҳозӣ қардад, то ҷумла ӯзбекӣ ва имлои тоза то имсол дарс медод ва имсол бояд ба забони тоҷикӣ дарс дода шавад. Инак, чунин камбузидҳо ба сабаби он давом кард, ки мо дорои маҷаллаи таълим ва тарбия набудем, то муаллимони моро аз он камбузӣ ва нуқсонҳо оғоҳ созад. Ҳоло барои тоҷикон, умуман дар Осиёи Миёна ҳамчун дорулууми тоҷикон, дорулууми забони тоҷик ва дигар мактабҳои миёнае, ки дар шаҳрҳои Тошканд, Самарқанд, Душанбе, Ҳуҷанд мавҷуд аст, барои роҳбарӣ кардани муаллимҳои маҳаллӣ, барои оғоҳ намудан онро аз ҷамии каму қостҳои таълим ва тарбия, воситае лозим аст. Ин восита ҳам он журнали илмӣ аст, ки байни онҳо роҳбарӣ кунад. Аз ин ҷиҳат акнун замон маҷбур мекунад, ки барои тоҷикони Осиёи Миёна як журнали илмӣ нашр шавад» [12].

Баъдан дар хабар таъқид карда мешавад, ки бо талаби замон дар Осиёи Миёна барои дехқонон, муаллимон, фирмагиён маҷаллаҳои алоҳида чоп мешавад. Сафи муаллимони тоҷик бисёр шуда, рӯз то рӯз меафзояд. Ин ва дигар омилҳо зарурати ба вучуд овардани ин журналро талаб мекунанд. Ҳайъати таҳририи маҷалла муайян шуда, ҳарачоти ҷопи он аз тарафи ҳукумати Тоҷикистон таъмин мегардад. Идораи рӯзномаи «Овози тоҷик» барои ин журнал мақолаҳо ҳам қабул мекунад.

Нигорандай хабар умед мебандад, ки «дар оянда ин журнал ҳамаи нависандагони тоҷикро ба атрофи худ ҷамъ карда, дар давраи кори худ бо роҳбарии фирмайи коммунист ба муаллимон ва ба воситаи онро ба ҳалқи ранҷбари тоҷик роҳбарӣ ҳоҳад кард ва ба талаби замон ҷавоб ҳоҳад дод».

Баъд аз се моҳи дарҷи ин хабар ин маҷалла бо номи «Донишбинош» ба сифати нашрияи назорати маорифи Тоҷикистон моҳи августи соли 1927 дар Самарқанд, дар ҳаҷми 42 сахифа, бо төъдоди 1500 нусха, зери таҳрири М. Мусавӣ ба табъ мерасад.

Дар шумораи аввал зери унвони «Дебоча» мақсади нашри маҷалла шарҳ дода шудааст, ки моҳияти онро аз худ намудани донишҳои

замонавӣ, рафъи камбуниҳо, дар заминай афкору ҳиссииёти асри нав ба роҳ мондани фаъолияти «муассисаҳои иҷтимоӣ», хусусан маориф ва маданияти ташкил медиҳад.

Шумораи аввал 19 матлаб – табрикоти Котиби бюрои ҳизби коммунисти чумхурӣ Муъминхочаев таҳти унвони «Дониш-биниш»-ро табрик мегӯем», сармақолаи муҳаррир «Боз як қадами калон дар роҳи баланд кардани маориф ва маданияти меҳнаткашон», мақолаҳои М. Мусавӣ «Як қадами калон дар маориф», Р. Тагор «Чин, Ҳиндустон ва ҷаҳонгири англisis», Уйғур «Дар бораи тарбияи томактаб», «Масъалаҳои асосии илми қӯдакшиносӣ», «Ҳайвон ва мошин», «Мусоҳиба аз биология», «Дар бораи дарси ҳисоб», «Гирифтани офтоб-29 июл», дар бахши адабиёт шеърҳои Т. Зеҳнӣ, мақолаи С. Айнӣ «Кишваршиносӣ» ва гайрано дар бар мегирад.

Шумораи аввал, ки бо заҳматҳои ҳайати таҳририяи мачалла: Муҳаммади Мусавӣ, Муҳаммадҷон Ҳасанӣ, Нарзулло Бектош, Уйғур ва Ҷабборӣ нашр гардида буд, бо вучуди аз нигоҳи мавзӯъ ва мундариҷа ҷавобгӯи талаботи муаллимон будан, аз нигоҳи нафосат, ороишу саҳифабандӣ ва имло камбудӣ дошт.

Дар бораи ин норасоихо аввалин шуда Собит Манноғзода таваҷҷӯҳ намуда, дар рӯзномаи «Овози тоҷик» (1927. – 8 сентябр) камбуниҳои мачалларо дар хафт банд: сифати чоп, таҳия, ҷобаҷогузории мақолаву расмҳо, забони мақолаҳо, соҳтор ва интиҳоби номи мачалла баррасӣ кардааст. Аз ҷумла: тартиби техникии мақолаҳо бо усусли имрӯзӣ шакл нагирифтааст; мавзӯъҳо аз нуқтаи назари аҳамият, қимати илмӣ ва муносибати мазмун ҷой дода нашудаанд; ба қисмҳо ҷудо кардани матолиб зарур буд; дуруст ҷой надодани акшо; ҷой доштани ғалатҳои тартиб ва ҳатоҳои матбаагӣ; вайрон кардани услуби адабӣ ва усули қоидагӣ; набудани мақолаи сиёсӣ. Манноғзода эродҳояшро бо мисолҳо событ соҳта, аз ҷумла камбуди унвони мачалларо чунин шарҳ медиҳад: «Як қисм аз талабагони тоҷикро дидам, ки дар вақти талаффузи номи мачалла пас аз қалимаи «дониш» як (у)-и робита оварда, «дониш-биниш» мегӯянд. Як қисми дигарашон ба қоиди изофат як зер (и) ба оҳири қалимаи «дониши биниш» монда талаффуз мекунанд, ки албатта, ин хел изофат як таркиби бемаъно мебошад. Ба агар касе бихоҳад номи онро, ба тавре ки дар болояш навишта шудааст (яъне бо сокини оҳири қалимаи дониш), ҳонда ва талаффуз қунад, «Дониш-биниш» салосати таркиб ва ҳусни оҳангӣ қалимот, ки аз шартҳои асосии забони адабӣ аст, ҳалалдор мешавад. Ба назари миёни қалимаҳои «Дониш-биниш» як ва (пайвандаки ва) мондан, ё ин ки қалимаи «биниш»-ро тамоман партофта, ба сари «дониш» як исм музоф овардан даркор аст. Масалан: «Раҳбари дониш», «Партави дониш» ва гайра...».

Қобилият ва фаҳми Собит Манноғзодаро дарк намуда, ҳайати таҳририя ӯро масъули нашри мачалла дар Тошканд таъйин намуданд.

Дар ин маврид ҳуди Манноғзода Собит дар саҳифаи аввали шумораи дувуми мачалла, ки моҳи октябр 1927 дар шаҳри Тошканд, дар нашриёти «Матбуот», дар ҳаҷми 36 саҳифа аз чоп баромада буд, ба таври зер овардааст: «Шумораи якуми ин мачалла дар моҳи август бо номи «Дониш-биниш» дар шаҳри Самарқанд чоп шуда буд. Тартиботи техникий ва гайра бо нуқсонҳои бисёр баромада буд. Ин аст, ки «ҳайъати таҳририяи мачалла» тартиб ва нашри шумораи дувумро

ба ман ҳавола карда ҳоҳиш намуданд, ки онро мувофиқи шакл ва тартиботи маҷаллаҳои ҳозираи асрӣ дар Тошкент ба чоп расонем» [7, с. 12].

Собит Маннофзода дар баробари аз адабиёту фарҳанги точику форс огоҳии комил доштан, аз усулҳои замонавии кори матбуот ва табъу нашр низ хуб воқиф буд. Дар ин зимн ӯ ба сифати котиби масъул ороиши техникии маҷалларо тағиیر дода, онро дар шакли нисбатан ҷолиб, бо ном ва таъйиноти дигар – «Раҳбари дониш» – маҷаллаи иҷтимоӣ, тарбиявӣ, фаннӣ ва адабӣ дар моҳи октябр ҳамон сол дар Тошканд чоп кард. Маводи ин шумора аз рӯйи мавзӯъ ба қисмҳо ҷудо карда шудааст: қисми иҷтимоӣ, таълим ва тарбия, тарбияи томактаб, қисми адабӣ, дунёи занон, қисми фаннӣ, тандурустӣ, китобиёт.

Дар баробари ивазшавии номи маҷалла шиори он низ тағиир ёфт. Шиори шумораи аввал – «Ҳамаи ранҷбарони ҷаҳон ба ҳам пайвандед», дар шумораи дуюм андаке таҳрир ҳӯрда шакли «Ҳамаи камбағалони ҷаҳон ба ҳам пайвандед»-ро гирифтааст.

Бартарии ин шумора боз дар он аст, ки сахифаҳояш бештар гардида, ороиш хуб ва суратҳо равшантар чоп шудаанд. Ҳамчунин дар болои ҳар мавзӯъ шиоре бо ҳуруфи қалону хоно оварда шудааст, ки дикқатчалбӯнандა аст.

Аз шумораи дуюм мундариҷаи «Раҳбари дониш» тадриҷан васеъ ва гуногун гардида, дар баробари масъалаҳои таълиму тарбия, масъалаҳои марбути ба забон, адабиёт, илм ва фарҳанг низ дар сахифаҳои он мавқеъ пайдо кардаанд.

С. Маннофзода ҳамчун котиби масъул дар баробари дигар равшанфирони замон – Аббос Алиев, Абулқосим Лоҳутӣ, Қосим Дайлами, Алӣ Исмоилзода. Садриддин Айнӣ, Баҳриддин Азизӣ ва Саидризо Ализода дар чопи маҷалла ва ғанӣ гардонидани мундариҷаи он саҳм гирифтааст. Чунончи, дар мақолаи «Инқилоби адабӣ», ки дар шумораи дуюми маҷалла ба табъ расидааст, муаллиф дар ҳусуси адабиёти бадеъ мулоҳиза ронда «масъалаи тавлид намудани инқилоби асриро дар адабиёти навини тоҷик» ба миён мегузорад. Ӯ «Раҳбари дониш»-ро майдони ташвиқу тарғиби адабиёти нав ҳисобида навиштааст: «Маҷаллаи мо дар ин бора ба ҳамон ҳаламон ва шоирони ҷавони тоҷик ҳар хел роҳбарӣ ҳоҳад кард. Осори қаламии онҳоро аз нуқтаи назари усули нав ва адабиёти асрӣ танқид ҳоҳем намуд... Мо иҷмолатан дар ин шумора ду пора аз ҳамин хел навиштаҳоеро, ки ба идораи мо расидааст айнан ва бе тасҳҳо, чоп мекунем ва дар пешгоҳи адабон ва танқиднависон як заминаи танқид омода мекунем» [8, с. 19].

Бо ташаббуси С. Маннофзода сохтори маҷалла ба қисмҳои иҷтимоӣ, таълим ва тарбия, қисми адабӣ, дунёи занон, қисми фаннӣ, қисми тандурустӣ ва китобиёт ба шакл дароварда мешавад.

Дар «Қисми адабӣ»-и маҷалла барои озмоиши қалам рубрикаи маҳсуси «Қисми адабони ҷавон» ташкил карда шудааст, ки ба муаллифони ҷавон имкон фароҳам меовард, то аввалин асарҳои адабии ҳудро ба табъ расонда, маҳорати адабии ҳешро сайқал диханд. Аз ин ҷавонон тадриҷан нависандагону шоирони машҳур ба камол расиданд.

Мақолаҳо доир ба масъалаҳои адабиёти аз рӯйи сифат ва миқдор чудо карда шудаанд. Дар маҷалла рубрикаҳои «Адабиёт», «Танқид ва таҳқиқи адабиёт» роиҷ гардид. Ин далолат ба он мекунад, ки идораи

мачалла ба инкишофи адабиёти бадей таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир менамудааст. Ба ин мазмун бо дилпурӣ метавон гуфт, ки мачаллаи «Раҳбари дониш» барои ташакқули адабиёти советии тоҷик ва васеъ намудани доираи хонандагони он, ҳалли масъалаҳои забон, тағирии алифбо, тарҷумаи осори нависандагони рус ва инкишофи адабиёти классикии форсу тоҷик нақши муҳим бозидааст. Дар он як қатор асарҳои С. Айнӣ, А. Лоҳутӣ, Пайрав Сулаймонӣ, Зуфархон Ҷавҳарӣ, Ҳамдӣ, А. Мунзим, Ҷ. Икромӣ, А. Азизӣ ва дигарон дарҷ гардидаанд.

Пайдоиш ва инкишофи драматургияи миллии тоҷик, танқиди адабию адабиётшиносӣ, тарҷумаи бадей, робитай адабӣ ва амсоли инҳо низ ба ҳамин мачалла вобаста аст. Гурӯҳи эҷодии ин мачалла нафароне будаанд, ки адабиёти тоҷикро аз ҷиҳати ғояи сиёсӣ ва мавзӯи мундариҷаи замонавӣ, образу ҳарактерҳои равшану мушаххас, шаклу жанрҳои гуногуни адабӣ ва фаъолияти тарҷумонӣ инкишоф додаанд.

Пароканда будани ҳайати таҳририя ба чопи нашрия монеаҳо ба вучуд овардааст. Бо сабаби дер расидани мавод аксар маврид ду шумораи он якҷо баромадааст. Ба мақсади бартараф кардани ин монехо коллегияи шӯббаи таблиғот ва тарвиҷи комитети вилоятии ҳизб 4 июни соли 1928 қарор мекунад, ки идора ва нашриёти мачалла ба Душанбе қӯҷонида шавад. Ин қарор тирамоҳи соли 1928 иҷро мешавад.

Ҳамин тавр, «Раҳбари дониш» то соли 1932 бо ҳамин ном фаъолияташро идома дода, ҳамагӣ 46 шумора аз 1500 то 3 000 нусха, дар аввал моҳе як маротиба, баъдан дар ду моҳу се моҳ бо шумораҳои муштарақ ба табъ расидааст. Дар ҳамин сол фаъолияти он ба ду баҳш тақсим карда шуд. Баҳши маориф бо мачаллаи «Инқилоби маданий» пайваст гардида, соли 1937 «Револютсияи маданий» соли 1938 ба «Мактаби советӣ», соли 1992 ба «Маърифат» табдили ном кард. Аз соли 2006 бо номи «Маърифати омӯзгор» ҷоп мешавад. Дар заминаи баҳши адабиёт мачаллаи «Барои адабиёти сотсиалистӣ» ташкил карда шуд, ки солҳои 1932-1937 бо ҳамин ном, солҳои 1938-1964 бо унвони «Шарқи сурх» ва аз моҳи майи соли 1964 то имрӯз бо номи «Садои Шарқ» интишор мешавад.

Мачаллаи «Раҳбари дониш» ба ҳайси манбаи боъзтимод аз аҳамияти вижана барҳӯрдор аст. Дар он аз таърихи талошу муборизаҳои рӯшнанғирон сар карда, то заминаҳои пайдоиши рӯзномаву мачаллаҳо ва ҷамъияту ширкатҳои маърифатӣ, масъалаҳои забон, тағирии алифбо, тарҷумаи осори нависандагони рус ва инкишоф додани адабиёти классикии форсу тоҷик дар солҳои 20-уми садаи XX мавриди инъикос қарор гирифтааст. Он барои омӯзиши муҳити адабии даҳай дуюми садаи XX, ба ҳусус нақди адабиву масоили адабӣ ва фаъолияти тарҷумониву публитсистии он давра нақши муҳим гузоштааст.

### Адабиёт

1. Азимов, А. Таджикская журналистика в период культурной революции (1929-1940 гг.) / А. Азимов. – Душанбе: Шарқи Озод, 2014. – 313 с.
2. Андамов, Х. Раҳбари дониш» – мачаллаи маорифӣ ва адабӣ / Х. Андамов.– Душанбе: Истеъдод.– 128 с.
3. Гулмуродзода П. Публицистика и время. –Душанбе: Сино, 2002.– 128 с.

4. Дайламӣ, Қ. Нахустин маҷаллаи педагогӣ / Қ. Дайламӣ // Маориф ва маданият, 1967. – 28 декабр.
5. Из истории культурного строительство в Таджикистане. Сб. документов. – Душанбе: Ирфон, 1996. – С.570-571
6. Маннофзода, С. Дониш-биниш / С. Манофзода // Овози тоҷик. – 1927. – 8 сентябр.
7. Маннофзода, С. Вазифаҳои навбатӣ / С. Манофзода // Роҳбари дониш. – 1927.– №2.–С. 9-12
8. Манофзода С. Инкилоби адабӣ // С. Манофзода // Роҳбари дониш .– 1927.– №2.– С.19-20.
9. Муродӣ, М. «Маърифати омӯзгор» дар низоми матбуоти муосир / М. Муродӣ // Маърифати омӯзгор. – 2017. – С. 6-9.
10. Осимӣ, Қ. Аз таърихи интишори баъзе маҷаллаҳои аввалини советии тоҷик / Қ. Осимӣ, Б. Юнусова // Мактаби советӣ. – 1973. – №12. – С.8-11.
11. Рустамзода, М. Нахустматбуоти соҳаи маориф / М. Рустамзода. –Душанбе: Ирфон, 2016. – 174 с.
12. Самарқандӣ. Журнали тоҷикӣ // Овози тоҷик.– 1927.– 11 май.
13. Усмонов, И. Таърихи журналистикаи тоҷик / И. Усмонов, Д. Давронов. –Душанбе: Азия-Принт, 2008. – 280 с.
14. Ҳошим, Р. Солҳо дар саҳифаҳо / Р. Ҳошим. – Душанбе: Адиб, 1989. – 320 с.

**Муродова Р.**

### **СОЗДАНИЕ ЖУРНАЛА «РАХБАРИ ДОНИШ» И РОЛЬ СОБИТА МАННОФЗОДА В ЕГО ФОРМИРОВАНИИ**

*В статье рассматриваются социальные, политические, культурные, литературные и профессиональные факторы создания журнала «Рахбари дониш» («Руководство знаний») и процесс его формирования.*

*«Рахбари дониш» в системе отраслевых журналов является одним из первых изданий, который не только сыграл роль в развитии сферы образования, но и оказал влияние на создание других периодических изданий. Поэтому, если в формировании и развитии системы газетной периодической печати играли роль газеты «Голос таджика» («Овози тоҷик») и «Пробуждение таджика» («Бедории тоҷик»), то в формировании системы журнальной периодической печати внесли вклад журналы «Дониш ва омузгор» («Знание и учитель») и «Рахбари дониш».*

*Первый номер журнала «Рахбари дониш» под названием «Дониш-биниш» вышел в свет в августе 1927 года в Самарканде под редакцией М. Мусави. Этот номер был хорошим с точки зрения содержания, но имел недостатки с точки зрения формы, дизайна и структуры.*

*Первым из лиц, которые выявили недостатки этого журнала и предоставили в виде статьи, был Собит Маннофзода. Замечания С. Маннофзода были одобрены редколлегией журнала и его пригласили к сотрудничеству.*

*Со второго номера С. Маннофзода, как ответственный секретарь, выступает в подготовке журнала «Рахбари дониш» и старается обогатить его содержание. Содержание журнала постепенно*

*расширяется и становится разнообразным, наряду с вопросами обучения и воспитани, на его страницах также появляется обсуждение проблем, связанных с языком, литературой, наукой и культурой.*

*По его инициативе конструкция журнала делится на социальные компоненты, обучение и воспитание, часть литературы, женский мир, предметную часть, часть здравоохранения и библиография.*

*В целом «Рахбари дониш» сыграл важную роль в освещении литературной среды второго десятилетия XX века, особенно литературной и творческой деятельности.*

**Ключевые слова:** «Рахбари дониш», фактор, создание, формирование, доставка, содержание, форма, проблема, отражение, анализ.

Murodova R.

## CREATION OF THE JOURNAL "RAHBARI DONISH" AND THE ROLE OF MANNOFZODA IN ITS FORMATION

The article surveys the social, political, cultural, literary and professional factors of the creation of the journal "Rahbari donish" ("Guide of knowledge") and the process of its formation.

The "Rahbari donish" in the system of specific journals is one of the first publications that not only played a role in the development of the field of education, but also influenced the creation of other periodicals. For this reason, if the «Tajik Voice» («Ovozi Tojik») and «The Awakening of the Tajik» ("Bedorii Tojik") newspapers played a role in the formation and development of the newspaper periodical press system, then the "Donish va omuzgor" ("Knowledge and teacher") and the "Donish-binish" ("Guide of knowledge") magazines contributed to the formation of the magazine periodical press system.

The first issue of the journal "Rahbari donish" under the title "Donish-binish" was published in August 1927 in Samarkand under the editorship of M. Musavi. This room was good in terms of content, but in terms of form, design and structure had shortcomings.

The first person who identified the shortcomings of this magazine and provided it in the form of an article was Sobit Mannofzoda. His remark was approved by the editorial boards of the journal and invited him to cooperate.

Since the second issue, S. Mannofzoda, as an executive secretary, has been involved in the preparation of the journal ""Rahbari donish" and tries to enrich its content. The content of the journal is gradually expanding and will become diverse, along with issues of education and upbringing, problems related to language, literature, science and culture, also appears on its pages.

On his initiative, the design of the journal is divided into social components, education and upbringing, part of literature, women's world, subject part, part of health care and bibliography.

In general, "Rahbari donish" played an important role in highlighting the literary environment of the second decade of the XX century, especially literary, literary and creative activities.

**Key words:** "Rahbari donish", factor, creation, formation, delivery, content, form, problem, reflection, analysis.

УДК:9точик +32+327тадж+329+323.248(575.3)

Салимзода О.

## МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ – ИСПЫТАННЫЙ ПУТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГОСУДАРСТВОМ

В статье рассматриваются особенности молодежного парламентаризма в Республике Таджикистан как одной из форм повышения политической культуры молодежи. Подчеркивается важность и актуальность молодежной политики, участие молодежи в делах государства. Исследуется деятельность молодежного парламента Таджикистана, созданного по инициативе Комитета по делам молодежи при Правительстве Республики Таджикистан и общественной организации «Мы и гражданское общество». Автор выделяет позитивные моменты, сопутствующие деятельности молодых парламентариев, а также основные проблемы, препятствующие развитию политического участия таджикской молодежи.

Вовлечение таджикской молодёжи в активное участие в парламентскую деятельность началось относительно недавно. Несмотря на то, что нынешняя модель молодёжного парламентаризма пришла из Европы, она не является совершенно новой для Таджикистана. Реальная ситуация такова, что данная модель является продолжением функционирования комсомольской системы, которая также имела социально-политический статус и принцип избирательности своего состава.

Таким образом, можно предположить, что молодёжный парламентаризм – это по сути, новая ипостась комсомола.

Вопросы, связанные с местом и ролью молодёжи в жизни современного таджикского общества – аспект, который затрагивается в ежегодных Посланиях Маджлиси Оли Республики Таджикистан главой государства Эмомали Рахмоном.

В статье автор обращает внимание на важность участия молодёжи в государственных делах, считает своевременным создание молодёжного парламента в Республике Таджикистан, основными задачами которой является определение места и роли молодежи в обществе, защита и продвижение интересов молодёжи в различных сферах общественной жизни.

**Ключевые слова:** молодежь, молодежный парламент, парламентаризм, политические партии, политическое участие, молодежная политика, анализ, роль, исследование, иерархический, функционирования, демократизация, ипостась.

В последние десятилетия в социально-политической, экономической и культурной сферах Республики Таджикистан произошло множество преобразований, которые, с одной стороны, были порождены требованиями переходного периода, а с другой стороны, осуществлялись с целью интеграции в мировое сообщество. Эти процессы, выдвигая все новые и новые требования, свойственные

им, породили множество условий для развития общества и государства. В этом контексте парламентаризм в контексте демократизации общества и, как следствие, участие молодежи в политической жизни страны, продвигались вперед.

Проблемы интеграции молодежи в общественную и политическую жизнь всегда находились в центре внимания политиков и представителей общественности, которые уверены, что только ответственная и социально активная молодежь может стать гарантом гражданского общества и демократического государства в Таджикистане. Важно, чтобы молодые граждане были готовы к активному взаимодействию с государством, участию в решении различных проблем, существующих в современном обществе. В связи с этим, по мнению политологов, одним из приоритетных направлений государственной молодежной политики является «развитие социальной активности молодежи, гражданского сознания через их участие в деятельности молодежных парламентов, правительства и других консультативно-совещательных структур, созданных при законодательных и исполнительных органах власти различного уровня» [2, с. 169].

Если принять во внимание, что парламентаризм – это система политической организации государства, в которой функции законодательной и исполнительной власти четко разграничены с привилегированным положением парламента, то молодежный парламентаризм можно определить как совокупность намерений и методов действий по их реализации, сформированных молодыми людьми по отношению к определенной сфере жизни государства. Иными словами, молодежный парламентаризм – это система представительства прав и законных интересов молодежи как особой социальной группы, основанная на создании и функционировании специальной общественно-консультативной и совещательной структуры молодежи, а также других общественных институтов для участия молодых граждан в жизни государства, при органах государственной власти или в установленном ими порядке. Какие позитивные моменты сопутствуют развитию молодежного парламентаризма? На наш взгляд, участие представителей молодого поколения в законотворческой деятельности

- позволяет органам законодательной власти получать объективную, из первых рук, информацию по всем вопросам повседневной жизни молодежи, учитывать ее в законотворческой работе;

- обеспечивает привлечение внимания широкой общественности к молодежи и ее проблемам, поиск путей их решения;

- выступает одним из инструментов развития человеческих ресурсов, способствует формированию кадрового резерва депутатского корпуса;

- способствует воспитанию правовой и политической культуры молодежи.

Процесс создания и развития молодежного парламентаризма в Таджикистане можно назвать одним из катализаторов перехода к формированию светского государства, основанного на верховенстве

закона. Без создания особых условий для политической социализации молодежи в обществе, для их активного участия в жизни государства не может быть и речи о смене поколений в политической системе страны. Именно продолжающееся существование Таджикистана как полноценного субъекта мирового сообщества побуждает государственные органы страны целенаправленно готовить молодое поколение к политическому управлению страной.

Впервые молодежный парламентаризм был апробирован в европейских странах. Первый молодежный парламент был учрежден во Франции в одной из парижских школ в качестве образовательного проекта, в рамках которого, начиная с 1988 года, и были проведены его первые международные сессии.

На пространстве СНГ подобный проект появился в 1999 г., когда в столице России в стенах МГУ был проведен круглый стол на тему «Молодежный парламент – механизм реализации молодёжной политики, интересов молодёжи через участие в выборах всех уровней». В 2003 году проводился I Всероссийский семинар-совещание «Развитие молодежного парламентаризма в Российской Федерации», целью которого была разработка Рекомендаций по развитию молодёжного парламентаризма, и, таким образом, в Российской Федерации начали создаваться молодёжные парламентские структуры [5, с. 130].

Несмотря на то, что нынешняя модель молодежного парламентаризма пришла из Европы, она не является совершенно новой для Таджикистана. То есть реальная ситуация такова, что данная модель является продолжением функционирования комсомольской системы, которая также имела социально-политический статус и принцип избирательности своего состава. Как известно, комсомол был создан еще в 1922 году, и его опыт был изучен многими странами мира, и различные модели этой школы продолжают функционировать в некоторых странах. Уникальность комсомольской модели заключалась в ее иерархической структуре управления [8, с. 29], которая включала представительство во всех руководящих организациях, включая школы (где функционировали ее ячейки: октябрьта, пионеры и комсомольцы), университеты (комсомольские ячейки), заводы, муниципальные организации самоуправления и т. д. Для него были характерны принципы добровольного участия – члены правления участвовали во всех процессах принятия организационных решений; избирательная система – все комсомольские лидеры избирались членами местных организаций; и принцип децентрализации – местное управление – некоторые экономические и управленические вопросы местного характера решались на местном уровне (самостоятельно местной комсомольской организацией). Таким образом, можно предположить, что молодежный парламентаризм – это, по сути, новая ипостась комсомола. Разница между этими двумя моделями заключается главным образом в государственно-социальной системе и системе управления, которые имеют неразрывную связь и общие интересы с молодежным парламентаризмом – это государственная молодежная политика, появившаяся в условиях переходного периода, и демократическая система общества, пришедшая на смену прежней социалистической системе. Однако, согласно Национальной концепции

молодежной политики в Республике Таджикистан, «участие молодежи в условиях современного общества и эффективная реализация государственной молодежной политики являются новыми». То есть данная концепция предполагает политическую активизацию молодежи, укрепление управлеченческих навыков и расширение возможностей руководства в соответствующих управлеченческих структурах, участие в разработке и реализации относящихся к ней программ, доступ к грантам и государственным социальным заказам, учреждение самостоятельных организаций и обеспечение правовой справедливости» [7, с. 32].

Вопросы, связанные с местом и ролью молодежи в жизни современного таджикского общества – аспект, который затрагивается в ежегодных Посланиях Национальному парламенту Республики Таджикистан главой государства Эмомали Рахмоном. Так, в своей речи, посвященной празднованию Дня молодежи 23 мая 2015 года, Президент Таджикистана отметил, что «государство возлагает большие надежды на молодежь страны как на активную, доблестную, инициативную и конструктивную силу и в процессе создания демократического общества и благоустройства будет опираться на нее» [6].

Представители отечественного научного сообщества также обращают внимание на важность участия молодежи в делах государства. Профессор К. С. Гаджиев отмечает, что «каждый великий народ, создавший свое национальное государство, формирует собственную национальную идею, главное предназначение которой состоит в определении национально-государственной идентичности в ряду других народов» [1, с. 5], а молодежь как организованная и сплоченная сила, по мнению Г. А. Шоева «должна направить всю свою творческую энергию, созидательную и практическую в дело объединения нации и укрепления дружбы между народами» [10, с. 23]. Вовлечение таджикской молодежи в активное участие в парламентской деятельности началось относительно недавно – в начале 2010 года, когда по инициативе Комитета по делам молодежи при Правительстве Республики Таджикистан и общественной организации «Мы и гражданское общество» был создан молодежный парламент как общественно-консультативный, совещательный орган. Его основной целью стало развитие молодежного парламентаризма и процессов демократизации в Таджикистане, а основными задачами – определение места и роли молодежи в обществе, защита и продвижение интересов молодежи в различных сферах общественной жизни, а также обеспечение условий для реализации гражданского, социального и культурного потенциала молодого поколения страны. По организационно-правовому статусу молодежный парламент является общественной неюридической организацией, действующей на основе правовых положений учредителей и законодательных актов в области реализации государственной молодежной политики. Поэтому молодежный парламент не имеет никакого организационно-правового отношения к Национальному парламенту страны, но может представлять свои предложения и рекомендации через государственный уполномоченный орган по делам молодежи. Административная

структура молодежного парламента в Таджикистане была единственной национальной, и его заседания проводились не реже двух раз в год. Членами молодежного парламента являются в основном студенты вузов из всех регионов страны.

За период деятельности молодежного парламента определились три его основные проблемы: у молодежного парламента не наложен механизм партнерского взаимодействия с представительным органом; он не имеет устойчивой структуры – территориальных представительств в регионах и на местах; у него отсутствует механизм предоставления рекомендательных решений законодательному органу страны.

24 мая 2010 года при непосредственной поддержке Комитета по делам молодежи, спорта и туризма Молодежный парламент Таджикистана провел свою первую сессию. Вторая сессия прошла 10 октября 2010 года. В ее работе приняли участие более 60 членов молодежного парламента из столицы, Согдийской и Хатлонской областей, ГБАО, районов республиканского подчинения, а также студенты столичных ВУЗов. Координатор программы общественной организации «Мы и гражданское общество» Хуршед Рахимов отметил важную роль Молодежного парламента Таджикистана в деле развития молодежи страны и государства в целом: «Члены МПТ являются будущим нашей страны и несут ответственность за дальнейшее процветание таджикской государственности» [9].

Не менее важной формой политического участия молодежи в жизнедеятельности общества стала ее активизация в работе политических партий. В этой связи возросла необходимость более широкого привлечения молодого поколения в деятельность политических партий. Из числа партий, существующих в стране, Народно-Демократическая партия Таджикистана проявила наибольшую активность по привлечению в свои ряды представителей молодого поколения.

На наш взгляд, надо отдать должное НДПТ, поскольку она уделяет большое внимание молодежной проблеме, поддерживая начинания молодежи в деле обустройства демократического общества страны.

В подтверждение этому можно привести статью от 8 декабря 2012 года, опубликованную на страницах газеты «Минбари халқ» под названием «Чаро ҷавонон ҲҶДТ-ро ҷалб мекунанд?» («Почему молодежь привлекает НДПТ?»), в которой были названы основные причины популярности этой партии среди молодежи. Ее автор М. Максудов стал свидетелем нескольких мероприятий, организованных по инициативе Исполнительного комитета НДПТ. Особое впечатление он получил от культурного мероприятия, проведенного в селе Чоркух Исфаринского района Согдийской области, в котором рядовые граждане страны приняли активное участие: «Я, как один из участников этого мероприятия, убедился, что главной целью НДПТ является обеспечение благополучия страны, мирного сосуществования ее граждан, их счастье и благополучие» [4]. Подобные статьи постоянно публикуются на страницах газеты «Минбари халқ», поскольку НДПТ с первых дней своего основания опиралась на молодое поколение, часто общаясь с ним на встречах и разного рода культурных мероприятий.

Одна из главных задач деятельности партии заключалась в стремлении решать трудности и проблемы, возникающие в жизни молодых граждан страны.

Так, 29 ноября 2012 г. в научно-стратегическом центре при Президенте РТ была проведена конференция на тему: «Роль молодежи в укреплении прочного мира». На этой конференции, в частности, были обсуждены разные стороны жизни молодежи, трудности, с которыми они сталкиваются и пути их преодоления [3]. Значительные усилия по включению молодых людей Таджикистана в законотворческую деятельность предпринимает Межпарламентская ассамблея государств-членов СНГ и ее постоянно действующий консультативный орган – Молодежная межпарламентская ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств (ММПА СНГ). Так, на расширенном 49-м заседании Межпарламентской ассамблеи, прошедшем 19 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге был одобрен Международный законодательный проект рекомендаций по организации и развитию молодежных парламентов в странах СНГ, инициированный депутатом Маджлиси Оли Республики Таджикистан Киёмиддином Мириалиеном. Однако еще в 2016 году им был представлен проект рекомендаций по организации и развитию молодежных парламентов в государствах СНГ, который был поддержан решением Молодежной Межпарламентской Ассамблеи от 25 октября 2016 года и представлен на рассмотрение Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. В связи с этим, для совершенствования проекта за счет молодых депутатов парламентов стран СНГ была организована рабочая группа во главе с К. Мириалиеном, которая осуществляла свою деятельность в течение 2,5 лет. В этот период предметом изучения стал опыт друг друга, конкретизированы направления деятельности. Проект был презентован на нескольких международных конференциях и форумах, а озвученные рекомендации были учтены в ходе совершенствования проекта.

Таким образом, после завершения всех формальностей по подготовке и согласованию с парламентами стран СНГ, проект рекомендаций по организации и развитию молодежных парламентов в государствах-участниках СНГ для предоставления Комиссии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ по правам человека и Межпарламентской Ассамблеи молодежи был принят решением расширенного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ и направлен для использования государствам-участникам СНГ. Данный проект был разработан с учетом практического опыта развитых стран и научных основ государственной молодежной политики с целью создания правовой и организационной основы для создания и развития молодежных парламентов в странах СНГ.

Проект состоит из преамбулы, основных концепций, общих положений, основных задач молодежных парламентов, порядка организации молодежных парламентов, полномочий по государственной поддержке молодежных парламентов и заключительных положений.

Эта инициатива позволит создать механизм, который будет способствовать активизации деятельности молодежи в условиях развития современного общества, участию в политической жизни, развитию демократических институтов и средств социального управления, укреплению основ парламентаризма, формированию молодых лидеров и воспитанию их в духе патриотизма, защите безопасности, национальных ценностей, а также противодействию внешним угрозам.

Таким образом, сегодня для более активного вовлечения молодежи страны в политические процессы важно активизировать новые, современные формы работы с молодым поколением, опираясь на опыт межпарламентского взаимодействия и перспективы реализации молодежной политики.

### **Литература**

1. Гаджиев, К. С. Национальная идентичность: концептуальный аспект / К. С. Гаджиев // Вопросы философии. – 2011. – №10. – С. 3-17.
2. Гукова, И. Н. Роль молодежного парламентаризма в развитии общественно-политической активности современной Российской молодежи / И. Н. Гукова // Via in tempore. История. Политология. – 2014. – № 1 (172). – С. 169-174.
3. Курбон, Т. Оё чавонон дар ҳақиқат соҳтмончиёни ояндаи чомеа ҳастанд? (Является ли молодежь действительно будущими строителями общества?) / Т. Курбон // Минбари ҳалк. – 2012. – №49, 6 декабря.
4. Максудов, М. Чаро чавонон ХХДТ-ро ҷалб мекунанд? (Почему молодежь привлекает НДПТ?) / М. Максудов // Минбари ҳалк. – 2012. – № 49, 6 декабря.
5. Мирилиён, К. А. Формирование молодежного парламентаризма в странах СНГ и России: практика, проблемы и перспективы / К. А. Мирилиён // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. – 2016. – № 3 (68). – С. 129-143.
6. Раҳмон, Э. Мы надеемся на патриотизм молодежи Таджикистана [Электронный ресурс] / Э. Раҳмон // Режим доступа: <https://ru.sputnik-tj.com/society/20150525/1015543161.html>
7. Сборник нормативно-правовых актов в сфере работы с молодежью, спорта и туризма: Комитет по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве РТ. – Душанбе: Басанта, 2014. – 203 с.
8. Тощенко, Ж. Т. Социология управления: Учебник: Центр социального прогнозирования и маркетинга / Ж. Т. Тощенко. – М., 2011. – 300 с.
9. Ҳасанова, М. Молодежный парламент Таджикистана разработает новую стратегию молодёжной политики / М. Ҳасанова // Азия-плюс. – 2010. – №9, 13 октября.
10. Шоев, Г. А. Освещение вклада молодежи Таджикистана в общественно-политическую, экономическую и культурную жизнь в средствах массовой информации (1991- 2016 гг.): дис.канд. истор. наук: 07.00.02 / Гайратшо Атоликшоевич Шоев. – Душанбе, 2016. – 185 с.

**Салимзода О.**

## **ПАРЛАМЕНТИ ҶАВОНОН – РОҲИ САНЦИДАШУДАИ ТАЪСИРИ БАЙНИҲАМӢ БО ДАВЛАТ**

Чиҳати фарқунанда ва ё вижагиҳои парламентаризми ҷавонон чун яке аз шаклҳои дар ҷавонон тарбия намудани фарҳанги сиёсӣ аз мавзӯи асосӣ ва фарогири мақола аст. Муҳиммият ва мубраму дархӯри талаби замон будани сиёсати ҷавонон ва иштороки онҳо дар кори давлатдорӣ дар мақола ба мавқеъ арзёбӣ шудааст. Дар ин замина фаъолияти парламенти ҷавонони Тоҷикистон, ки бо ибтикори Кумитаи ҷавонони назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва созмони ҷамъиятии «Мо ва ҷомеаи шаҳрвандӣ» таъсисис ёфтааст, таҳқиқ шудааст. Муаллиф бартарӣ ва ва ҷиҳатҳои воқеан фарқунандаи фаъолияти парламенти ҷавонон ва иштироки сиёсии онҳоро дар кори давлатдорӣ ва ҳамзамон мушкилиҳои сиёсӣ ва монеаҳои ҷойдоштаро дар ин замина бозгӯ кардааст.

Ҷалби ҷавонони тоҷик ба фаъолияти парламент таърихи ҷандон дуре надорад. Бо вучуди ин, шакли парламентаризми ҷавонон, ки аз Аврупо ба мо интиқол шудааст, барои Тоҷикистон ва кишварҳои собиқи Шӯравӣ ҷандон падидай наве нест. Воқеяни ҳол ҷунин аст, ки дар гузашта вазифаҳои парламенти имрӯзаи ҷавононро ташкилоти комсомол, ки мақоми иҷтимоӣ-сиёсӣ дошту ҳайаташ интихоб мешуд, то ҷоиҷ иҷро мекард. Аз ин рӯ метавон ҳадс зад, ки парламентаризми қунунии ҷавонон барҳақ вориси воқеии комсомол аст.

Бардошти дигар аз муҳиммияти ҷойгоҳи ҷавонон – чун насли ояндасоз дар ҷомеа он аст, ки ҳамасола он дар паёмҳои Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон чун мавзӯи меҳварӣ таъқид мешавад.

Бо назардошти ин ҳама омил муаллиф аз мушорикоти фаъоли ҷавонон дар умури давлатдорӣ ҷонидорӣ намуда, роҳандозии дурусту самараноки парламенти ҷавононро амри зарурӣ медонад. Зоро аз ин роҳ пиёда намудани ормонҳо ҷавонон, ҳифзи ҳукуқу вазифаҳои онҳоро амри санцидашуда ва воқеӣ ба қалам медиҳад, ки таҷрибаи ҷаҳонӣ низ инро сibilit кардааст.

**Калидвоҷаҳо:** ҷавонон, парламенти ҷавонон, парламентаризм, ҳизбҳои сиёсӣ, иштироки сиёсӣ, сиёсати ҷавонон, таҳлил, нақш, таҳқиқ, иерархӣ, функционалӣ, демократикунӣ, ворис.

**Salimzoda O.**

## **YOUTH PARLIAMENT-A NEW WAY OF INTERACTION WITH THE STATE**

The article examines the features of youth parliamentarism in the Republic of Tajikistan as one of the forms of improving the political culture of young people. The importance and relevance of youth policy, the participation of young people in the affairs of the state is emphasized. The article examines the activities of the youth Parliament of Tajikistan, created

on the initiative of the Committee on Youth Affairs under the Government of the Republic of Tajikistan and the public organization "We and Civil Society". The author highlights the positive aspects accompanying the activities of young parliamentarians, as well as the main problems that hinder the development of political participation of Tajik youth.

The involvement of Tajik youth in active participation in parliamentary activities began relatively recently. Despite the fact that the current model of youth parliamentarism came from Europe, it is not completely new for Tajikistan. The real situation is that this model is a continuation of the functioning of the komsomol system, which also had a socio-political status and the principle of selectivity of its composition.

Thus, it can be assumed that youth parliamentarism is, in fact, a new hypostasis of the komsomol. Issues related to the place and role of youth in the life of modern Tajik society are an aspect that is addressed in the annual Messages of the Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan by the Head of State His Excellency Emomali Rahmon.

In the article, drawing attention to the importance of youth participation in public affairs, he considers it timely to create a youth parliament in the Republic of Tajikistan, the main tasks of which are to determine the place and role of youth in society, to protect and promote the interests of youth in various spheres of public life.

**Keywords:** youth, youth parliament, parliamentarism, political parties, political participation, youth policy, analysis, role, research, hierarchical, functioning, democratization, hypostasis.

**ТДУ:02+021+024+025.303:027.84+9точик+028+655.4/5**

**Амонуллоев С.**

## **ВАЗЪИ НАШРИ КИТОБ БАРОИ КӯДАКОНУ НАВРАСОН ДАР ДАВРОНИ ИСТИКЛОЛ**

*Дар таҳқиқот масъалаҳои марбут ба нашири китоб барои кӯдакону наврасон дар даврони соҳибистиклолии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Таҳқиқи масъалаи мазкур имкон медиҳад, ки вазъи таъмини эҳтиёчи насли хурдсол ба китоб муайяну мушаҳхас карда шавад ва тавсияҳои дар заминаи натиҷаҳои бадастомада таҳияшуда перомуни дурнамои рушиди фаъолияти ноширий дар бахии интишори китобҳо барои кӯдакону наврасон пешниҳод шаванд.*

*Бо истифода аз маълумотҳои омории Агентсии миллии созмони байналмилалии рақамгузории стандарти китоб – Хонаи китоби Тоҷикистон маҳсулоти чопии муассисаҳои интишоротии ҷумҳурӣ дар ҳар як давраи таъриҳӣ мувоғиқи мазмун, жанр, таъини хонандагӣ, замон ва забони нашр муқоиса ва тасниф карда шудаанд.*

*Дар таҳқиқ комёбихо ва камбудихои фаъолияти нашириётҳову чопхонаҳои ҷумҳурӣ дар самти интишори китобҳо барои кӯдакону наврасон дар заминаи таҳлили маводи бойгонӣ сурат гирифтааст.*

*Ба андешаи муаллиф гамхориҳои пайвастаи Пешвои миллат ҷиҳати ҳамасола ҷудо намудани маблагҳои муайян барои чопи китобҳо,*

*роҳандозии татбиқи барномаҳои давлатии соҳаи ноширий ва полиграфӣ барои тақвияти фаъолияти муассисаҳои нашриявии кишвар мусоидат карданд. Аз нигоҳи мазмуну муҳтаво, орошии бадеию полиграфӣ маҳсулоти чопии нашриёту матбааҳои ҷумхурӣ мувоғиқ ба талаботи стандартҳои ҷаҳонӣ дар озмуни намоишҳои байналмилалии китоб шитирок карда, соҳиби шоҳҷоизаву дипломҳо гаштаанд.*

*Ҳамзамон дар таҳқиқи дар радифи таҳлили фаъолияти Муассисаи нашриявии «Адабиёти бачагона» боз таваҷҷӯҳи хосса ба фаъолияти нашриётҳои ҳусусӣ ва ҷамъияти дода шудааст. Дар охир тавсияҳои муаллиф ҷиҳати ислоҳи камбуҷидҳои ҷойдошта баён гардидаанд.*

**Калидворожаҳо:** *нашириёт, матбаа, нашр, китоб, кӯдакон, наврасон, фаъолияти ноширий, адабиёти бачагона, нусха, истиқолият.*

Дар ҳар давру замон ба тарбияи насли наврас бо истифода аз тамоми имконоти мавҷуда таваҷҷӯҳи хосса зоҳир карда мешавад. Тамоми звеноҳои тарбиявӣ аз оилаву бοғча сар карда то мактабҳои таҳсилоти умумӣ ба таълиму тарбияи насли наврас муваззаф шуда, дар иҷрои самарабахши рисолати ҳуд пайваста комёб мегарданд ва бо ҳамин васила дар пешрафти ҳаёти ҷомеа ва тарбияи насли ҷавони созандаву бунёдкор саҳм мегузоранд. Барои тарбияи ҳамаҷонибаи насли наврас, албатта дар радифи дигар воситаҳои муассиси тарбиявӣ нақш ва мақоми китоб беназир аст. Китоб ҳамчун падидан бузурги фарҳангӣ қодир аст дар қонеъ гардонидани талаботи иттилоотии ҳонанда дар ҳама синну сол мусоидат намояд. Бахусус нақши китоб дар тарбияи маънавии насли наврас ва таъмини раванди донишандӯзии он беандоза калон аст. Таъмин ва дастрасии гурӯҳҳои гуногуни ҳонандагон ба китоб ва дигар маводи ҳонданӣ, қабл аз ҳама, аз вазъи воқеии нашри онҳо вобаста аст. Дар ин робита омӯзиши вижагиҳои рушди кори китобчопқунӣ дар шароити имрӯза ва бахусус нашри адабиёт барои кӯдакону наврасон дар даврони истиқтол муҳиммиятро касб кардааст. Таҳқиқи масъалаи мазкур ҳамзамон имкон медиҳад, ки вазъи таъмини эҳтиёчи ба китоб доштаи насли ҳурдсоли ҷомеа муайяну мушаҳҳас карда шавад ва тавсияҳои дар заминаи натиҷаҳои бадастомада перомуни дурнамои рушди фаъолияти ноширий дар бахши интишори китобҳо барои кӯдакону наврасон пешниҳод шаванд.

Дар даврони шӯравӣ барои кӯдакону наврасон теъоди зиёди китобҳо тибқи нақшаҳои мавзӯй ҳам аз ҷониби нашриётҳои марказӣ ва ҳам аз ҷониби нашриётҳои ҷумҳуриявӣ ба табъ мерасиданд. Масалан, тибқи маълумоти Палатаи давлатии китоби Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҳоло АМСБРСТ – Ҳонаи китоби Тоҷикистон) барои кӯдакону наврасон тӯли солҳои 1926-1956 [8] 520 номгӯй, солҳои 1957-1961 [1] 209 номгӯй, солҳои 1962-1966 [2] 194 номгӯй, солҳои 1967-1975 [3] 230 номгӯй, солҳои 1976-1980 [4] 144 номгӯй, солҳои 1981-1985 [5] 232 номгӯй, солҳои 1986-1990 [6] 333 номгӯй ва дар маҷмӯй тӯли солҳои 1926-1990 дар Тоҷикистон аз ҷониби нашриётҳои ҷумҳурӣ ҳамагӣ 1862 номгӯи китобу ҷузваҳо интишор ёфтааст. Албатта дар ин ҳисоб адабиёти илмӣ-маърифатӣ, адабиёти бадеии тоҷик, адабиёти бадеии дигар ҳалқиятҳо, ки ба забони ҳалқҳои ИҶШС ва тарҷумаи онҳо ба забони тоҷикӣ интишор ёфтаанд, шомиланд. Илова бар ин, дар давраи

шўравӣ ба сатҳу сифати чоп ва ороиши бадеиу полиграфии китобҳо бо дарназардошти хусусиятҳои равонии ташаккулёбии шахсият ва вижагиҳои синнусолии кӯдакону наврасон таваҷҷуҳи хосса зоҳир карда мешуд.

Дар даврони истиқлол низ ба нашри китоб ва таъмини аҳолӣ ба гизои маънавӣ, баҳусус ба нашри осори гуногунмазмуну ба шавқу завқи кӯдакону наврасон созгор тадбирҳои мушаххас андешида шуданд. Албатта мувофиқу созгор намудани фаъолияти муассисаҳои табъу нашр ба шароит ва талаботҳои даврони истиқлол, қабл аз ҳама, коркарди заминаҳои ҳуқуқии соҳаро тақозо намуд. Дар ин робита таҳияву ба тасвив расидани қонунҳо доир ба соҳаи фаъолияти наширий, аз қабили Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи табъу нашр», ки аз 27 декабри соли 1993 интишор ёфт барои ба танзимдарории фаъолияти ноширий мусоидат намуд. Ин қонунро қонуни нав таҳти унвони «Дар бораи фаъолияти ноширий ва полиграфӣ» аз 23 июля соли 2016, №1327 иваз кард. Ҳамзамон фаъолияти матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои аҳбори оммаи қишвар тавассути Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи матбуот ва дигар воситаҳои аҳбори омма», ки ҳануз 14 декабря соли 1990 қабул гардида, ба он солҳои 1992, 1996, 1997, 1999, 2002 тағириру иловаҳо ворид шудааст, ба танзим даровард ва ин қонун аз 19 марта соли 2013 таҳти унвони қаблӣ аз ҷониби Парлумони ҷумҳурӣ аз нав қабул карда шуд. Ин санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ имкон фароҳам оварданд, ки қабл аз ҳама, асноди коргузории матбааву нашриётҳо тибқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатӣ» ба роҳ монда шавад ва ҷиҳати бехтар намудани фаъолияти муассисаҳои табъу нашр ва рушди минбаъдаи онҳо тадбирҳои мушаххас андешида шаванд.

Чунонки таҳлилҳо нишон медиҳанд дар солҳои аввали соҳибистиклолии қишвар бо сабаби сар шудани ҷангӣ шаҳрвандӣ ва пайомадҳои ноҳуши он ҳам теъдоди номгӯи китобҳо ва ҳам теъдоди нусҳаи онҳо кам шуд. Ҳамзамон маводи чоп қимат шуда, қоғаз ва дигар маҳсулоти полиграфӣ бо нарҳи гарон аз хориҷи ҷумҳурӣ ворид мегаштанд. Дар баробари ин бештари таҷҳизоти полиграфӣ кӯхнаву фарсада шуда, ба таъмири фаврӣ ниёз доштанд. Аз ин рӯ, нақшай нашри китобҳо ба таъхир гузошта шуд ва баъзе матбааву нашриётҳо фаъолияти худро қатъ карданд. Масалан, вазъи ногувори муассисаҳои табъу нашр дар ҳисботи Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2001 чунин арзёбӣ шудааст: «Мутаассифона, вазъи имрӯзаи матбааву чопхонаҳои ҷумҳурӣ ҷавобгӯи тақозои полиграфияи муосир набуда, маводе, ки онҳо ба табъ мерасонанд, бозоргир нест ва талаботи муштариёнро қонеъ намекунанд. Даствоҳу дигар таҷҳизоти полиграфии тамоми матбааҳо, алалхусус, матбааҳои ҷумҳурӣ кӯхнаву фарсада шудаанд ва ҷандин сол аст, ки ягон даствоҳи нав ва қисмҳои эҳтиётӣ барои онҳо ҳаридорӣ нашудааст» [13].

Барои ислоҳи вазъи вучуддошта аз ҷониби Ҳукумати мамлакат як қатор тадбирҳои зарурӣ андешида шуданд. Аз ҷумла бо қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 07.09.2001, №425 «Барномаи давлатии рушди саноати полиграфӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2002-2006», аз 03.06.2006, №239

«Барномаи давлатии тайёр кардани кадрҳои соҳибхисоси соҳаи фарҳанг, санъат ва табъу нашр барои солҳои 2007-2010», аз 02.12.2009, №653 «Барномаи компьютерикунонии муассисаҳои давлатии нашриявии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2013», аз 28.05.2009, №307 «Барномаи татбиқи Консепсияи сиёсати давлатии иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул шуда, барои тақвияти фаъолияти муассисаҳои нашриявии кишвар мусоидат карданд.

Илова бар ин, дар даврони истиқлол тавассути ғамҳориҳои пайвастаи Пешвои миллат ба рушди фаъолияти ноширий, бахусус табъу нашри китобҳо барои кӯдакону наврасон ва тарғибу ташвиқи китобхонӣ таваҷҷуҳӣ хосса зоҳир карда шуд. Дар мулоқотҳои хеш бо зиёдёни кишвар Президенти мамлакат пайваста даъват ба амал меоранд, ки аҳли эҷод, шоирону нависандагон дар асарҳои худ ҳарчи беҳтару бештар ҳақиқати воқеии ҳаёти чомеа, бахусус дастовардҳои даврони истиқлолро воқеабинона тасвир намуда, тавассути осори бадей дар замири насли наврас эҳсоси баланди ватандӯстӣ, ҳисси ҳудшиносиву ҳудогоҳии миллиро парвариш намоянд. Роҷеъ ба ин масъала Роҳбари давлат ҳанӯз 20-уми марта соли 2001 ҳангоми суханронӣ дар мулоқот бо намояндагони зиёдёни мамлакат чунин қайд карданд: «Имрӯз барои хонанда асарҳое лозиманд, ки арзиши Истиқолияти давлатӣ, гояи ҳудшиносии миллий, ватанпарастиву инсондӯстӣ, меҳнати ҳалолу зиндагии бошарофона, арзишҳои миллий ва умунибашариро талқин намоянд.... барои кӯдакон, аз ҷумла кӯдакони то синни мактабӣ, китоб хеле кам чоп мешавад, кӯдакону наврасон аз сарчашмаҳои маънавӣ маҳруманд» [12]. Бо мақсади дастгирии молиявӣ соли 2002 аз ҳазинаи эҳтиётии Президенти мамлакат барои чопи 32 адад китобу маҷмӯаи адибони мусоири тоҷик ва асарҳои бачагона 150 ҳазор сомонӣ ҷудо гардид ва ин китобҳо тариқи нашриёти «Адиб» ва ҶС «Матбуوت» ба чоп расиданд, ки аз ин шумора 12 номгӯяш китобҳои бачагона мебошанд [14]. Нигаронии Сарвари давлат аз камбуди китобҳо барои кудакони то синни мактабӣ ноширонро муваззаф гардонид, ки дар ҷалби адибону рассомон ҷиҳати таҳияву омодасозӣ ва интишори китобҳо барои ин ғурӯҳи хонандагон тадбирҳо андешанд. Барои таъмини эҳтиёти ба китобдоштаи кӯдакони то синни мактабӣ ва хонандагони синни хурди мактабӣ тӯли солҳои 2002-2006 аз ҷониби нашриётҳои «Маориф ва фарҳанг», «Адиб», «Нашриёти давлатии ба номи Раҳим Ҷалил», «Истиқбол», «Матбуوت» асарҳои «Озода шав»-и Наримон Бақозода (5000 нусха), «Минии ҳамадон»-и Абдумалик Баҳорӣ (500 нусха), «Искандарқӯл»-и Давлати Даврон (1000 нусха), «Дасти модар»-и Шарофати Доњиёр (500 нусха), «Афсонай тиллонур»-и Латофат (1000 нусха), «Яккабурс»-и Убайд Раҷаб (1000 нусха), «Шоирон ва шоҳон»-и Низомии Арӯзии Самарқандӣ (1000 нусха), «Аз Баҳористон»-и Абдураҳмони Ҷомӣ (1000 нусха), «Харбузai барги най»-и Назар Табарзода (1000 нусха), «Қиссаи охучा»-и Насрулло Тӯйчизода (1000 нусха), «Парчами Тоҷикистон»-и Халифабобо Ҷумъазода (10000 нусха), афсонаҳои «Бедона ва рӯбоҳ» (500 нусха), «Деҳқон ва хирс» (500 нусха), «Чоҳкан зери ҷоҳ» (500 нусха), «Фариштамоҳ» (10000 нусха) ва дигар китобчаву ҷузваҳо ба табъ расиданд. Чунонки таҳлил нишон дод бештари китобҳо бо

теъдоди аз 500 то 1000 нусха чоп шудаанд ва, албатта, бо чунин теъдод саривақт қонеъ намудани талаботи хонандагони бешумор ғайриимкон аст.

Бо дарназардошти имконоти молиявӣ ва таҷхизотонии муассисаҳои табъу нашр бо технологияи муосири ноширий сол то сол сатҳу сифати чопи китобҳо беҳтар шуд ва аз нигоҳи мазмуну муҳтаво, ороиши бадеию полиграфӣ маҳсулоти чопии нашриёту матбааҳои ҷумҳурӣ мувоғиқ ба талаботи стандартҳои ҷаҳонӣ дар озмуни намоишҳои байнамилалии китоб иштирок карда, соҳиби шоҳҷоизаву дипломҳо гаштаанд. Илова бар ин, ҳамасола аз ҷониби Президенти мамлакат маблағҳои муайян барои чопи китобҳои адабони қишвар ҷудо мегардид, ки ин иқдоми наҷибонаи Роҳбари давлат ҷиҳати нашри осори дарҳӯри замона мусоидат кард. Аз ҷумла, «соли 2007 баъди воҳӯрӣ бо зиёёни мамлакат аз ҳисоби Фонди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 250 ҳазор сомонӣ ҷудо карда шуд, ки бо ин маблағ асарҳои Муъмин Қаноат, Лойқ Шералий, Бозор Собир, Ато Ҳамдам ва дигарон ба теъдоди зарурӣ чоп гардиданд ва қисми зиёди онҳо ройгон ба муассисаҳои фарҳангӣ ва таълимии қишвар тақсим карда шуданд. Ташибуси Роҳбари давлат дар ин самт солҳои баъдӣ низ идома ёфта, аз соли 2008 то соли 2019 бо ин мақсад беш аз ду миллион сомонӣ ҷудо гардид ва бо ин маблағҳо ҳамасола китобҳои адабони муосири гузашта ба нашр расонда мешаванд. Ибтикори дигаре, ки Роҳбари давлат ба ин мақсад амалий намуданд, чопи силсилаи осори ниёкон мебошад. Дар доираи ин иқдоми нек аз соли 2007 чопи «Ахтарони адаб» дар панҷоҳ ҷилд ба роҳ монда шуд. То ба имрӯз бо ин мақсад мухтарам Эмомали Рахмон 1 миллиону 800 ҳазор сомонӣ ҷудо карданд ва нашриёти «Адаб» 38 ҷилди ин силсиларо аз чоп баровард» [11].

Дар пешгуфтори ҷилди якуми силсилақитоби «Ахтарони адаб», ки бевосита бо ҳидоят ва дастгирии молиявии Пешвои миллат таҳияву чопи он роҳандозӣ карда шудааст, оид ба аҳамият ва зарурати нашри силсилаи мазкур Роҳбари давлат чунин ибрози ақида намудаанд: «Адабиёти ғаний, пурмуҳтаво ва беш аз ҳазорсолаи мо барои ҳудшиносӣ ва ифтиҳори миллӣ вазифаи муҳимро метавонад иҷро қунад. Ва, пеш аз ҳама, ҳуди моро бо таърихи пуритихорамон шинос намуда, саҳми адабонамонро дар инкишофи тамаддуни башарӣ нишон медиҳад. Ин осори гаронбаҳо дар ғанчинаи тамаддуни ҷаҳонӣ ҷойгоҳи хосе дошта, барои пешрафти фарҳангу маънавиёти ҳалқҳои дигари олам ҳизмати шоиста намудааст... Ба мақсади дар ҳидмати насли замони истиқлол вогузор ғардани осори ниёғони бузургамон мо тасмим гирифтем, ки осори беҳтарин ва арзишмандтарини онҳоро зери унвони «Ахтарони адаб» чун ғанчинаи бегазанд ва манбаи саршори панду ҳикмат ба хонандай тоҷик ва ниёзмандони дигар пешкаш намоем. Ин кори ҳайр дар роҳи зинда нигоҳ доштану ба ҳаводорони адабиёти асил дастрас намудани шоҳкорҳои адабиямон амрест зарурӣ ва саривақтӣ» [10].

Гарчанде ҳар ҷилди ин силсила бо теъдоди 5000 нусха чоп шудааст, агар ин шумораро ба шумораи китобхонаҳо, ки тибқи маълумоти Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз беш аз 6000 дар қаламрави ҷумҳурӣ фаъолият доранд тақсим қунем, пас

маълум мегардад, ки ҳатто ба ҳар китобхона 1 нусхагӣ ҳам намерасад. Хушбахтона имрӯз матни электронии 37 чилди силсилаи «Ахтарони адаб» тавассути сомонаи интернетии [«https://zarowadk.ru/»](https://zarowadk.ru/) пешниҳод шудааст ва хоҳишмандон, баҳусус китобдорон метавонанд нусхаи электронии чилдҳои мазкурро bemamoniyaт фарокашӣ (скачать) намуда ба фонди электронии китобхонаҳои худ барои истифодаи минбаъда ворид созанд. Ин иқдом имкон медиҳад, ки талаботи хонандагон ҳам тариқи истифодаи фонди китобхонаҳои электронии анъанавӣ ва ҳам тавассути фонди китобхонаҳои электронии маҷозӣ қонеъ карда шаванд. Илова бар ин, тавассути ин сомона имкони шинос шудан, мутолия кардан ва фаро кашидани матни электронии китобҳои камёбу нодир имконпазир мебошад. Масалан, дар қисми «Фолклор ва адабиёти бачагон»-и сомонаи мазкур матни электронии 90 китоби барои қӯдакону наврасон таъиншуда, барои мутолия ба фарокашӣ пешниҳод шудааст [7].

Соли 2008 аз ҷониби нашриёти «Маориф ва фарҳанг» зери силсилаи «Атфол» барои қӯдакон ва наврасон китобҳои «Чаро шамолак вазид?»-и Ҷӯра Ҳошимӣ, «Кабӯтарак»-и Олимхон Исматӣ, «Қиссаи гулшани осебрасида»-и Меҳмон Баҳтӣ, «Озода шав»-и Наримон Бақозода, «Муқаддасоти Ватан»-и Наҷмиддин Зайнiddинов, «Рӯбоҳ ва асп», «Парии обӣ»-и Бародарон Гримм ва афсонаҳои ҳалқии «Пирамарди хандонрӯ», «Рӯбоҳе, ки ҷазояшро дид» бо теъоди 10000 нусхагӣ нашр шуданд. Ҳамзамон дар ҳамон сол нашриёти «Ирфон» таҳти унвони «Саду як газал» осори шоирони классик: Саъдии Шерозӣ, Мирзо Бедил, Ҳофизи Шерозӣ, Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ ва Нақибон Тугралро бо теъоди ҳар қадоме 500 нусхагӣ ба табъ расонид.

Солҳои 2009-2011 нашриёти «Рангинкамон» афсонаҳои «Бибигамбусак», «Нахӯтак», «Бузаки ҷингилапо», «Робиаи ҷилгизамӯй», «Каду, қаду, ҷони қаду!», «Чаро зоғ сиёҳ шуд?»-ро бо теъоди ҳар қадоме 2000 нусхагӣ интишор намуд.

Соли 2010 нашриёти «Маориф ва фарҳанг» дар радифи чопи адабиёти таълимию методӣ ва илмиву оммавӣ ҷиҳати нашри адабиёти бадеӣ барои мактаббачагон низ саҳм гузошт. Аз ҷумла китобҳои «Бӯстон» ва «Гулистон»-и Саъдии Шерозӣ, «Мунтаҳаби ғазалиёт»-и Носири Бухорӣ, «Рубоиёт»-и Умари Ҳайём, «Ғазалиёт ва рубоиёт»-и Бадриддин Ҳилолӣ, «Қобуснома»-и Үнсурулмаолии Кайковус, «Ҳазору як андарз»-и Низоми Ганҷавӣ, ҳикоёт ва ҳикматҳо аз «Гаршоснома»-и Асадии Тӯсӣ, «Баҳористон»-и Абдураҳмони Ҷомӣ, «Панднома»-и Анӯшервон, «Андарзнома»-и Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ, «Мунтаҳаби ғазалиёт»-и Камоли Ҳучандӣ, «Сад панди Луқмони Ҳаким бар фарзанди арҷманӣ», «Саволҳои Анӯшервони одил ва ҷавобҳои Бузургмехри вазир» бо теъоди 39000 нусха ба табъ расонид.

Барои дастрасии ҳар ҷиҳати бештару беҳтарни насли ҳурдсол ба осори пурғановати адибони классики тоҷику форс аз ҷониби нашриёти «Адаб» солҳои 2011-2013 бо бозгӯйии Шоири ҳалқии Тоҷикистон Гулназар аз силсилаи қиссаҳои «Маснавии Мавлавӣ» 20 қисса ҳар қадоме иборат аз 8 саҳифа, ки бо расмҳои рангаи ҷилдор ороиш ёфта, бо теъоди 100 000 нусха рӯи ҷониб омаданд.

Бо мақсади ичрои Накшай чорабинихо ҷиҳати ичрои супориш дастурҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар воҳӯй бо зиёёни мамлакат дар солҳои 2006-2010 дар хусуси ҳарчи бештар ба табъ расонидани адабиёт барои кӯдакону наврасон, таъмини таълимгоҳҳои санъати мамлакат бо китоб ва адабиёти таълими зарурӣ, ва бад-ин васила мусоидат ба раванди таълиму тарбияи бачагон, ҳамчунин таъмини ичрои бандҳои 14, 17 боби II ва бандҳои 2, 3, 6 боби IV Накшай чорабинихои Барномаи давлатии «Тарбияи ватанпарастии ҷавонони Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2006-2010», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31.10.2005, №421 тасдиқ шудааст, маҷлиси ҳайати мушвораи Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон қарорро «Дар бораи таъсиси муассисаи нашриявии «Адабиёти бачагона» аз 22 июни соли 2011, №3/3 «а» ба имзо расонид. Тибқи банди 2-и қарори мазкур ба Раёсати табъу нашр ва матбуот супориш дода шуд, ки якҷоя бо раёсату шуъбаҳои даҳлдори вазорат дар муҳлати як ҳафта лоиҳаи Оиннома, ҳарҷнома ва рӯйхати воҳидҳои кори муассисаи нашриявии «Адабиёти бачагона»-ро таҳия намуда, барои тасдиқ пешниҳод намояд.

Ҳамин тавр, бори нахуст дар Тоҷикистони соҳибистиқлол нашриёти маҳсусгардонидашуда барои чопи китобҳо барои кӯдакону наврасон таъсис ёфт ва ба фаъолият шурӯй намуд. Натиҷаи соли аввали фаъолияти Муассисаи нашриявии «Адабиёти бачагона» дар ҳисботи солонаи Вазорати фарҳанг хуб арзёбӣ шуд. Аз ҷумла ишора шуд, ки соли 2012 Муассисаи нашриявии «Адабиёти бачагона» ичрои нақшай солонаи чопи китоб ва воситаҳои таълимиро аз рӯи ҳаҷми фуруӯши маҳсулот 115 фоиз, номгӯй 103 фоиз, ҳаҷм 104 фоиз ва теъдод 134 фоиз таъмин карда, дар маҷмӯъ 41 номгӯй китобу дигар маводи чопиро бо теъдоди 47650 нусха нашр намуд, ки маблағи умумии онҳо 287101 сомониро ташкил дод. Ҳамзамон муассиса дар Намоиши байналмилалии китоб дар шаҳри Москва бо маводи тозанашри худ «Мунтаҳаби осор»-и Убайди Зоконӣ (аз силсилаи «Китобхонаи мактаб») иштирок карда, ҷойи сеюмро ишғол намуд [22]. Албатта ин комёбии нахустин дар соли аввали фаъолияти нашриёти ҳамчун дастоварди муҳим ба кормандони нашриёти навтаъсис рӯҳу илҳоми тоза бахшид. Соли 2012 нашриёт барои ошнӣ пайдо кардани хонандагони хурдсоли русзабон ва ба ҳамин васила ҳарчи беҳтару бештар тарғиб намудани осори классикони адабиёти тоҷику форс нашри силсилаи китобҳоро ба забони русӣ таҳти унвони «Сто наставлений» («Сад панд») роҳандозӣ намуд, ки ин иқдом ҷиҳати ҷаҳониshawии хониши китоб дар байни хурдсолон шароит фароҳам овард. Бо ҳамин мақсад, бо бозгӯйии Гулназар ва тарҷумаи С. Икромӣ аз «Бӯстон»-и Саъдии Шерозӣ ҳикояҳои «Бедняк и падишаҳ», «Богач и страдания нищих», «Великодушный юноша и узник», «Ворон и хвастливый гриф», «Дервиш и муравей», «Хотами Тай и его конь», «Человек, который всегда искал недостатки», «Юноша и овца» ҳар кадоме бо теъдоди 5000 нусхагӣ рӯй чопро диданд.

Соли 2013 нишондиҳандаҳои нашрии Муассисаи нашриявии «Адабиёти бачагона» нисбат ба соли аввали фаъолияташ тадриҷан зиёд шуданд. Масалан, агар китобҳои дар соли 2012 интишорёфта ҳамагӣ 41 номгӯйро ташкил дода бошанд, дар соли 2013 дар маҷмӯъ

157 номгӯй китоб нашр шуд, яъне 116 номгӯй зиёд мебошад, мутаносибан: төъдоди нашр 47650 – 87900 нусха; маблағи сарфшуда 287101 – 300339 сомониро ташкил медиҳанд. Илова бар ин, «нақшай фурӯши маҳсулот 179 фоиз, номгӯй 123 фоиз ва төъдоди асарҳо – 112 фоиз ба ичро расид. Барои наврасону қӯдакон 41 номгӯй аз силсилаҳои «100 панд», «Атфол» ва «Ман ба мактаб меравам» бо төъдоди 67000 нусха аз чоп баровард» [15]. Аз ҷумла таҳти силсилаи «Сад панд» аз осори Ҳаким Саноии Фазнавӣ бо бозгӯйии Шоири ҳалқии Тоҷикистон устод Гулназар ҷанд китобча, аз қабили «Зангӣ ва ойина», «Зани додҳоҳ ва Султон Маҳмуд», «Искандар ва кафи холӣ», «Мурғ ва моҳӣ», «Рӯбоҳи пир ва нома», «Яхфурӯш ва гармо» ҳар як китоб дар алоҳидагӣ бо төъдоди 5000 нусхагӣ чоп шуданд. Ҳамзамон Муассисай нашриявии «Адабиёти бачагона» соли 2013 таҳти силсилаи «Китобхонаи мактаб» барои хонандагони синни миёна ва қалони мактабӣ «Достони Баҳроми Гӯр», «Достони Бежан ва Манижа», «Достони ду шоҳзода-бародарон ва пайдоиши шатранҷ (шоҳмот)», «Достони разми Исфандиёр бо Рустам», «Достони Рустам ва Суҳроб» ва «Достони Сиёвуш»-и Сотим Улугзодаро бо төъдоди 8500 нусха нашр кард.

Муассисай нашриявии «Адабиёти бачагона» солҳои минбаъда низ бо мақсади нашри асарҳои баландмазмуну мувоғиқ ба синну сол ва зеҳни қӯдакону наврасон пайваста қӯшиш ба ҳарҷ дода, ҷиҳати ҷалби ҳурдсолон ба ҳонишу донишандӯзӣ тадбирҳои мушаххас андешид. Аз ҷумла соли 2014 «дар 29 мактаби таҳсилоти ҳамагонӣ, коллечҳо, литсеӣ гимназияҳои пойтаҳт намоиш-фурӯши китобҳои бачагонаро таҳти унвони «Душанбе – шаҳри китоб» баргузор намуд» [16].

Соли 2015 Муассисай нашриявии «Адабиёти бачагона» 11 номгӯй китобҳои нақшавиро ба маблағи 54869,37 сомонӣ ба чоп расонид. Аз ҷумла ҷилди якуми «Тазкираи адабиёти бачагона» (1000 нусха), «Ба ҳона меҳмон омад»-и Муҳаммад Ғоиб (300 нусха), «Эътиқод»-и Сафармуҳаммад Айюбӣ (400 нусха), «Мутриби ишқ»-и Фурқати Саид (400 нусха) ва гайра мебошанд [17].

Соли 2016 аз ҷониби нашриёти мазкур 22 номгӯй китоб бо төъдоди 20850 нусха, аз қабили ҷилди дуюм ва сеюми «Тазкираи адабиёти бачагона», «Гулистон»-и Саъдии Шерозӣ, «Гулчини асрор»-и Абдулқодири Бедил, «О, барачеки масти ман»-и Абдусалом Дехотӣ, «Бибичонам меояд»-и Гулҷеҳра Сулаймонӣ, «Лонаи мӯсичаҳо»-и Мачид Салим, «Накҳати умед»-и Назар Ҳалил, «Шукрон»-и Қудратулло Яҳӯ, «Чилои Ҷомӣ»-и Аброри Зоҳир ва гайра чоп шуданд [18].

Солҳои минбаъда бо сабаби чудо нагардидани маблағҳои зарурӣ төъдоди чопи китобҳои нашриёт кам шуд. Масалан, соли 2017 нашриёт ҳамагӣ 7 номгӯй китобро бо төъдоди 3145 нусха [19] ва соли 2018 4 номгӯй китобро бо төъдоди 16125 нусха чоп кард [20].

Соли 2019 нашриёт аз ҳисоби «Барномаи давлатии рушди муассисаҳои фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои солҳои 2015-2020 35 номгӯй китобро бо төъдоди 39000 нусха, ба маблағи 140 ҳазору 980 сомонӣ ба табъ расонид [21].

Соли 2020 нишондиҳандаҳои нашрии нашриёти мазкур нисбат ба соли қаблӣ боз кам шуд ва нашриёт тавонист, ки ҳамагӣ 7 номгӯйи китобҳои нақшавиро бо төъдоди 14800 нусха ва ба маблағи 160 ҳазор сомонӣ чоп намояд [21].

Ҳамин тавр, таҳлили ичмолии фаъолияти муассисаҳои табъу нашри ҷумхурӣ, ки дар интишори адабиёт барои қӯдакону наврасон саҳм мегузоранд, нишон дод, ки новобаста аз төъдоди ками асарҳои ҷопшуда бо дарназардошти хусусиятҳои хосси синну солӣ ва фардӣ-равонии хонандагони хурдсол китобҳо нашр шудаанд. Таҳияву татбиқи санадҳои меъёриву ҳукуқӣ доир ба фаъолияти ношири барои тақвияти раванди китобчопкунии миллӣ мусоидат карданд. Ғамҳориҳои пайвастаи Пешвои миллат дар самти ҷудо намудани маблағҳои зарурӣ барои нашри китобҳо, аз ҷумла китобҳо барои қӯдакону наврасон ҷиҳати дастрасии мактаббачагон ба китобҳои ниёзи хониш шароит муҳайё соҳт. Китобҳои ҷопкардаи нашриёти ҷумхурӣ аз нигоҳи мазмуну муҳтаво ва ороиши бадеиу полиграфӣ ба талаботи стандартҳои маъмул ҷавобгӯй буда, дар бештари озмуни дигар ҷорабиниҳои муҳимми сатҳи байнамилалии соҳаи ношири иштирок карда, мавриди арзёбӣ қарор мегиранд.

Дар радифи дастовардҳо дар соҳаи фаъолияти ношири ва полиграфӣ ба андешаи мо ҳанӯз як қатор камбудихо вучуд доранд, ки ислоҳи онҳо метавонад барои рушди минбаъдаи соҳа мусоидат намояд. Аз ҷумла:

1. Барои тақвияти фаъолияти Муассисаи нашриявии «Адабиёти бачагона», қабл аз ҳама зарур аст, ки нашриёт бо бинои мустақил таъмин карда шуда, дар назди он ҷопхонаи маҳсусгардонидашуда барои ҷопкардаи қӯдакону наврасон таъсис дода шавад;

2. Ба кори Муассисаи нашриявии «Адабиёти бачагона» ва ҷопхонаи он адибони соҳибтаҷриба, рассомону тарроҳон, коршиносон ва ноширони варзида ҷалб карда шаванд;

3. Ҳамасола маблағгузории нашриёт аз ҳисоби маблағҳои бучавӣ зиёд карда шавад;

4. Нашри китобҳо барои қӯдакону наврасон бо дарназардошти шумораи аҳолии навраси ҷумхурӣ роҳандозӣ карда шавад;

5. «Барномаи давлатии нашри китобҳо барои қӯдакону наврасон барои солҳои 2023-2032» таҳия карда шавад.

## Адабиёт

1. Адабиёт барои бачагон // Китобҳои Тоҷикистони Советӣ: каталог (солҳои 1957 – 1961) / ПДК; тарт.: М.Аҳмедова, Р.Кукушкина. – Душанбе, 1963. – С. 258-276.

2. Адабиёт барои бачагон // Китобҳои Тоҷикистони Советӣ: каталог (солҳои 1962 – 1966) / ПДК; тарт.: М.Аҳмедова, Р.Кукушкина. – Душанбе, 1967.– С. 293-313.

3. Адабиёт барои бачагон // Китобҳои Тоҷикистони Советӣ: феҳраст (солҳои 1967 – 1975) / ПДК; тарт. Р.А.Кукушкина. – Душанбе, 1982. – С. 432-452.

4. Адабиёт барои бачагон. Фолклор барои бачагон // Китобҳои Тоҷикистони Советӣ: Феҳрасти давлатии библиографӣ, 1976 – 1980 /

ПДК; тарт.: Р. Ҳайдарова, З. Бобоҷонова, Г. Бобоҳоҷаева; муҳаррири масъул А.Қурбонов. – Душанбе, 1988. – С. 315 – 329.

5. Адабиёт барои бачагон. Фолклор барои бачагон // Китобҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон: феҳрасти давлатии библиографӣ, 1981 – 1985 / ПДК; тарт.: З. Бобоҷонова, Г. Бобоҳоҷаева, С. Назаров; муҳаррири масъул К.Қурбонов. – Душанбе, 1992. – С. 295 – 318.

6. Адабиёти бачагона. Фолклор // Китобҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон: Феҳрасти давлатии библиографӣ, 1986 – 1990 / ПДК; тарт.: С. Бобомуродова, Д. Авазова, С. Ғуломшоев, Н. Раҷабова; муҳаррири масъул А.Файзалиев. – Душанбе, 2005. – С. 411 – 447.

7. Китобҳо. Фолклор ва адабиёти бачагон [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: <https://zarowadk.ru/skachat-besplatno-2/knigi-folklor-va-adabiyoti-bachagon.html> (санаи истифодабарӣ 22.07.2021)

8. Литература для детей // Каталог книг Таджикской ССР (1926 – 1956 гг.) / ГРБ ТаджССР им. Фирдоуси, ГКП ТаджССР; сост.: Р.О. Тальман, Т. И. Подымникова, Г. Я. Якубов, Э. Н. Яковлева, М. Ахмедова, К. Джамалов. – Сталинабад: Таджикгосиздат, 1960. – С. 234-249.

9. Натиҷаҳои ҷамъбасти фаъолияти вазорат дар соли 2019 ва самтҳои афзалиятноки пешбуруди соҳаҳои фарҳанг санъат ва табъу нашр дар соли 2020. – Душанбе, 2020. – С.37.

10. Раҳмон, Э. Ганчинаи бегазанд // Рудакӣ: ашъор / силсилаи «Ахтарони адаб». Иборат аз 50 ҷилд. – Душанбе: Адиб, 2007. – Ҷ.1. – С.10-12.

11. Раҳмонзода, А. Китоб омили бунёдии ташаккули тафаккури инсон ва тамаддун // Ҷумҳурият. – 2020. – 8 июн. – №106.

12. Раҳмонов, Э. Фарҳанг ҳастии миллат аст: суханронӣ дар мулоқот бо намояндагони зиёёни мамлакат, 20 марта соли 2001 // Раҳмонов, Э. Тоҷикистон: даҳ соли истиқлолият, ваҳдати миллӣ ва бунёдкорӣ. – Душанбе: Ирфон, 2001. – Ҷилди 3. – С. 531-532.

13. Ҳисобот дар бораи фаъолияти Вазорати фарҳанг Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2001 ва самтҳои минбаъдаи кори он дар соли 2002. – Душанбе: Матбуот, 2002. – С.46-47.

14. Ҳисобот дар бораи фаъолияти Вазорати фарҳанг Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2002-ум ва пешниҳоду вазифаҳо роҷеъ ба самтҳои минбаъдаи кор дар соли 2003. – Душанбе: Матбуот, 2003. – С.14.

15. Ҳисобот оид ба фаъолияти вазорат дар соли 2013 ва самтҳои афзалиятноки соҳа дар соли 2014. – Душанбе: Истеъдод, 2014. – С.24.

16. Ҳисобот оид ба фаъолияти Вазорати фарҳанг дар нӯҳ моҳи соли 2014 // Баҳори Аҷам. – 2014. – 7 октябр. – №21 (318).

17. Ҳисобот оид ба фаъолияти Вазорати фарҳанг дар нӯҳ моҳи соли 2015 // Баҳори Аҷам. – 2015. – 10 октябр. – №35 (362).

18. Ҳисобот оид ба фаъолияти Вазорати фарҳанг дар соли 2016 // Баҳори Аҷам. – 2016. – 14 декабр. – №35-36 (403).

19. Ҳисоботи Вазорати фарҳанг Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба натиҷаҳои фаъолият дар соли 2017 ва самтҳои афзалиятноки рушди соҳа дар соли 2018 // Баҳори Аҷам. – 2018. – 8 январ. – № 1 (440)

20. Хисоботи Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба натиҷаҳои фаъолият дар соли 2018 ва самтҳои афзалиятноки рушди соҳа дар соли 2019 // Баҳори Аҷам. – 2019. – 8 январ. – № 2-3 (478).

21. Хисоботи Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба натиҷаҳои фаъолият дар соли 2020 [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: [https://www.vfarhang.tj/images/pdf/hisobot\\_2020.pdf](https://www.vfarhang.tj/images/pdf/hisobot_2020.pdf) (санаи истифодабарӣ 19.07.2021)

22. Хисоботи Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба фаъолият дар соли 2012 ва самтҳои минбаъдаи пешрафти он дар соли 2013. – Душанбе: Матбуот, 2013. – С.13.

**Амонуллоев С.**

### **СОСТОЯНИЕ ИЗДАНИЯ КНИГ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ**

В исследовании рассматриваются вопросы, связанные с изданием книг для детей и подростков в период независимости Таджикистана. Отмечается, что изучение данного вопроса позволит выявить особенности читательских интересов у подрастающего поколения и на основе полученных результатов дать рекомендации по дальнейшему развитию издательского дела в области книгоиздания для детей и подростков.

Используя статистические данные Национального агентства Международной организации стандартной нумерации книг – Дом книги Таджикистана, книжная продукция издательств страны в каждый исторический период была сопоставлена и классифицирована по содержанию, жанрам, читательскому назначению, по хронологии и языку публикаций.

В исследовании на основе анализа архивных материалов показаны достижения и недостатки деятельности издательств и типографий страны в области издания книг для детей и подростков.

По мнению автора, постоянная забота Лидера нации о ежегодном выделении определенных средств на издание книг, реализация государственных программ в области издательско-полиграфической деятельности способствовали усилиению деятельности издательских учреждений в стране. По содержанию, художественному и полиграфическому оформлению печатная продукция издательств и типографий страны в соответствии с требованиями международных стандартов участвовала в международных книжных конкурсах и выставках, отмечена призами и дипломами.

Также в исследовании, наряду с анализом деятельности издательства «Детская литература», особое внимание уделяется деятельности частных и общественных издательств. В завершение автором представлены рекомендации по исправлению недостатков.

**Ключевые слова:** издательство, типография, издание, книга, дети, подростки, издательское дело, детская литература, экземпляр, независимость.

**Amonulloev S.**

## **THE STATE OF PUBLICATION OF THE BOOK FOR CHILDREN AND TEENAGERS DURING THE PERIOD OF INDEPENDENCE**

The article highlights issues related to the publication of books for children and adolescents during the period of independence of Tajikistan. It is noted that the study of this issue will reveal the peculiarities of the reader's interests among the younger generation and, based on the results obtained, make recommendations for the further development of publishing in the field of book publishing for children and adolescents.

Using the statistical data of the National Agency of the International Organization of Standard Numbering—the House of Books of Tajikistan, the book products of the country's publishing houses in each historical period were compared and classified by content, genres, reading purpose, chronology and language of publication.

The study, based on the analysis of archival materials, shows the achievements and shortcomings of the activities of publishing houses and printing houses of the country in the field of publishing books for children and adolescents.

According to the author, the constant concern of the Leader of the Nation about the annual allocation of certain funds for the publication of books, the implementation of state programs in the field of publishing and printing activities contributed to the strengthening of the activities of publishing institutions in the country. According to the content, artistic and printing design, the printed products of publishing houses and printing houses of the country in accordance with the requirements of international standards participated in international book competitions and exhibitions, were awarded prizes and diplomas.

Also, the study, along with the analysis of the activities of the publishing house "Children's Literature", pays special attention to the activities of private and public publishers. In conclusion, the author presents recommendations for correcting shortcomings.

**Keywords:** publishing house, printing house, publication, book, children, teenagers, publishing, children's literature, copy, independence.

## МУАЛЛИФОН

**Амонуллоев Сабурхон** – омӯзгори кафедраи фанҳои гуманитарӣ ва китобшиносии Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Гафуров

**Боймуродова Зулола** – коромӯзи Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи М.Турсунзода.

**Дамдоров Ифтихор** – доктор аз руи ихтисос PhD-и кафедраи таъриҳ ва назарияи мусиқӣ, МДТ Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода.

**Иброҳимзода Зафаршо** – номзади илмҳои фалсафа, муовини якуми директори Осорхонаи миллии Тоҷикистон.

**Маҳмадов Алиҳон** – муаллими калони Консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Т. Сатторов.

**Муродӣ Мурод** – доктори илми филология, профессор, ходими пешбари илми шуъбаи аҳбори омма ва табъу нашри ПИТФИ.

**Муродова Рӯҳшона** – асистенти кафедраи журналистикаи телевизион ва радиошуనавонии МДТ ДДФСТ ба номи М. Турсунзода.

**Рахимӣ Дилшод** – номзади илми филология, директори ПИТФИ.

**Салимзода Олим** – номзади илми филология, дотсенти кафедраи телевизион ва радиошуনавонии Донишгоҳи славянӣ Россияи Тоҷикистон.

**Чумъаев Мехроб** – номзади илми филология, ходими пешбари илми ПИТФИ.

**Холмуродов Зафар** – мудири бахши фарҳанги ғайримоддии Маркази мероси фарҳангии тоҷикони ПИТФИ.

**Шарифзода Фирдавс** – номзади илмҳои таъриҳ, докторантি ДДОТ ба номи С. Айнӣ

## АВТОРЫ

**Амонуллоев Сабурхон** – преподаватель кафедры гуманитарных и библиотечных наук Худжандского государственного университета имени академика Бободжона Гафурова

**Боймуродова Зулола** – соискатель Таджикского Государственного института культуры и искусство имени М.Турсунзаде.

**Дамдоров Ифтихор** – докторант (PhD) Таджикского государственного института культуры и искусства имени Мирзо Турсунзаде.

**Джумаев Мехроб** – кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник НИИКИ.

**Иброҳимзода Зафаршо** – кандидат философских наук, первый заместитель директора Национального музея Таджикистана.

**Маҳмудов А.,** старший преподаватель Национальной консерватории им. Т. Сатторова.

**Муродӣ Мурод** – доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник отделения СМИ и издательского дела НИИКИ.

**Муродова Рӯҳшона** – асистент кафедры телевизионной журналистики и радиовещания ГУУ ТГИКИ имени М. Турсунзаде.

**Рахими Дилшод** – кандидат филологических наук, директор НИИКИ.

**Салимзода Олим** – кандидат филологических наук, доцент кафедры телевидения и радиовещания Российско – Таджикского (Славянского) университета.

**Холмуродов Зафар** – заведующий отдела нематериальной культуры Центра культурного наследия таджиков НИИКИ.

**Шарифзода Фирдавс** – кандидат исторических наук, докторант ПГУТ имени С. Айни.

## AUTHORS

**Amonulloev Saburkhon**, Lecturer of the Department of Humanities and Library Sciences of the Gafurov Khujand State University

**Damdorov Iftikhor** – is a doctoral student (PhD) of the Tajik State Institute of Culture and Art named Mirzo Tursunzoda.

**Boimurodova Zulola** – applicant for the Tajik State Institute of Culture and Art named after Mirzo Tursunzade.

**Ibrohimzoda Zafarsho** – Candidate of philosophical sciences, First Deputy Director of the National Museum of Tajikistan.

**Jumaev Mehrob** – Candidate of philological sciences, Leading scientific worker at the Department of Mass Media and Publishing issues of the RICI.

**Kholmurodov Zafar**, Head of the Department of Intangible Culture of the Center for the Cultural Heritage of Tajiks of RICI.

**Mahmadov Alikhon**. – Senior lecturer of the pop-performing Department of the Tajik national Conservatory named after T. Sattorov

**Murodi Murod**, Doctor of philological sciences, Professor, leading scientific worker at the Department of Mass Media and Publishing issues of the RICI.

**Murodova Rukhshona**, assistant at the Department of Television Journalism and Radio Broadcasting of the M State Institute of Culture and Arts named after Tursunzoda.

**Rahimi Dilshod**, Candidate of philological sciences, Director of the RICI.

**Salimzoda Olim**, Candidate of philological sciences, Associate Professor of the Department of Television and Radio Broadcasting of the Russian-Tajik Slavonic University.

**Sharifzoda Firdavs**, Candidate of historical sciences, doctoral student of S. Aini PSUT.

## **МУНДАРИЧА**

### **Фарҳангшиносӣ**

<b>Шарифзода Ф.</b> Рушди фарҳанги миллӣ дар даврони соҳибистиколии Тоҷикистон.....	5
---	---

### **Мероси фарҳангӣ**

<b>Рахимӣ Д.</b> Таҳаввули симои мурғи асотирӣ – Симурғ дар адабиёт ва фолклори тоҷик .....	13
<b>Холмуродов З.</b> Тавсифи об дар ривоятҳои ҳалқии тоҷикӣ.....	24

### **Фаъолияти иҷтимоиву фарҳангӣ**

<b>Иброҳимзода З.</b> Роҷеъ ба усулҳои баргузории экскурсия дар осорхона.....	32
<b>Боймуродова З.</b> Фаъолияти осорхонаи санъати тасвирӣ ҳамчун як муассисаи фарҳангии маърифатӣ дар Тоҷикистон дар солҳои 50-уми асри XX .....	39

### **Санъатшиносӣ**

<b>Ҷумъаев М., Шарифзода Ф.</b> Баррасии масоили санъат ва санъатшиносӣ дар «Осор»-и ПИТФИ .....	50
<b>Маҳмадов А.</b> Иҷрои аввалин нақшҳо дар театри тоҷик .....	65
<b>Дамдоров И.</b> . Фижак ва навъҳои он .....	72

### **ВАО ва табъу нашр**

<b>Муродӣ М.</b> Вижагиҳои публистикаи қабл аз журналистӣ.....	80
<b>Муродова Р.</b> Таъсиси мачаллаи «Раҳбари дониш» ва нақши Собит Манноғзода дар ташаккули он.....	90
<b>Салимзода О.</b> Парламенти ҷавонон – роҳи санҷидашудаи таъсири байниҳамӣ бо давлат.....	99
<b>Амонуллоев С.</b> Вазъи нашри китоб барои қӯдакону наврасон дар даврони истиқлол.....	107
<b>Муаллифон</b> .....	119

## **СОДЕРЖАНИЕ**

### **Культурология**

<b>Шарифзода Ф.</b> Развитие национальной культуры в период независимости Таджикистана .....	5
--	---

### **Культурное наследие**

<b>Рахими Д.</b> Трансформация мифического образа Симурга в литературе и фольклоре таджиков.....	13
<b>Холмуродов З.</b> Описание воды в народных таджикских легендах .....	24
<b>Иброхимзода З.</b> О методике проведения экскурсии в музее.....	32

### **Социально-культурная деятельность**

<b>Боймуродова З.</b> Музей изобразительных искусств как учреждение культурно-просветительской деятельности в Таджикистане 50-е гг. XX века .....	39
---	----

### **Искусствоведение**

<b>Джумаев М., Шарифзода Ф.</b> Обсуждение проблемы искусства и искусствоведения в «Трудах» НИИКИ.....	50
<b>Махмадов А.</b> Исполнение первых ролей на сцене таджикского театра.....	65
<b>Дамдоров И.</b> Гиджак и его разновидности.....	72

### **СМИ и издательское дело**

<b>Муроди М.</b> Особенности до журналистской публицистики.....	80
<b>Муродова Р.</b> Создание журнала «Рахбари дониш» и роль Собита Маннофзода в его формировании.....	90
<b>Салимзода О.</b> Молодежный парламент – испытанный путь взаимодействия с государством.....	99
<b>Амонуллоев С.</b> Состояние издания книг для детей и подростков в период независимости.....	107
<b>Авторы</b> .....	119

## CONTENTS

### **Cultural studies**

<b>Sharifzoda F.</b> Development of national culture during the period of independence of Tajikistan .....	5
--	---

### **Cultural heritage**

<b>Rahimi D.</b> Transformation of the mythical image of the Simurgh in Tajik literature and folklore .....	13
<b>Kholmurodov Z.</b> Description of water in Tajik folk legends .....	24

### **Social and cultural activities**

<b>Ibrohimzoda Z.</b> On excursion method in the museum .....	32
<b>Boimurodova Z.</b> The museum of fine arts as an institution of cultural and educational activities in Tajikistan in the 50's of XX century .....	39

### **Art studies**

<b>Jumaev M., Sharifzoda F.</b> Discussion of the problem of art and arts in "Osor" of the Research institute of culture and information .....	50
<b>Mahmadov A.</b> The role of an actor in the theater .....	65
<b>Damdorov I.</b> Ghizhak and its varieties .....	72

### **Mass Media and publishing issues**

<b>Murodi M.</b> Features of pre-journalistic journalism.....	80
<b>Murodova R.</b> Creation of the journal "Rahbari donish" and the role of Mannofzoda in its formation.....	90
<b>Salimzoda O.</b> Youth parliament-a new way of interaction with the state...99	99
<b>Amonulloev S.</b> The state of publication of the book for children and teenagers during the period of independence.....	107
<b>Authors.....</b>	119

## **ТАРТИБИ ТАҚРИЗДИХЙ БА МАҚОЛАҲОИ ИЛМИЕ, КИ БА МАҶАЛЛАИ ИЛМИИ «ПАЁМНОМАИ ФАРҲАНГ» БАРОИ ЧОП ПЕШНИҲОД МЕГАРДАНД**

Мақолаҳои илмие, ки барои чоп ба маҷалла пешниҳод мегарданд, аз ташхиси пешакӣ гузаронида мешаванд (ташхис аз ҷониби аъзои ҳайати таҳририя – мутахассисони соҳа анҷом дода мешавад) ва сипас дар доираи тартиботи ҷорӣ барои чоп қабул мегарданд. Таработ барои тартиб додани шакли ниҳоии матни мақола дар ҳар як шумораи маҷалла чоп карда мешавад.

Ҳангоми қабули шакли дастнависи мақола, корбарони маҷалла доир ба мундариҷа ва риояи таработи асосӣ ба муаллиф ҳабар медиҳанд. Норасоиҳое, ки дар мақола ҷой доранд, то оғози ташхис аз ҷониби муаллиф бояд бартараф карда шаванд. Сипас мақолаи илмӣ, дар доираи таработи ҷорӣ, барои ташхис ба аъзоёни ҳайати таҳририя ва ё мутахассисони соҳа (номзадҳо ва докторони илм) равон карда мешавад.

Дар тақриз бояд хусусиятҳои муҳимми мақола асоснок карда шаванд. Аз ҷумла, навоварии илмӣ, муҳиммияти омӯзиши масъала, арзиши таъриҳӣ ва фактологии мақола, дурустии иқтибосҳои нишондодашуда, услуби матн, истифодаи адабиёти солҳои охир ва камбудию норасоиҳои мақола. Дар охири тақриз ба мақола баҳои умумӣ дода мешавад ва ба ҳайати таҳририя дар мазмунҳои зерин ҳulosai муқарриз пешниҳод мегардад: ба чоп тавсия карда шавад; баъди ислоҳи камбудиҳо ба чоп тавсия карда шавад; барои тақриз иловатан ба мутахассиси дигари масъалаи даҳлдор фиристода шавад; барои чоп тавсия карда намешавад. Ҳачми тақриз бояд аз як саҳифа кам набошад.

Мақолаҳои илмии барои чоп қабулгардида, аммо ба тағиирот ниёздошта, бо нишон додани тавсияҳои муқарриз ва муҳаррир ба муаллифон фиристода мешаванд. Муаллифон бояд камбудию норасоиҳои ҷойдоштаро ислоҳ намуда, шакли ниҳоии матни чопӣ ва электронии мақоларо бо дастхати пештарааш ба маҷалла пешниҳод намоянд. Баъди ислоҳи камбудиҳо мақолаи илмӣ тақроран барои тақриз супорида мешавад ва сипас аз ҷониби ҳайати таҳририя барои чопи он иҷозат дода мешавад.

Мақолае, ки ба он тақризи мусбат дода шуда, чопи он аз тарафи ҳайати таҳририя ҷонидорӣ гардидааст, барои нашр қабулгардида ба ҳисоб меравад.

Раванди тақриздиҳӣ ба мақолаҳои дастнавис ошкоро сурат намегирад. Паҳн намудани ҳабар дар бораи раванди тақриздиҳии мақолаи дастнавис боиси поймол гардидани ҳуқуқи муаллиф мегардад. Муқарризон барои нусхабардорӣ намудани матни мақола ва истифодаи он барои эҳтиёҷоти худ ҳуқуқ надоранд.

Муқарризон, инчунин аъзоёни ҳайати таҳририя то нашри мақола иттилооти дар матни мақолаи дастнавис ҷойдоштаро ба манфиати худ истифода карда наметавонанд.

Тақризҳо дар идораи маҷалла ба муддати 5 то сол нигоҳдорӣ мешаванд.

Идораи нашрия ҳангоми дарҳости даҳлдор нусхаҳои тақризҳоро ба Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол менамояд.

## **ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ»**

Статьи, поступающие в редакцию, проходят предварительную экспертизу (проводятся членами редколлегии – специалистами по соответствующей отрасли науки) и принимаются в установленном порядке. Требования к оформлению оригинала статей приводятся в каждом номере журнала.

Если рукопись принята, то редакция сообщает автору замечания по содержанию и оформлению статьи, которые необходимо устраниТЬ до передачи текста на рецензирование.

Затем статьи рецензируются в обязательном порядке членами редколлегии журнала или экспертами соответствующей специальности (кандидатами и докторами наук).

Рецензия должна содержать обоснованное перечисление качеств статьи, в том числе научную новизну проблемы, её актуальность, фактологическую и историческую ценность, точность цитирования, стиль изложения, использование современных источников, а также мотивированное перечисление её недостатков. В заключении сдается общая оценка статьи и рекомендации для редколлегии – опубликовать статью, опубликовать её после доработки, направить на дополнительную рецензию специалисту по определенной тематике или отклонить. Объем рецензии - не менее одной страницы текста.

Статья, принятая к публикации, но нуждающаяся в доработке, направляется авторам с замечаниями рецензента и редактора. Авторы должны внести все необходимые исправления в окончательный вариант рукописи и вернуть в редакцию исправленный текст, а также его идентичный электронный вариант вместе с первоначальным вариантом рукописи. После доработки статья повторно рецензируется, и редколлегия принимает решение о ее публикации.

Статья считается принятой к публикации при наличии положительной рецензии и если её поддержали члены редколлегии. Порядок и очередность публикации статьи определяется в зависимости от даты поступления ее окончательного варианта.

Рецензирование рукописи осуществляется конфиденциально. Разглашение конфиденциальных деталей рецензирования рукописи нарушает права автора.

Рецензентам не разрешается снимать копии статей для своих нужд. Рецензенты, а также члены редколлегии не имеют права использовать в собственных интересах информацию, содержащуюся в рукописи, до её опубликования.

Рецензии хранятся в редакции журнала в течение 5 лет.

Редакция журнала направляет копии рецензий в ВАК Республики Таджикистан при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса.

## МАЪЛУМОТ БАРОИ МУАЛЛИФОН

### Талабот нисбат ба мақолаҳои илмие, ки барои чоп ба мачаллаи илмии «Паёмномаи фарҳанг» пешниҳод мегарданд

Дар мачаллаи «Паёмномаи фарҳанг», асосан, мақолаҳои фарогирандай таҳқиқотҳои илмӣ оид ба соҳаҳои фарҳанг, санъат, китобдорӣ, ахбори омма ва табъу нашр, ҳунарҳои мардумӣ ва ғайра, ки дар худ навгонӣ доранд, чоп карда мешаванд.

Ҳамаи мақолаҳои илмие, ки барои чоп ба мачалла пешниҳод мегарданд, бояд ба талаботи зерин ҷавобгӯ бошанд: а) мувофиқати соҳти мақолаи илмӣ ба талаботи муқаррарнамудаи мачалла; б) натиҷаи таҳқиқоти илмӣ будани мақола; в) мувофиқат намудани мавзӯи мақола ба яке аз самтҳои илмии мачалла.

Мақолаҳое, ки дар матни онҳо маводи муаллифони дигар бе ишораи иқтибос истифода шудаанд, ба баррасии марҳилаҳои навбатӣ пешниҳод намегарданд ва ба чоп роҳ дода намешаванд.

Талабот нисбат ба таҳияи мақолаҳои илмӣ:

Матни мақола бояд дар формати Microsoft Word, бо ҳуруфи Times New Roman барои матнҳои русию англисӣ ва бо ҳуруфи Times New Roman Тj барои матни тоҷикӣ таҳия гардида, дар матн ҳачми ҳарфҳо 14, ҳошияҳо 2,5 см ва фосилаи байнӣ сатрҳо бояд 1,5 мм бошанд.

Ҳаҷми умумии мақола бо формати А4 бо назардошти рӯйхати адабиёти истифодашуда ва аннотатсияҳо аз 10 то 12 саҳифаро бояд дар бар гирад.

Соҳтори мақола бояд бо тартиби зерин таҳия гардад:

– индекси ТДУ (индекси мазкурро аз дилҳоҳ китобхонаи илмӣ дастрас намудан мумкин аст);

– насаб ва дар шакли ихтисор ном ва номи падар (намуна: Зубайдӣ А.М.);

– номи муассисае, ки дар он муаллифи мақола кору фаъолият менамояд;

– номи мақола;

– матни асосии мақола;

– рӯйхати адабиёти истифодашуда (на камтар аз 10 номгӯ ва на бештар аз 25 номгӯи адабиёти илмӣ). Рӯйхати адабиёти истифодашуда бояд дар асоси талаботи ГОСТ 7.1-2003 ва ГОСТ 7.0.5-2008 таҳия гардад.

– номи мақола, аннотатсия ва калидвожаҳо бояд бо се забон (тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ) таҳия гарданд. Аннотатсия дар ҳачми на камтар аз 25 сатр ва калидвожаҳо аз 8 то 10 асад бояд таҳия карда шавад;

– дар охири мақола бо се забон (тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ) маълумот дар бораи муаллиф ва ё муаллиfon бо тартиби зерин нишон дода шавад: насаб, ном ва номи падар (пурра), дараҷаи илмӣ ва унвони илмӣ (агар бошанд), номи муассисае, ки дар он муаллиф кору фаъолият менамояд, вазифаи ишғолнамуда, телефон, e-mail, нишонии ҷойи кори муаллиf.

Ҳангоми иқтибосоварӣ адабиёти истифодашуда ва саҳифаи мушаххаси он бояд дар қавси ҷаҳоркунча [ ] нишон дода шавад. Намуна: [4, с.25]. Яъне, манбаи иқтибос адабиёти №4 ва саҳифаи 25 мебошад.

Накшашо, схемаҳо, диаграммаҳо ва расмҳо бояд рақамгузорӣ карда шаванд. Инчунин онҳо бояд номи шарҳдиҳонда дошта бошанд.

*Сурогай мо: Душанбе, хиёбони Н. Қаробоев, 17 (ошёнаи 2), ПИТФИ, шуъбаи ахбори омма. Тел.: (+992 37) 233-84-58; email: murodi@mail.ru*

**ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ**  
**Требования к научным статьям, поступающим**  
**в научный журнал «Вестник культуры»**

В научном журнале «Вестник культуры» печатаются статьи содержащие результаты научных исследований по гуманитарным наукам: культуре, искусству, билиотековедению, СМИ и печатные издания, народные ремесла и другие, имеющие новизну.

Все поступающие в редакцию журнала научные статьи должны соответствовать следующим требованиям: а) статья должна быть написана с соблюдением установленных требований журнала; б) статья должна быть результатом научных исследований; в) статья должна соответствовать одному из направлений (разделов) журнала.

Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие заимствований из открытых источников (плагиат), проверка выполняется с помощью системы Antiplagiat. Статьи, содержащие элементы плагиата, автоматически снимаются с рассмотрения, а авторы лишаются возможности опубликовать свою работу в журнале.

Требования к оформлению научных статей:

Статья должна быть подготовлена в формате Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, кегль 14, поля 2,5 см со всех сторон, интервал полуторный.

Объем статьи (включая аннотацию и список литературы) должен быть в пределах от 10 до 12 стр. формата А4.

Статья должна иметь следующую структуру:

- индекс УДК (индекс можно получить в любой научной библиотеке);
- название статьи;
- фамилия и инициалы автора (например, Шарипов Д.М.);
- название организации, в которой работает автор статьи;
- основной текст статьи;
- список использованной литературы (не менее 10 и не более 25 наименований научной литературы). Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.0.5-2008;
- название статьи, аннотация и ключевые слова оформляются на трех языках (на таджикском, русском и английском языках). Аннотация оформляется в объеме не менее 25 строк, ключевые слова от 8 до 10 слов или словосочетаний;
- информация об авторе на русском и английском языках. Здесь указываются ФИО автора полностью, ученая степень, ученое звание (если имеются), название организации, в которой работает автор (авторы), должность автора (авторов) в данной организации, телефон, e-mail, а также почтовый адрес места работы автора.

При цитировании конкретного материала ссылки указываются в квадратных скобках [ ]. Образец: [4, с.25]. То есть, литература №4 и страница 25.

Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки нужно сгруппировать и пронумеровать. Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки должны иметь название

*Наши адрес: Душанбе, проспект Н. Каробаева, 17 (2 этаж), НИИКИ, отдел средств массовой и информации. Тел.: (+992 37) 233-84-58; email: mirodi@mail.ru*

# ПАЁМНОМАИ ФАРҲАНГ

*Наширии илмию таҳлили*  
**2021, № 2 (54)**

## ВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ

*Научно – аналитическое издание*  
**2021, № 2 (54)**

## HERALD OF CULTURE

*Scientific and analytical edition*  
**2021, № 2 (54)**

Сармуҳаррир  
номзади илмҳои филологӣ  
**Рахимӣ Дилшод**

Муҳаррири масъул  
доктори илмҳои филологӣ, профессор  
**Муроди Мурод**

Муҳаррири техникий  
**Чумъабой Қузиев**

Ба чоп 16.09.2021 имзо шуд. Андозаи 60X84 1/8.  
Коғази оғсетӣ. Ҳуруфи Times New Roman Tj.  
Чопи оғсет. Ҷузъи чопии шартӣ 16.  
Адади нашр 200 нусха. Супориши № 04 /21

Мачалла дар чопхонаи ҶДММ «Арҷанг»  
ба табъ расидааст.  
ш. Душанбе, қӯчаи С. Шерозӣ – 21

